

**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙӢ**

ТДУ: 376.4 (575-3)
ТКБ: 74.3 (2 точик)
М – 65

Бо ҳуқуқи дастнавис

МИРЗОЕВА САВРИГУЛ ДАВЛАТҚАДАМОВНА

**ФАҶОЛГАРДОНИИ ХОНАНДАГОНИ ИМКОНИЯТИ
МАҲДУДДОШТАИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОЙ
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАРОГИР БО ИСТИФОДА
АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ ҒАЙРИАНЬАНАВӢ
(ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН)**

Диссертатсия

**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
педагогӣ аз рӯи иҳтиносӣ 13.00.03. - Педагогикаи
коррексионӣ (сурдопедагогика ва тифлопедагогика,
олигофренопедагогика ва логопедия)**

Роҳбари илмӣ: Рамазонова Р.С.
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ДУШАНБЕ – 2025

Номгӯи ихтисораҳо

ХННД – хонандагони нуқсонҳои нутқдошта

МТТУ - муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ

ҚҶТ - Қонуни -Ҷумҳурии Тоҷикистон

НАҚША

| | |
|--|----------------|
| Муқаддима..... | 4-16 |
| БОБИ І. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ ЭЧОДИИ ХОНАНДАГОНИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ДАР ШАРОИТИ ТАЪЛИМИ ИНКЛЮЗИВӢ..... | 17-70 |
| 1.1.Ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо воситаи технологияи гайрианъанавӣ дар низоми таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой..... | 17-41 |
| 1.2.Усулҳои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ дар ташкили корҳои фардӣ, дунафара ва гурӯҳӣ бо технологияи гайрианъанавии таълими забони модарӣ..... | 42-68 |
| Хулосаи боби якум..... | 69-70 |
| БОБИ П. ШАРОИТҲОИ ТАШАККУЛ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ ЭЧОДИИ ХОНАНДАГОНИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТӢ..... | 71-112 |
| 2.1. Тавсифи акустикии садоҳо дар корҳои ислоҳӣ ва артикулятсияи овозҳо дар дарсҳои забони модарӣ | 71-90 |
| 2.2. Зарурияти банақшагирии машқҳои логопедӣ бо технологияи гайрианъанавӣ дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой..... | 91-110 |
| Хулосаи боби дуюм..... | 111-112 |
| БОБИ III. НАҚШИ БОЗИҲОИ ЛОГОПЕДӢ ДАР ФАҶОЛГАРДОНИИ ХОНАНДАГОНИ ДОРОИ НУҚСОНҲОИ НУТҚИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОЙ БО ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ ФАЙРИАНЪАНАВИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ..... | 113-150 |
| 3.1. Хусусиятҳои бозиҳои логопедӣ ва истифодаи корҳои ислоҳии хонандагони нуқсони нутқи дар зинаи таҳсилоти ибтидоии дарсҳои забони модарӣ..... | 113-127 |
| 3.2 Натиҷагириӣ аз кори озмоишӣ таҷрибавӣ бо истифодаи технологияи гайриаънанавии таълими забони модарӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ..... | 128-146 |
| Хулосаи боби сеюм..... | 147-150 |
| Хулосаи натиҷаҳои асосии илмии кори диссертатсионӣ..... | 151-155 |
| Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаи кори таҳқиқотӣ..... | 156-158 |
| Адабиёт..... | 159-185 |

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзуи татқиқот. Масъалаи технологияи гайристандартӣ (гайрианъанавӣ) ҳамчун аз муассирарин шаклҳои самараноки таълим дар муассисаҳои умумӣ ва маҳсус дар синфҳои фарогир имрӯзҳо ба сифати пурманфиати омилҳои муҳимми баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон ва истроҳ намудани нуқсони нутқ шуморида мешавад. Дарси гайрианъанавӣ барои истроҳ намудани нуқсони нутқ (дизграфия, брадилалия, тахилалия, ринолалия, дислексия, дизартрия, лакнатзабонӣ, афония, бартаризм муҳиммияти калон дорад, зоро алҳол соҳаи маориф ҳамчун ташкилкунанда ва ривоҷу равнақдиҳандай таълиму тарбия ва маънавиёти омма, иштирокчии фаъоли табодули таҷрибаҳои андӯхтаи давраҳои гузашта ва навтарини педагогика, тамоми бозсозӣ, ҷиҳатҳои ҳаёти ҷамъият ба миён гузаштаро пеш овардааст, мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагони имконияташон маҳдуд дар мактабҳои ҳамагонӣ синфҳои фарогир ташкил карда шудааст, ки дар он хонандагон дар баробари маҳдудият доштанашон ҳуқуки таълим гирифтсанро доранд. Барои хонандагони нуқсони нутқдошта дар ҷумҳурӣ мактабҳои маҳсус вуҷуд надорад, аз ин лиҳоз хонандагон барои таҳсилро давом додан дар мактабҳои ҳамагонӣ баробари хонандагони солим дар яқҷоягӣ таълим дода мешавад. Дар синфҳои маҳсуси фарогир хонандагони нуқсонҳои муҳталиф ба монанди маҳдудияти кундзехӣ, ҷапдастӣ, олусчашм (астигматизм), маҳдудияти саломатидошта, синдроми Дауна, синдроми аутизм, дурбин, наздикбин, сустбин, сустшунаво вайрон будани такягоҳи ҳаракатӣ (дараҷаи сабук) таҳсил меқунанд, ки дар ҳар яки онҳо нуқсони дуюмдараҷа нуқсони нутқи низ мушоҳида мешавад. Мо дар таҳқиқоти худ кӯшиш менамоем, ки ба воситаи технологияи гайрианъанавӣ истроҳ намудани нуқсони нутқи хонандагони таҳсилоти ибтидоиро дар дарсхои забони модарӣ бартараф созем.

Инкишоф ва ташаккули босуръат, дигаргунӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии чомеа, фарогирии хонандагони нуқсони нутқидошта (ҲННД) ба мактаб, маҳорати тез мутобиқшавӣ ба шароити нав, бо хонандагони солим, дарёфти роҳи эҷодкоронаи ҳалли машқҳо, худидоракунӣ дар лаҳзаҳои вазнин, муносибати самаранок бо одамони гуногун ва дар як вақт ҳамчун инсони эҷодкор боқӣ монданро талаб мекунад. Вазифаи асосии мактаби муосир ин қашфи маҳорату қобилияти донишомӯзии на танҳо хонандагони солим, инчунин ҲННД ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқи онҳо шуда тавонистан ба талаботҳои чомеаи рушдёбанда ба ҳаёти имruzа мутобиқ маҳсуб меёбад. Такя намудан танҳо ба усулҳои анъанавии таълим, тобеияти гайрифаъоли хонанда ба азхудкуни маводи пешниҳодшуда ин масъаларо дигар ҳал карда наметавонад. Барои ҳалли масъалаи мазкур такя бо истифодаи бошууронаи технологияи муосири педагогӣ, шаклҳои пурмаҳсули ташкили ҷараёни таълим ва истифодаи усулҳои фаъоли таълим, ки барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ талаб карда мешавад.

Тибқи стандартҳои таҳсилоти ибтидойӣ, ки соли 2015 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, барои таъмини сифати баланди раванди таълим стратегияи такмили ихтисоси омӯзгорон таҳия шудааст. Стратегия, курси такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидойӣ ташкил карда шуд. Барои ин тоифаи омӯзгорон маводи таълимӣ таҳти унвони умумии «Роҳнамои омӯзгор» таҳия шудааст, ки дар дарсҳои забони модарӣ васеъ истифода мешаванд. Масъалаҳои ислоҳ ва мутобиқ кардани нуқсонҳои нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ низ дида баромада шуданд.

Таълиму тарбияи ин қисмати ҷамъияти мо бо ҳуқуқи баробар бо ҳамаи хонандагон аз таваҷҷӯҳи хоси чомеаи муосири мо ва маҳсусан давлат дастгирӣ намудааст. Таълими муштараки кӯдакони маъюб ва кӯдакони солим дар инсонпарварии чомеаи мо ва рушди минбаъдаи он ҳамчун як ҷузъи чомеаи ҷаҳонӣ аҳаммияти бузург дорад. Зарурати ислоҳи нуқсонҳои нутқ, ки бояд аз синни томактабӣ оғоз шавад, набояд

хотима ёбад ва баъзан танҳо дар давраи таҳсил оғоз меёбад, метавонад дар дарсҳои забони модарӣ амалӣ карда шавад ва ин на танҳо вазифаи логопед балки омӯзгорон низ мебошанд. Дониши муаллими фанни забони модарӣ ва сохтори он ба корҳои ислоҳӣ барои ислоҳи камбудиҳои нутқ мусоидат меқунад.

Ян Амос Коменский дар китоби худ «Дидактикаи бузург» яке аз аввалинҳо шуда масъалаи ба системаи таълими умумӣ ҷалб намудани қӯдакони маъюбро пешбенӣ кардааст: «Оё нобиноён, кар ва маъюбонро таълим додан мумкин аст? Бале, ҳеч кас набояд бе таълим монд» Тарбияи қӯдакони имконияташон маҳдуд ва қӯдакони солим на танҳо таълим медиҳад, балки қӯдакон аз ҳамдигар ҳисси баробарӣ ва ҳамдардӣ меомӯзанд. Бо назардошли ин, мо тасмим гирифтем, ки мисоли гузарондани дарсҳои ғайрианъанавӣ ҳамчун яке аз усулҳои ислоҳи нуқсонҳои нутқро бо мисоли хонандагони нуқсони нутқ дошта (ХННД) баррасӣ кунем.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи истифодаи технологияи ғайрианъанавӣ дар дарси омӯзиши забони модарӣ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқон, омӯзгорон ва нуқсоншиносон қарор дорад, ки дар рисола кушиш ба ҳарҷ дода шуд, ки нуқсони нутқи хонандагони таҳсилоти ибтидоиро бо воситаи технологияи ғайрианъанавӣ ислоҳ намоем. Дар монографияи омӯзгори навовари рус И. Н. Казансев “Дарс дар мактабҳои шуравӣ” ҷанбаҳои муҳимми истифодаи технологияи ғайрианъанавӣ дар омӯзиши забони модарӣ [81;126], О.С. Рудик, В.П.Кашенко дар бораи ислоҳ намудани нуқсони нутқ [171;76]. К.С.Лебединская оид ба ҳарорати баланд, дизфункцияи майнаи сар, осебҳои майнаи сар, бемориҳои сирояти [88; 139, 108;250], Г.Оппел ва Ж.Декроли, дар бораи ХННД дар шароити педагогии фарогир [155;321], Л. С.Виготский ва Б. М.Теплов истифодаи аз технологияи ғайрианъанавӣ. [39;288], А. М. Беляев ҳамчун “Анъанаҳо ва навоварӣ” Я. А.Коменский И. Г.Песталотси., А.Дистервег., К. Д.Ушинский оиди

шароити фарогирии табиии раванди ислоҳи педагогӣ муҳимтарин талабот нисбат ба усули аёни ҳамчун тадқиқоти илмӣ мавриди таҳдил қарор гирифтааст [92;213, 157;226, 59;268]

Масъалаи истифодай корҳои ислоҳӣ аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ Т.М.Ҳақназаров, ислоҳнамоии нуқсонҳои нутқии кӯдакони синни томактабӣ тавассути технология ва барномаҳои компьютерӣ, [211;13]. М.Дадабоева, хусусиятҳои ташкилию педагогии таълими кӯдакони нуқсони шунавоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [54;137], Ҷ.Ҳакимова, хусусиятҳои дидактикаи ташкили фаъолияти таълимӣ дар шароити таҳсилоти фарогир [210;79], Д.Салямова, заминаҳои пайдошавии лакнатзабонӣ дар кӯдакон ва технологияи бартарафсозии он [174;126] ва дигарон зикр бояд намуд.

Дар китоби дарсии “Асосҳои логопедия” доктори илмҳои педагогӣ, Б.Маҷидова, ба соҳти овозии забони тоҷикӣ диққат дода, шудааст. [131;75]. Муҳаққиқ Р.Рамазонова, дар дастури таълимӣ “Бозӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар ташаккули қобилияти хонандагони таҳсилоти ибтидой” фикру ақидаи худро дар мавзухои бозиҳои серҳаракати миллӣ, фолклори хонандагони нуқсони нутқдошта, меъёри омодагии педагогӣ-психологии хонандагон ба таълими савод, хусусиятҳои бозиҳои таълимӣ ва машқҳои дамгириӣ, бозиҳо барои маҳорати хондану навиштан, монандкунии овоз, ҳарф ба ашё, бозӣ воситаи асосии дарсҳои саводомӯзӣ пешниҳод намудааст. [166;84]. М.Ғ. Шарипов, асосҳои назариявии истифодай технологияи интерактивӣ дар таълими таърихи ҳалқи тоҷик дар мактаби маълумоти умумӣ, [216;131] А.Аҳмадбекова, асосҳои назариявии ташаккули қобилиятҳои маърифатии хонандагони таҳсилоти ибтидой дар дарси забони модарӣ дар мактабҳои миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдилу баррасӣ намудаанд [12;133].

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ. Тадқиқоти илмӣ дар асоси талаботҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалигардонии Стратегияи миллии рушди маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2020 ва то соли 2030, Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон (2010), Консепсияи таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогир (2011), Барномаи “Рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020 ва то соли 2030”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Тоҷикистон”, Конвенсияи байналмиллалӣ оид ба маъюбон (2018) Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак (2010), Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (2010), нақшай кори логопедӣ, Стандарти таҳсилоти ибтидоии фанни забони модарӣ барои синфҳои 1 -4 ва раҳнамои омузгор, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак” нақшай корҳои илмӣ-тадқиқотии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, инчунин, нақшай дурнамои корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи педагогикаи маҳсус ва таҳсилоти фарогир аз рӯи ихтисоси логопедия оид ба таъмин намудани салоҳиятмандии омӯзгорони таҳсилоти ибтидойӣ дар раванди кори таълиму тарбиявӣ анҷом дода шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади тадқиқот: Асосноккунии фаъолгардонии хонандагони имконияти маҳдуддоштаи зинаи таҳсилоти ибтидойӣ дар раванди таълими фарогир аз технологияи гайриаънанавӣ ҳамчун омили баланд бардоштани муошират.

Вазифаҳои тадқиқот бояд чунин арзёбӣ гардад:

- а) ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар фаъолгардонии хонандагони синфҳои ибтидойӣ дар раванди таълими забони модарӣ;
- б) истифодаи бозиҳои таълимӣ ва машқҳои дамгирӣ барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқӣ
- в) банақшагирии машқҳои ислоҳии дарсҳои гайриаънанавӣ дар низоми таълими забони модарӣ

г) машғулиятынанави мустақилонаи логопедӣ бо тариқи фардӣ, ҷуфтӣ ва гурӯҳӣ;

Объекти тадқиқот: шароити педагогии фаъолгардонии усули гайрианъянавӣ дар ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой.

Мавзуи (предмети) тадқиқот: усулҳои гайрианъянавӣ ҳамчун омили ислоҳ намудани нуқсони нутқ барои баланд бардоштани самаранокии таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидиои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.

Фарзияни тадқиқот: истифодаи усулҳои гайрианъянавии забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ дар таҳсилоти ибтидой самаранок мешавад, агар:

- дарсҳои анъянавӣ ва гайрианъянавии забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар ХННД нақши муҳим бозад;

- истифодабарии усули гайрианъянавии забони модарӣ имконияти нуқсони нутқи хонандагон ба инобат гирифтани тамоили фардиро фароҳам оварда тавонанд;

- истифодабарии усули гайрианъянавии забони модарӣ асоси машқҳои логопедӣ ташкили фаъолиятнокии таълим гардад:

- гузаронидани дарсҳои гайрианъянавӣ дар дарсҳои забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ самаранок ва натиҷаи дилҳоҳ дода тавонад.

Таҳқиқот дар се марҳила гузаронида шуд.

Дар марҳилаи якум-(солҳои 2019-2020) омӯхтан ва таҳлили адабиёти илмӣ-методӣ, нуқсоншиносӣ, логопедӣ ва психологӣ-педагогӣ тибқи мавзуи тадқиқот ба роҳ монда шуд. Мушоҳида ва таҳлили роҳу усулҳои ислоҳи нуқсони нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ, бо воситаи ташкили гузаронидани усулҳои гайрианъянавӣ дар дарсҳои забони модарии зинаи таҳсилоти ибтидой таҳия ва баргузории сухбат бо пурсишномаҳо,

тавассути машқҳои логопедӣ ба гурӯҳҳо чудо кардани хонандагон, ҳадаф ва гузаронидани корҳои гурухӣ, ҷуфтӣ ва фардӣ муайян карда шуданд.

Дар марҳилаи дуюм (солҳои 2021-2022) Идомаи тадқиқоти илмӣ истифодаи машқҳои логопедӣ, бозиҳои таълимӣ, истифодаи расмҳо ва машқҳои дамгирӣ, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва инкишоф додани захираи луғавии хонандагон, тартиб додани нақшай дарсии фаъоли таълим, аз тарафи хонандагон назорат ва худбаҳодихӣ дар дарсҳои забони модарӣ муайян карда шуданд.

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2023-2024) маълумоти тадқиқоти амалӣ маводи тадқиқот ҷамъбаст ва натиҷаҳои ба даст овардашуда, муайян кардани ислоҳи нуқсонҳои шифоҳӣ, ҳаттӣ, роҳҳои самараноки таълими забони модарӣ бо тариқи таълими фаъол байни ХННД, таҳсилоти ибтидой таҳлил карда шудаанд. Натиҷаҳо ҷамъоварӣ шуда, маводҳо дар шакли рисола таҳия шудаанд. Дар охир заминаи маълумоти илмии гирифташуда пешниҳод мешавад.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот: пеш аз ҳама марбут ба таҳлили назариявии проблема дар асоси омӯҳтани адабиётҳои педагогию психологияӣ, логопедӣ, нуқсоншиносӣ ва илмӣ-методӣ аст. Дар асосҳои назариявии тадқиқот олимони даврони шуравӣ ба мавзуи истифодаи усулҳои ғайрианъанавӣ М. А. Данилов, Б.П.Есипов, М. Н. Скаткин, Л. В. Занков, П. Я. Галхперин, Д. Б. Элконин, Ю.Ф Койнова, масъалаҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқ аз назарияи Г.А. Волкова, Н. А, Махмутов, Л.И. Акатор, М.А. Поваляева, Е.А. Логинова, В. Калягин, Г. Э. Бреслав, В.П. Кашенко, Н.А. Ричкова, О.А. Русесская, саҳми бузург гузоштанд. Масъалаҳои фаъолгардонии тафаккури хонандагон дар дарс бо ҳалли кушодани роҳҳои бартарафсозии расмиятчигӣ дар донишҳои хонандагон алоқаманд мебошад. М. А. Данилов ва М.Н.Скаткин сабит менамоянд, ки ин проблема бо муайян соҳтани он шароитҳое алоқаманд мебошад, ки ба шарофати онҳо дараҷаи баланди инкишофи зеҳни хонандагон таъмин карда мешавад, яъне онҳо нишон медиҳад, ки дар қадом вазъият таълим инкишофдиҳанд шуда метавонад. С. Доброгаев

дар байни сабабҳои вайроншавии нутқ «бемориҳои фаъолияти олии асаб», тағйироти патологӣ дар дастгоҳи анатомикии нутқ, нокифоя будани тарбия дар кӯдакӣ ва инчуни, «вазъияти невропатикии умумии организм»-ро муайян кард. Бори аввал Н.А.Ричкова ҳамаи сабабҳои вайроншавии нутқро ба сабабҳои беруна ва дохилӣ тақсим карда, ҳамкории наздики онҳоро таъкид кард.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин ҷода симоҳое пайдо шуданд, ки шуҳрати навовариҳои онҳо вирди забон ва машҳури илми педагогикаи наин гардид. Ба монанди Ф. Мирзоаҳмедов, Б. Боев, З. Шукурова, М. Махмутов, А. Эшонҷонов, М. Шукуров, М. Раҳмонов, М. Лутфуллоев, И. Абдуллоев, М. Ҷалилова, З. Мухторов, Ф. Муҳиддинов, А. Ваҳҳобов, Ҷ. Файзаллизода, Д. Шарипова, М. Ҷалилова, А. Аҳмадбекова, Б. Зоолшоева дар бораи истифодаи усулҳои гайрианъанавӣ ва Б. Маҷидова, Р. Рамазонова, Ҷ. Ҳакимова М. Даҷобоева, Д. Салямова, Т. Ҳақназаров ва мутахассисон М. Маҳмадиева, С. Қувватов дар бораи ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва истифода аз корҳои ислоҳии кӯдакони имконияташон маҳдуд арзанда мебошад

Сарчашмаи маълумот: Осори илмӣ, педагогиу психологӣ, санадҳои меъёри ҳуқуқии танзимкунандай фаъолияти қасбию педагогӣ дар соҳаи маориф; санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф, аз ҷумла Конвенсияи байналмиллалӣ оид ба маъюbon (2018) Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак (2010), Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (2010), нақшай фардии кори логопедӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюbon (2010), Консепсияи таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогир (2011), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (1993), Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030 ва заминаҳои методӣ-барномавӣ дар таҳсилоти ибтидойӣ, Стандарти давлатии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон” (2009) ва дигар санадҳои меъёри, ҳуҷҷатҳои инъикоскунандай талабот ва тағйирот дар амалияи таълиму тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷрибаи пешқадами педагогии омӯзгорони ватанию хориҷӣ.

Заминаҳои эмперикии тадқиқот дар асоси: таҳлили назариявии сарчашмаҳои нуқсоншиносӣ, логопедҳо, омӯхтани ҳуҷҷатҳои ташхис, педагогӣ ва психологӣ, мушоҳидаи педагогӣ, сӯҳбат, пурсишнома, мусоҳибаҳо, методи анкетагузаронӣ, методи рейтинг-баҳодиҳӣ, методи ҷамъбаст намудани характеристикаи мустақим, методи омӯхтани маҳсули фаъолияти ХННД, методи тарҷимаи ҳолӣ, методи омӯхтани ҳуҷҷатгузории муассисаҳои таълимӣ, методи озмоиши (эксперименти) педагогӣ, методҳои тадқиқоти сарчашмаҳои назариявӣ, методи дигар таҳлили муқоисавии таъриҳӣ, усулҳои бозӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ, методи таҳлили муқоисавии системаи маълумотдихӣ таҳлили таҷрибаи пешқадами омӯзгорони зинаи таҳсилоти ибтидой, озмоиш, арзёбии таҳлили оморӣ, натиҷаҳо ва натиҷабардорӣ аз қисми назариявӣ ва амалии кори тадқиқотӣ.

Пойгоҳи таҳқиқот: Тадқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ аз соли 2019 то соли 2024 гузаронида шуд. Пойгоҳи озмоиши тадқиқоти педагогиро (муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии (синфҳои фарогир) №11, №72, №54 шаҳри Душанбе ташкил дод, ки дар раванди кори озмоиши омӯзгорон ва ХННД-и таҳсилоти ибтидой аз муассисаҳои таҳсилотӣ иштирок намуданд. Ҳамагӣ аз 3- муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 3-нафар омӯзгорон, 1-нафар логопед ва 25 нафар ХННД аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷумҳурӣ фаро гирифта шуданд. Аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11 5 нафар, аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №72 10- нафар ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №54 10-нафарро ташкил карда, истифода бурда шуд.

Навғониҳои илмии таҳқиқот:

- барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ омода намудани нақшаҳои дарсӣ тартиб дода шуд;

- дар асоси барномаҳои таълимии фанни забони модарии таҳсилоти ибтидой муқоисаи дарсҳои анъанавӣ ва гайрианъанавӣ ва мутобиқ намудани онҳо ба таълими фаъол ва бо назардошти ислоҳи нуқсонҳои нутқ гузаронида шуд;

- ҳангоми нуқсонҳои нутқ усулҳои фаъоли таълим ба истифода кластер, синквейн, инсерт, гузаронидани семинар, муҳокимаронӣ, ташкили баҳс, методи таҳлил ва таркибӣ дар асоси дарсҳои саводомӯзӣ дар таҳсилоти ибтидой истифода шуд.

- новобаста аз гурӯҳ 25-нафар, дарсҳо ба шакли гурӯҳбандӣ ва ҷуфтӣ гузаронида шуда, нуқсони нутқ ислоҳ карда шуд;

- байни хонандагон усули худназораткунӣ, ҳамдигарпурсӣ ва арзёбӣ барои бе нуқсон муошират кардан омӯзонида шуд;

-ислоҳи нуқсони нутқ бо воситаи ҷадвалҳо усули медонам, донистам ва донистан меҳоҳам ба роҳ монда шуд.

Нуқтаҳои зерин барои ҳимоя пешниҳод карда мешавад:

1. Мавқеи таълими роҳҳои самараноки ташкил ва имконияти истифодабарии усулҳои гайрианъанавӣ дар раванди таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон муайян карда шуд;

2. Методика ва роҳҳои ташкилу истифодабарии усули гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой асоснок карда шуд.

3. Машқҳои логопедӣ ба воситаи усули гайрианъанавӣ дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой истифода бурда шавад.

4. Вақт самаранок истифода бурда шуда, маҳсҳои логопедӣ бо воситаи фаъолият қадам ба қадам гузаронида шуд

5. Фарқияти аҳаммиятнокӣ ва душвории технологияи гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ асоснок карда шуд. Ба воситаи расм омода кардани калима, ҷумла, ҳикоя дар раванди таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой, нуқсони нутқи хонандагон ислоҳ карда шуда, арзёбӣ гардид.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот:

- аз ҷиҳати илмӣ асоснок будани мавзуъ, гузаронидани усули гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба воситаи кластер, эссе, сингвейн, баҳс, медонам, метавонам, қӯшиш меқунам, тайёр намудани ХНД ва ислоҳ намудани нуқсони нутқ барои мустақилият омода кардан ба ҳаёт омода намуда шуд;
- ҷанбаҳои омодасозии ХНД-и таҳсилоти ибтидой ва гузаронидани машқҳои логопедӣ бо истифода аз усулҳои гайрианъанавӣ дар дарсҳои забони модарӣ таҳия карда шуданд;
- истифодаи бозиҳо ба воситаи машқҳои логопедӣ дар дарсҳои гайрианъанавии забони модарӣ ба роҳ монда шуд;

Аҳаммияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки мутахассис ва хонандагон тавассути бозиҳои логопедӣ нуқсони нутқро ислоҳ намоянд, сифати таълимро баланд бардоранд, дар фаъолияти таълими ангезаҳои зеҳн, гурӯҳбандӣ, омода кардани саҳнача (бозиҳои нақшофарӣ) арзёбӣ ва худбаҳодиҳиро инкишоф диҳанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои бе нуқсон муошират намудан таҳияи ҷанбаҳои педагогии омӯзгорони ояндаи таҳсилоти ибтидой тавассути гузаронидани дарсҳои забони модарии гайрианъанавӣ дар таҳсилоти ибтидой истифода шаванд.

Тадқиқоти худро доир бо таҳлили густурдаи мавқеи асосҳои дидактикаи истифодабарии дарсҳои забони модарии гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар таълим бо омӯзгорони муассисаҳои ибтидой, асосӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, маҳсус, литсейҳо ва гимназияҳо ихтисос дода, мақсади ниҳоии онро ба тариқи зерин пешниҳод менамоям: таҳлили машқҳои логопедӣ дар таълими гайрианъанавии забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой дар замони муосир, методҳо ва усулҳои таълим барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ дар замони муосир, роҳҳо ва усулҳои дарсҳои гайрианъанавӣ дар ҷараёни таълими забони модарии ХНД дар таҳсилоти ибтидой ҳамчун омили ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва

баланд бардоштани самаранокии таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳо ва гайра мебошад.

Маводи таҳқиқот барои омода кардани мутахассисони таҳсилоти ибтидой, пажуҳишгарони илми соҳаи педагогикаи маҳсус, нуқсоншиносон, логопедон, равоншиносӣ, филологияи тоҷик арзишманд буда, метавонанд дар омодагии касби омӯзгорони оянда таҳсилоти ибтидой дар факултетҳои педагогии донишгоҳҳои омӯзгорӣ, коллеҷҳои омӯзгорӣ ва донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар курсҳои такмили ихтисос, инчунин, барои омӯзгорони маҳсус-таҷрибаомӯзони мактабҳои Тоҷикистон истифода шаванд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот тавассути истифодаи усулҳои фаъоли таълим, нуқсони нутқ ислоҳ карда, усулҳои назариявӣ ва эмперикии тадқиқот, таҳлили корҳои озмоиши - таҷрибавӣ, тасдиқи мавқеъҳои дар гипотезаи корӣ пешниҳодшуда, муқоисаи натиҷаҳои ҳосилшуда дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоиши, малакаҳои шахсии муаллиф ба ҳайси омӯзгор, логопед ва роҳбари гурӯҳ, омӯзгороне, ки дар кори озмоиши - таҷрибавӣ дар кафедраи педагогикаи маҳсус ва таҳсилоти фарогири факултети психологияи ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва мактабҳои таҳсилоти умумии ҷумхурӣ ширкат варзиданд, таъмин карда мешаванд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи тадқиқот). Мавзуи диссертатсионӣ бо соҳаҳои зерини шиносномаи ихтисоси 13.00.03 - Педагогикаи коррексионӣ (сурдопедагогика ва тифлопедагогика, олигофренопедагогика ва логопедия); *банди 2* – Таҳлил ва пешгӯии рушди низоми таълиму тарбияи кӯдакони дорои нуқсонҳои гуногуни инкишоф; *банди 5* – Таҳияи технологияҳои педагогӣ барои муайян кардани мазмуни талаботи маҳсуси таълимии кӯдакон, наврасон ва қалонсолони дорои нуқсонҳо гуногуни инкишоф мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тадқиқот. Таҳия, коркард ва таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ

маҳсули чандсолаи фаъолияти илмии муҳаққиқ мебошад. Ичрои диссертатсия ва нақшай кории илмиро бевосита муаллиф роҳандозӣ кардааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Роҷеъ ба мазмун ва муҳтавои рисолаи тадқиқотӣ дар ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи маҳсус ва педагогикаи умумӣ, дар конференсияи аънанавии илмӣ-амалии устодони ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ дар моҳи апрели соли 2019/2020, 2021/2022, 2023/2025 ва дар конференсияҳои илмии амалии ҷумҳурияйӣ бо маърузаҳо баромад намудааст.

Интишорот аз рӯи мавзуи тадқиқот. Натиҷаҳои асосии тадқиқот дастури таълимӣ, маводҳои Паёми ДДОТ ба номи С.Айнӣ, Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф, маҷмуаҳои маводҳои конфронсҳо иъникос ёфтааст. Онҳо аз санчиши зарурӣ гузаштанд, 1-дастури таълимӣ, 29 - мақола баён гардиданд аз ҷумла 5-тои онҳо дар матбуоти даврии тавсиякардан КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 24 мақолаҳои илмӣ дар конфронсҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмиллалӣ нашр гардидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми рисола: рисола аз сарсухан, се боб, озмоиши педагогӣ, хулоса, номгӯи адабиёти истифодашуда иборат аст. Муҳтавои рисола дар 185 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ баён карда шудааст. Дар матн 2-диаграмма, 9-ҷадвал, 1-расм, 11-нақша, 5-зонд ҷой дода шуданд. Рӯйхати адабиёт 234 номгӯйро фаро гирифтааст.

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОНИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ДАР ШАРОИТИ ТАЪЛИМИ ИНКЛЮЗИВӢ

1.1.Ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо воситаи технологияи ғайрианъанавӣ дар низоми таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой

Чустучӯйҳои асосӣ дар коркарди раванди таълим дар замони муосир, пеш аз ҳама дар атрофи масоили таълими инкишофидҳанда фароҳам омадааст. Ба таҳсил фаро гирифтани ХННД (хонандагони нуқсонҳои нутқдошта) дар машғулиятҳои маҳсуси истиной ва ҳам дар машғулиятҳои умунифаний амалӣ мегардад.

Омӯзгорон таваҷҷӯҳи худро дар баробари таълими хонандагони нуқсони нутқидоштаро барои ислоҳи нуқсони нутқи равона кардан, дар аксари мавридҳо кӯшиш мекунанд, ки мӯҳтавои таҳсили хонандагонро ба осебпазирии онҳо мутобиқ созанд.

М.Дадабоева, дар мавзӯи “Хусусиятҳои ташкилию педагогии таълими кӯдакони нуқсони шунавоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” рисолаи номзади хешро пешниҳод намудааст. Дар рисола қайд намудааст, ки дар даврони муосир педагогикаи коррексионӣ барои корҳои ислоҳӣ кӯдакони имконияташон маҳдуд масъулияти соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. Инчунин, омода намудани мутахассисони соҳаи педагогикаи маҳсус барои фаро гирифтани таълими якҷояи хонандагонро тавсия медиҳад [54;137].

Ҷ.Ҳакимова, дар рисолаи номзадиаш “Хусусиятҳои дидактикаи ташкили фаъолияти таълимӣ дар шароити таҳсилоти фарогир” соли 2019, ки бештар ба мактаб-интернати ношунаво ҳамчун таҳқиқот сурат гирифтааст, арзёбӣ карда шудааст [210;79].

Б.Маҷидова, дар китоби дарсии “Асосҳои логопедия” ба соҳти овозии забони тоҷикӣ дикқат дода, барои азхудкунии он аз тарафи кӯдакон чунин қайд менамояд, ки дуруст ва бе нуқсон муошират кардани

хонандагон имконият медиҳад, ки фикру ақидаҳои худро дар бораи олами атроф баён намоянд ва ба муносибатҳои ҳамдигарӣ дохил шаванд. Баъзе иқтибосҳо аз ин китоб истифода гардид, зеро дар дарсҳои забони модарӣ оид ба соҳти овозии забони тоҷикӣ дарсҳои ғайрианъанавӣ омили фаъолнокии ХННД ҳоҳад шуд [131;75].

Дар мавзуи “Асосҳои дидактикаи фаъолгардонии шакл ва воситаҳои таълимӣ босифат дар фаъолияти маърифатии хонандагон муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ” рисолаи номзадӣ аз тарафи И.Аминова, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда шудааст. Мақсади асосии тадқиқот аз он иборат аст, ки инкишофи афкори илмии педагогӣ дар раванди тайёр намудани насли оянда истифода шудани технологияи нау дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ мавриди тадқиқот сурат гирифтааст [9;14].

И.Фафорзода, дар китоби “Кӯдак ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ: вазъи ҳуқуқӣ ва мушкилоти танзим” дар боби З-юм ҳуқуқи хонандагони нуқсони нутқдошта, инчунин ХИМД эътироф гаштааст.

Хонандагони баробар бо ҳамсинфон зиндагии комил гузаронида шаъну шарафи худро ҳимоя намуда, барои иштироки фаъолона дар ҷамъият имконият медиҳанд. Барои таъмини зиндагии комил ва шоистаи ин ХННД дар муҳите, ки истиқлолияти комил ва фарогирӣ иҷтимоиро кафолат медиҳад, ба онҳо ғамхорӣ, таълим ва омӯзиши маҳсус, ки ба қобилиятаҳои ҷисмонӣ ва равонии онҳо мутобиқ карда шудааст, таъмин карда мешавад. ХННД ҳуқуқ доранд, ки мувофиқи қобилияташон фаъолият ва қасб интихоб кунанд, дар фаъолиятаҳои иҷтимоию эҷодӣ ширкат варзанд ва дар муассисаҳои давлатӣ таҳсил намоянд [54; 115].

Ба муаллимон лозим аст, ки аз рузи аввали дарс ХННД ба маркази логопедӣ фиристода маслиҳатҳои ӯро иҷро намояд. Аммо агар ҳуди омӯзгор бо воситаи технологияи ғайрианъанавӣ ба хонанда дар раванди таълимӣ забони модарӣ машқҳои ислоҳӣ нагузаронад ин ба қасе натиҷа намебахшад. Пеш аз ҳама, омӯзгор бояд бо ХННД, муносибати дурустӣ ба роҳ монад, зеро ҳамеша барои бе нуқсон муюшират намудани ХННД

бояд ором бошанд. Омӯзгор пеш аз ҳама, ба хонанандагон зиндадилӣ, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ, ҳосил кунонад, то ин ки онҳо аз оянда рухафтода нашавад.

Дарсҳои фаъоли таълим дар ХННД на танҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода бурда мешавад, дар онҳо риоя намудани қоидаҳои гигиенаи мактабӣ ва танзими ҳатмии супоришҳои хонагӣ, талаботи муҳимтарини педагоги - психологӣ ба шумор мераванд. Андешаҳои зикршударо метавон бо гуфтори начибонаи педагогӣ немис А. Дистервег тақвият баҳшид, ки чунин фармудааст: “Омӯзгори бо адолат ҳақиқатро баён меқунад. Омӯзгори хуб бошад дарёфт ва шинохтани онро ёд медиҳад”. Талаботи психологӣ-педагогӣ ба дарси муносир муносибати эҷодкорона намуданро ба фаъолият талаб менамояд [59;254].

Навоварӣ дар ташкили дарс ба зарурияти баланд бардоштани вазифаи инкишофдиҳандагӣ ва тарбиятиҳандагии таълим ва ислоҳ намудани нуқсони нутқ равона мебошад. Бо вучуди ин, барои ҳалли масъала зарур аст, пеш аз ҳама муайян сохтани он ки дар зери мағҳуми “Дарс ҳамчун шакли ташкилии раванди таълим” чӣ маънои калидӣ маҳфуз аст. Дарс - шакли асосии фаъолияти таълимии системаи таҳсилотиу - дарсӣ мебошад, ки он нахустин маротиба ҳанӯз дар асри XVII аз ҷониби мутафаккир, гуманист, педагоги чех Я. А. Коменский дар асараш “Дидактикаи бузург” аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шудааст. Я. А. Коменский дар зери мағҳуми дарс мақсаду вазифаэро мефаҳмид, ки мебоист дар вақти муайян ичро карда шавад. ”Ба ҳеч қас ва бе ягон сабаб иҷозат додан лозим нест, ки машғулияতро шиканад ва аз дарс саркашӣ намояд,” навишта буд ӯ дар китоби “Дидактикаи бузург”, лек мо қушиш менамоем, ки дар ҷараёни дарси забони модарӣ аз тарафи омӯзгор баробари аз худ кардани лаёқати эҷодӣ нуқсони нутқи хонандагон ислоҳ карда шавад [92; 237].

Мағҳуми “Дарс”-ро мо дар маънои нисбатан васеъ истифода бурда, онро на танҳо ҳамчун маҷмуи супориш, балки бо воситаҳо

фаъолият нуқсони нутқи хонандагон ислоҳ гаштанро оммавӣ намоем. Азбаски муддати тӯлонӣ дарс шакли воҳиди машгулияти таълимӣ дар мактаб буд, комилан табиист, ки чунин номидани худи машгулият (масалан, ҷадвали дарсҳо) маълум гашта дар он корҳои ислоҳӣ низ истифода бурда шавад. Педагоги маҳшур М.Лутфуллоев., дар китоби “Дарс”-и хеш аз маҷмуи ва рисолати дарс сухан ба пеш оварда, бо хонанда аз нигоҳи нав дар бораи дарси замонавӣ андешаҳо ва муқовиматҳои ҷолиб баён кард, ки онро метавон ҳамчун дастур ва нуқта дар фаъолияти касбии омӯзгор арзёбӣ кард. [116; 93].

Ҳангоми муайян кардани дарс ба сифати шакли ташкили тартиботи муайян дар кори омӯзгор бо хонандагон дар муддати 45-дақиқаи вақти таълимӣ дар назар дошта мешавад. Дар рафти дарс бо воситаи усули фаъоли таълим таҳлили чунин тартибот ду шакли асосии муносибат муайян карда шудааст. Усули ғайрианъанавӣ- яке аз усулии ангезиш ба ҳисоб меравад, ки шавқу рағбати ХННД-ро дар раванди азхудкуни маводҳои таълимӣ бедор менамояд. Дар раванди фаъоли таълим дар дарсҳои таълими забони модарӣ чунин усулҳои зерин: омода кардани мавод аз рӯи қадам ба қадам, қисми ташкили дарс, гурӯҳбандӣ, раъйпурсӣ, фаъолияти бозӣ, муаррифии презентатсия, (ҳар як усул бояд мақсади худро дошта бошад)боз ислоҳ намудани нуқсони нутқ арзёбӣ ва натиҷабардорӣ тақсим мешавад.

Масъалаи истифодаи технологияи ғайрианъанавӣ дар монографияи омӯзгори навовари рус И. Н. Казансев “Дарс дар мактабҳои шуравӣ” яке аз ҷанбаҳои муҳимми истифодаи технологияи ғайрианъанавӣ дар омӯзиши забони модарӣ инъикос ёфтааст. Муаллиф менависад: “Дарс дар мактабҳои шуравӣ-ин чунин шакли ташкили корҳои таълиmist, ки дар вақти муайянкардашуда машгулиятҳои гуногуни колективӣ ва фардии хонандагони синф таҳти роҳбарии омӯзгорон бо мақсади бошуурона, фаъолона ва мустаҳкам аз худ намудани маводи таълимии муайянро дар бар мегирад”. Мо тасмим гирифтем, ки на танҳо дарсҳои ғайрианъанавиро барои хонандагони

солим инчунин барои ХННД, ки дар мактабҳои ҳамагонӣ дар ҳамгира таълим мегирад, баррасӣ намоем [81;126].

В.И. Трофимова, соли 2008 дар рисолаи номзадӣ “Дастгирии педагогии қӯдакони имконияти маҳдуди саломати дар синфҳои ибтидой мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар раванди муносибатҳои онҳо бо ҳамсолон” пешниҳод намудааст. Дар рисола иброз менамояд, ки воситаҳои дастгирии педагогӣ дар раванди таълим ва муносибатҳои хонандагон бо ҳамсабақонашон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ кумаки омӯзгор бениҳоят зарур аст, зеро барои мутобик ва ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон дар ҳамгироӣ ба натиҷаҳои судбахш ноил мешавад. Ақидаи В.И.Трофимова, дар он аст, ки на танҳо ХННД дар дарсҳои забони модарӣ, балки дар ҳамаи фанҳои таълимиӣ бояд фаъолона ширкат варзанд [198; 125].

Дар маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон №9 аз моҳи сентябри соли 2022 мақолаи Б.Шодиев, нашр гардидааст, ки аз забони шоир Камол Насрулло ин суханонро зикр намудааст “Ман тоҷикам, пас ин забони тоҷикии ман аст, забони миллати тоҷик аст. Ман бо он ифтихор мекунам, аз ном бурданаш ҳаргиз ор надорам, ин забони бузургони ҷаҳон нобигони илму адаб Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сино, Ҳайём. Н.Хусрав, Мавлавӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Бедил ва дигарон буда, ин нуқта баҳспазир аст. Аз ин лиҳоз, мо чунин мешуморем, ки ақидаи дар боло зикр гардида аз хурдӣ ба ХННД дар дарсҳои забони модарӣ ислоҳ намудани нуқсон истифода бурда шавад. Зеро пеш аз забони дигарро омӯҳтан бояд забони модариро хуб донем. Бештари хонандагон дорои нуқсонҳои нутқи шифоҳи ва ҳаттӣ мебошанд. Баробари машқҳои логопедӣ дар дарсҳои забони модарӣ мо метавонем нуқсони нутқии онҳоро ислоҳ намоем [223;17].

Азбаски шумораи ХННД дар байни хонандагони сустхон хеле зиёд аст, дар кишвари мо омӯзиши хусусиятҳои таълиму тарбия ва самтҳои ислоҳи онҳо хеле вусъат ёфт. Барои ин қабил хонандагони муассисаҳои

махсуси таълимӣ, синфҳои фарогир, ҳамроҳ бо хонандагони солим ва гурӯҳҳо ташкил дода шуда таълим дода мешавад.

Е.И. Чирва, соли 2005 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи “Хусусиятҳои тарбияи кӯдакони имконияташон маҳдуд дар мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ”, ки дар таълимӣ мушкили мекашанд. Бояд қайд намуд, ки ХННД бештар дар муассисаҳои махсус таълим мегирад, зоро баъзе хонандагон дар муассисаҳои ҳамагонӣ тамасхур мекунанд. [212; 14]

Муҳаққиқ Р.Рамазонова, дар дастури таълимӣ “Бозӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва ташаккули қобилияти хонандагони таҳсилоти ибтидой” пешниҳод намудааст, ки маводи таълимро бояд ба шакли бозӣ бояд пешниҳод намуд, ки хонандагони мисолҳоро ба осони ба хотир гиранд. Ҳар як бозӣ маҳз дар дарси забони модарӣ бояд мақсадҳои муайянни таълимӣ ва ислоҳқунии худро дошта бошад.. [166; 66]

Б.Маҷидова, дар китоби дарсии “Асосҳои логопедия” дарси забони модарӣ маҳс барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон талафузи овозҳои садонок ба таври зерин арзёбӣ менамояд: Мо дар дарсҳои гайрианъянавӣ талафузи садоноки [О], [Ү] ғайр аз забон, лабҳо низ фаъолона иштирок карданро тавсия додем. [130; 78]

Аксарияти мутахассисони соҳаи коркарди усулҳои таълим, аз ҷумла усулҳои гайрианъянавӣдар ҷараёни ташкили дарсҳои таълими забони модарӣ ба ин андешаанд, ки ҳамон як лаҳзаҳои дарси забони модарӣ метавонад ҳам қисмати сохтории дарс ва ҳам шакли муайянни дарс бошад. Тазаккур бояд дод, ки олимони шинохтаи илми педагогика М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Абдуллоев ва дигарон перомуни ин масъала тадқиқотҳои пурарзиш анҷом додаанд, баҳрабардории мақсаднокии онҳо ба манфиати кор ҳоҳад буд. Дар ҳамаи дарсҳои таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой мақсадҳои дидактикӣ ба инобат гирифта мешаванд: пурсиш, баёни мавзуи нав, мустаҳкамкуни мавзуи нав, такрори маводҳои гузашта, супориши вазифаи хонагиро ба сифати воҳидҳои сохтории асосӣ номбар намуданд, лек ҳадафи асосии

мо дар якчояги бо андешаҳои мутафаккирон, инчунин ислоҳ намудани нуқсони нутқи истифода бурда шавад [114;69].

Дар натиҷа мақсад ва тарзи баргузории дарс муқаррар гардиш ва он дар минбаъда номи дарси анъанавиро гирифт. Аммо ба яктарафагии хусусияташ нигоҳ накарда дарси анъанавӣ имконияти маҳдуни таъсиррасонии педагогӣ дорад. Зеро танҳо ҳамаи хели дарсро аксар вақт барои самаранок ташкил намудани таълими қатори мавзӯъҳои таълимӣ, маҳсусан, дар синфҳои ибтидой ба ҳисобгирии ҳаҷми маводи таълимӣ ва мураккабии воқеии он кифоягӣ намекунад. Чунин имкониятҳои нокифояро танҳо мумкин аст ҷуброн кардан бо роҳи ба раванди таълим ворид соҳтани шаклҳои машғулиятҳои таълимии гайрианъанавӣ. Вале барои татбиқи ин ҳадаф бояд пеш аз ҳама ба масъалаи зерин ҷавоби саҳех пайдо намуд, ки дарсро аз фанни забони модарӣ чӣ тавр ғайри анъанавӣ мекунем?, Оё ин лозим аст? Ин чӣ гуна сохтор аст? Кадом шартҳо ва заруриятҳоро метавон пеш овард барои пайдоиши чунин дарсҳои “ғайри анъанавӣ” бошад, зеро агар дарси анъанавиро ба усулҳои гайрианъанави табдил дода шуд, барои чи нуқсони нутқ аз тарафи омузгор ислоҳ карда намешудааст. Зеро мо маводҳое пеша мекунем, ки баробари гузаронидани технологияи гайрианъанавӣ нуқсони нутқи хонандагон ислоҳ карда шавад.

Яке аз муҳимтарин масъалаҳои мактабҳои ҳамагонӣ тафриқаи таълиму тарбияи ХННД мебошанд. Мутахассисон ҳамвора аз паи ҷустуҷӯи онанд, ки шароити мувофиқ ва вазифаҳои умдаи раванди таҳсилотро пайдо кунанд, то ки хусусиятҳои инкишофи ҳама намуди хонандагонро ба ҳисоб гирад ва мушкилоти аз байн бурдани нуқсону норасоиҳои нутқии хонандагон ислоҳ гардида, мағҳуми дарс пурсамар бо технологияи гайрианъанавӣ ҳаллу намояд.

Ҳисоб карда шудааст, ки ҳангоми таҳсил дар мактаб ҳар як хонанда таҳминан ба 10000 дарс ташриф меорад. Қариб баргузории ҳамаи онҳо ҳамчун дугоник ба якдигар монанданд: пурсиш, баёни мавзуи нав, мустаҳкамкуни он, фаҳмонидани супориши хонагӣ. Кучост

дар ин чо рағбат ба хондан? Ин маъмулияту якоҳангиро тоқат мебояд. Дарс ҳамчун шакли баргузории чунин машғулият имрӯз самараи дилҳоҳи педагогӣ намедиҳад.

Пешрафти назария ва амалияи таълим дар муассисаҳои таълимиӣ дар замони мусир ба баланд гардидаи рағбати касбӣ-эҷодӣ ва илмию методии омӯзгорон, олимон- педагогҳо ва психологҳо, нуқсоншиносон ба вазифаҳои ташаккули муносибати эҷодӣ ба таълим ҳамчун яке аз муҳимтарин нишондиҳандаи инкишофи ҳамаҷонибаи насли наврас, тайёр намудани онҳо ба ҳаёт тавсиф мешавад. Дар баробари дигаргун соҳтани соҳтори дарс усули ислоҳ намудани нуқсони нутқ низ истифода бурда шавад. Усули бартарафкуни хонандагони дорои нуқсонҳои нутқӣ ва шифоҳӣ дар синфҳои ибтидой, асосан аз муаллим вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, аз рузи аввали тасил диққати асосиро ба инкишофи мустақилона сухан гуфтан, пурсидану нақл намудани онҳо бояд равона кард. Сипас оҳиста- оҳиста ба фарқу таҳлил кардани овоз одат кунонидани шогирдон лозим аст. Муаллим бояд ҳамин хел шароитро фароҳам орад, ки хонандагони нуқсони нутқдошта озодона ва мустақилона супоришҳоро иҷро намояд. “Вазифаи омӯзгорон ҳаргиз дар он нест, ки зиддиятро, ҳамчун қувваи таълим ва тарбия дода, зиддиятро ки дар ҷараёни таълим дар шуури хонандагон пайдо мешавад дид, онҳоро тезу тунд намуда, ҳамин тавр қувваҳои ҳаракатдиҳандаи раванди таълим ва инкишофи хонандагонро барангехтан мебошад”.

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки баъзе омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти умумӣ кори ҳаррузай худ, хусусиятҳои фаъолияти нутқии хонандагони нуқсони нутқдоштаро кам ба назар мегиранд. Баъзан чунин мешавад, ки хонанда аз нуқсони нутқи худ руҳафтода шуда, аз болои нутқи худ назорат намекунад, ҳангоми сӯҳбат бо ҳамсинфон худдорӣ карда, худро ба канор мегирад.

Дар ин гуна мавридҳо амалҳои забонгирӣ меафзояд. Омӯзгор бояд донад, ки дар ин ҳолат малакаи қаблан ҳосилшудан нест мешавад. Ҷавоби тестарро талаб кардан, инчунин дар вақти дарс масхара кардани

ҳамсолон ба хонанда таъсири манфӣ мерасонад. Танҳо дар дарсҳои ғайрианъанавӣ, ки дар он ҳамаи хонандагон бояд фаъол бошанд, метавонем нуқсони нутқи онро ислоҳ намоем.

Ҳамин тавр, масъалаи тарбияи рағбати донишандӯзӣ дар андозаи бузург масъалаи тарбияи хонандагон ва олами рухии онҳо мебошад. Дар дарсе, ки бо ақидаи М.Данилова ва М. Н. Скаткин каму беш буридаи ё расида, ки раванди идеалогӣ ба ҳисоб меравад ҳамаи унсурҳои фаъолияти таълимӣ, тарбиявӣ, ислоҳкуни мутамарказ омадаанд: мақсад, мазмун, васоит, методҳо. Таълим дар муассисаҳои таълимӣ танҳо ба хонандагон додани мазмуни муайяни донишҳои дар барнома ба ҳисоб гирифташуда ба анҷом намерасад, балки вай ҳадафгирӣ ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва ахлоқи демократии ҳамидаи умумии инсонӣ, инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ ва маҳсусан бе нуқсон муошират кардан мебошад [57; 29].

Инкишофи рағбатҳои донишандузӣ, муҳаббат ба фанни омӯҳташаванда ва инчунин ба худи раванди меҳнати фикрӣ мусоидаткунанда аст, чунин шакли ташкили таълим, ки дар он хонанда фаъолона амал мекунад, ба раванди ҷустуҷӯи мустақилона ҷалб мешавад, “кашфиёт”- и нав ба даст оварда масъалаҳои ҳарактери проблемавӣ доштаро ҳал менамояд. Бо ин восита ба нутқи ҳамсинфон тақлид карда, нуқсони нутқи худро ба осонӣ бартараф месозад.

Фаъолияти таълимӣ ба мисли дигар ҳамаи фаъолиятҳо шавқовар аст, вақте, ки вай ҳархела бошад. Аҳбори якранг ва усулҳои якрангаи амал хеле тез зиқӣ ва дилгаркунандагиро ба вучуд меорад.

Барои ба вучуд омадани ҳавасманӣ ва рағбат ба фанни забони модарӣ ба омӯзгор ва хонандагон зарур аст: аҳаммият ва зарурияти онро дар ҳаёт фаҳмидан ва мақсади ҷудогонаи онро дар алоҳидагӣ дарк карда, барои масҳараи мардум нагаштан нуқсони нутқро ислоҳ намояд.

Маводи нави таълимии забони модарӣ ҳар чӣ қадаре бештар бо маводи пештара омӯҳташуда алоқаманд бошад ва дар дарс алоқаманд

карда шавад, нуқсони нутқ бо воситаи бозихои логопедӣ ислоҳ карда шавад вай ҳамон қадар барои хонандагон ачиб ва шавқовар мегардад.

Маводи на аз андоза сабук ва на аз андоза вазнин дар хонандагон рағбат ва ҳавасмандиро ба вучуд намеорад. Таълим бояд душвор, vale мувофиқи иқтидор ва ҳалшаванда бошад. Инчунин ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар дарсҳои забони модарӣ манфиатовар аст. Зоро танҳо бо воситаи соҳтани калима, ҷумлаҳое, ки дар ҳарф онҳо азият мекашанд бартараф ҳоҳад шуд. Ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар дарсҳои метематика, санъати тасвирӣ, меҳнат ва гайраҳо натиҷаи судбахш наҳоҳад дод, зоро истифода аз усули ғайрианъанавӣ, ки дар он бештар фаъолияту рағбати хонандагон дучанд шуда, фаъолиятҳои бозӣ истифода бурда мешаванд.

Фаъолияти омӯзиши тавоноии хонандагон ҳар чӣ қадаре бисёр ва тез нуқсони нутқ ислоҳ гашта, мавриди тафтиш гардад, баҳогузорӣ карда шавад, барои вай кор кардан ҳамон қадар ҳавасмандӣ зиёд мегардад.

Ислоҳ намудани нуқсони нутқ, возеху равshan ва эҳсосангез будани раванди омӯзиш муассиркунандагии маводи таълимӣ, маъсулиятшинос будани худи омӯзгор низ ба мактаб, муносибати ў ба фани таълимӣ, ба хонанда қувваи бузург ва таъсир мерасонад.

Дар замони муосир ба дарс талаботи зерин voguzor карда мешавад: ҳар як дарс бояд ба мазмуни барномаи таълимӣ мутобиқат карда, бо ҳаёти хонандагон бояд алоқаманд карда шавад, инчунин ҳақиқати илмиро дар ҷараёни дарс бояд инъикос кард, дарс дараҷаи инкишофи илмиро дар замони имрӯза мувофиқат намояд; методҳои таълим ба дараҷаи дастовардҳои навтарини дидактика (гоянокӣ, илмият, таълим) мувозӣ бошад. Баъзан чунин мушоҳида мегардад, ки ба хонандагон бори аз худ намудани дастуралҳои дар илми муосир пойдоргашта пешниҳод карда мешавад, хонандагон чунин қоидаҳоеро, ки оянда соҳаи маориф ва маълумот аз онҳо дарс мекашанд, аз худ намекунанд. Яъне он донишҳои илмие, ки омӯзгорон ба хонандагон медиҳанд, бояд ба дастовардҳои илм мухолиф набошанд. Азбаски хонандагони дорои

нуқсониҳои нутқи мухталиф дар таҳсилоти ибтидой хеле зиёданд, хуб мешуд, ки дар дарсҳои забони модарӣ дар баробари аз худ кардани донишҳои илмӣ, нуқсони онҳо ислоҳ карда шавад.

Мушоҳидаҳои бисёр собит менамоянд, ки хонандагоне, ки нуқсонҳои нутқ доранд, аз нуқсони худ шарм карда дар муошират дохил намешаванд, онҳо талаботи мутаассилиро вайрон мекунанд ва дастрасии таълим аз фанни таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой ва риоя накардани принсипи пай дар пай ҳосилшавии малакаву маҳорат ва донишҳоро душвор мегардонад ва тарбияи хонандагон мураккаб мешавад.

Маҳз ба дида баромадани талаботи педагогӣ, психологӣ, ислоҳӣ зарурати омодагии маҳсусро ба дарс ба миён меорад. Алоқаманд намудан, барқарорсозии робита ё худ тавъамгардӣ ва тавъамгардонии таълим, тарбия ва ислоҳкунӣ ҳатмист. Илми педагогикаи маҳсус кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки хонандагони дорои нуқсониҳои нутқи мухталиф бо чунин сифатҳо, мисли омодагӣ ба дар фаъолияти таълимӣ, истеҳсолӣ ва ҳаёти ҷамъиятий фаъол ва мустақил будан, аз байн бурдани нуқсони нутқ тарбия намояд.

Масъалаҳои дарсҳои эҷодӣ, гайрианъанавӣ ҳанӯз солҳои 70-уми асри XX мавриди муҳокима ва истифода қарор дошт. Ислоҳ намудани нуқсони нутқ низ дар ҳамин аср ба миён омад. Вале афкори педагогӣ дар мақолаи худ Б. Шодиев танҳо аз рӯи меъёрҳои зоҳирӣ ва аксар вақт аз рӯи дараҷаи истифодаи нақшаҳо, лавҳаҳои китобҳо, гуфткорҳои пандомӯзи бузургони илму адаб устод Рӯдакӣ, Унсурмаолии Кайковус, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Садриддин Айнӣ ва дигар васоити таъсири аҳборӣ ба хонандагон маънидод карда мешавад. Бо вучуди он ки чунин тарзи тарғиби маълумотдиҳиро ҳаргиз дарси гайрианъанавии номидан мумкин нест, вале омӯзгорро лозим меояд, ки дар доираи омӯзиши ҳар дарс дар ташкил ва баргузории дарси гайриаънанавӣ бо усули истифодаи корҳои ислоҳкунӣ огоҳона аз имконоти мавҷуда истифода кунад. [223;17-31].

Чи тавре дар боло ибroz кардем, усулҳои ғайрианъанавии таълим дар дарсҳои таълими забони модарии синфҳои ибтидой на танҳо барои хонандагони солим инчунин барои XННД якчанд намуд мешаванд ва ҳоло мо атрофи ин масъала олимону методистон, нуқсоншиносон, омӯзгорони пешқадаму соҳибтаҷриба баҳсу мунозираҳои бардавом дорад.

Мушоҳидаҳо, таҳлили таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки дар таҷрибаи фаъолияти қасбии омӯзгорон синфҳои ибтидой зимни татбиқи усули фаъоли таълим барои ба мақсади ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар баробари хонандагони солим таълим дода мешаванд бештар бо истифодаи чунин усулҳо, ба монанди “Класстер”, “Диаграммаи Венн”, “Эссе”, “Сингвейн”, “Баҳс”, “МДД”, “Галереяи суратҳо», «Ба яқдигар табассум меқунем», «Бо даст салом бикиун» барои оғози пурмаҳсули дарс корҳои ислоҳӣ бурдан бо маврид аст. XННД ҳангоми икрои вазифа, бояд ба яқдигар кӯмак қунанд, муюшират намоянд, тақлид ва табассум намоянд, номи ҳарчи бештари ҳамсабақони солими худ ба забон гиранд. Чунин бозиҳои шавқовар барои оғози дарс ва омодагии хуби XННД-и таҳсилоти ибтидой дар ҳалли машқҳои душвору барқарор намудани алоқа байни онҳо мусоидат меқунад.

Инчунин ба омӯзгорон зарур аст, ки бештар аз усулҳои фаъоли таълим баробари ислоҳ намудани нуқсони нутқ муюшират намуда, аниқ намудани мақсад, интизорӣ ва эҳтиёткорӣ огоҳона ва ҳадафмандона истифода баранд. Чунин усулҳо аз қабили «Дарахти интизорӣ», «Замини барфрезаҳо». «Баргҳои рангоранг», «Бозии меваҳо» ва ғайраҳоро истифода мебаранд. Ин амал ба омӯзгор имконият медиҳад, ки раванди муюширатро байни хонандагон ва омӯзгорон на танҳо ҳатогиҳои нутқро ислоҳ кардан, балки дар баробари сифатҳои шахсӣ кор кардан, сатҳи донишро баланд бардоштан, маҳорату малакаҳои аҳли синф ва ҳар як хонандаро таъмин намоянд, дар асоси маълумоти ҷамъшуда бо ҳар яки онҳо муносисбати фардиро ба роҳ монанд. Бозиҳои мазкур бо чунин усул гузаронида мешавад. Ба хонандагон қаблан барфрезаҳо, себ, лимӯ

ва баргҳои рангаи аз қоғаз буридашуда тақсим карда, пешниҳод мешавад, ки онҳо аз машғулиятҳои имрӯза чӣ донистан меҳоҳанд, чиро медонанд, барои донистан қадом қушишҳоро истифода мебаранд ва инро баъд аз навиштан онро ба «дараҳт» ва ё «марғзор» мечаспонанд. Баъди иҷрои амали мазкур фикрҳои шаклгирифта, хоҳишҳо, интизориҳо аз дарс ба низоми муайян дароварда шуда, хулосабарорӣ карда мешаванд. Дар вақти хулосабарорӣ хонанда бояд қушиш намояд, ки бе нуқсони нутқ муюшират намояд.

Усулҳои гайрианъанавии таълим, ки дар сатҳи байналхалқӣ эътироф гаштаанд ва аввалин маротиба мо қушиш менамоем, ки бо усулҳои гайрианъанавии нуқсони нутқи хонандагонро ислоҳ намоем. Усулҳои гайрианъанавии таълим дар замони муосир на танҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ, балки бештар барои муюшират, гузаронидани семинару тренингҳо, ки дар он бештар тарбияи зеҳнӣ инкишоф дода мешавад, инчунин дар ҳамаи дарсҳои муассисаҳои таҳсилотӣ истифода мешавад.

Умуман, омӯзгорон қушиш менамоянд бо ин усул дар машғулиятҳои таълимию тарбиявӣ вақти камро талабкунанда истифода мебаранд ва маҳз онро дар таҳсилоти ибтидой бояд оғоз намуд. Усулҳои гайрианъанавии таълим дар дарсҳои таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ аз чунин принципҳо иборат мебошанд:

- дар муюшират хонанда қушиш намояд, ки бе нуқсони нутқ ба баҳсу музокираҳо иштирок намояд;
- вақт самаранок истифода бурда шавад;
- хонандагони нуқсони нутқдошта, ба омӯзгор тақлид карда, дар як давраи муайян нислоҳ карда шавад;
- хонандагон дар дарс худро озод ҳис намоянд, аз нуқсони худ канорагирий накунанд;
- омӯзгор супориш пешниҳод менамояд, хонандагон онро мустақилона иҷро менамоянд.

Омӯзгор на ҳамчун субъекти ёридиҳанда, ислоҳислоҳкунанда дар машғулият муносибат мекунад. Мақсади асосии истифодаи усули гайрианъанавии таълим дар дарсҳои таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой, ин ба тезӣ мутобиқ шудан ба ҳамсинфон ва дар муддати кутоҳтарин қушиш намудани ислоҳкуни нуқсони нутқ, инчунин азхудкунондани раванди омӯзиши забони модарӣ азхудкуни иттилооти зарурӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва ташаккули малакаҳои ҳаётро таъмин кардан лозим аст. Ин ба таҳқими қобилияти ва малакаҳои ҳикоянависӣ ва хондан, инчунин рушди малакаҳои роҳбарӣ ва кори гурӯҳӣ мусоидат мекунад. Илова бар ин, он барои бедор кардани ҳисси инсондӯстӣ ва барқарор кардани робита байни хонандагони солим ва ХННД мусоидат мекунад.

Дар ҷараёни таълими забони модарӣ бештар аз воситаҳои аёнӣ, аз қабили коғазу қаламҳои рангоранг, варақаҳои паҳнкунанда, маводҳои намоиши видеои маҳсус барои ислоҳи нуқсони нутқдоштаи таҳсилоти ибтидой мусоидат менамоянд. Муаллими забони модарӣ ӯҳдадор аст, ки дар дарс барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ, дар лаҳзаҳои дамгирий бозиҳои логопедӣ истифода бурда шавад. Барои анҷом додани машқ шумо бояд амалҳои зеринро ичро кунед:

Бо ин мақсад лабҳоро молиш медиҳем, мешакем, нарм мекунем ва ларзиш медиҳем. Ҳаракатҳои маҳсро ичро кунед:

- а) Аз миёнаи лаби боло то кунҷҳо.
- б) Аз миёнаи лаби поён то кунҷҳои лаб.
- в) Пайванди бинӣ ва лабҳоро ба сӯйи сӯроҳи бинӣ молед.
- г) Лабҳои худро буред.

Ҳаракатҳоро 8-10 маротиба такрор кунед. Машқро 2-3 бор дар як рӯз ичро кунед.

Машқи пассивии лабҳо:

- а) Лабонро мисли найча гафс кун.
- б) Ҳангоми табассум ангуштони ишорати ҳарду дастро дар кунҷҳои лабҳо гузошта лаб кашидан.

Барои ичрои гимнастикаи артикулясиявӣ шумо бояд машқҳои зеринро ичро кунед:

Машқи «Белча». Даҳонатонро кушоед ва забонатонро ба лабони поёни худ гузоред. Боварӣ ҳосил кунед, ки забонатон намеларзад. Забони худро дар ин мавқеъ 10-15 сония нигоҳ доред.

Машқи "Кушуқча". Даҳонатонро васеъ кушоед. Забони худро то ҳадди имкон дароз кунед ва онро ба мавқеи баландтарин бардоред. Ҳангоми ин кор ба лаби болои худ даст нарасонед. Забони худро дар ин мавқеъ 10-15 сония нигоҳ доред.

Машқи «Сӯзан». Даҳонатро кушоед. Забони худро берун кунед ва нӯги онро дароз кунед. Забони худро дар ин мавқеъ 10-15 сония нигоҳ доред.

Машқи «Баландгуяқ». Даҳонатонро каме кушоед. Ҳарду тарафи забонатонро каме боло бардоред ва онро боло бардоред. Нӯги забонро ба дандонҳои поёни худ пахш кунед. Забони худро дар ин мавқеъ 10-15 сония нигоҳ доред.

Машқи «Найча». Даҳонатро кушо. Забонро дароз кунед ва пахлӯҳои онро боло пӯ shed. Як найҷаи хурд ташкил кунед ва онро каме варақ кунед. Машқро 10- маротиба такрор кунед.

Машқи “Соат” «Даҳонро мекушояд, нӯги забонро ба тарафи чапу рост бо лабҳо ҳаракат мекунад » (10 маротиба).

Машқи «Аспча»: даҳонатонро каме кушоед, нӯги забонро дар даҳонатон гузоред ва баъд нӯги забонро паст кунед, то он садое монанд ба садои нағл барояд. Тақлид ба набзи пои асп: садои баланд ва паст (10-15 маротиба).

Машқи “Занбурӯғ”: Даҳонатро кушоед, нӯги забонро ба тарафи даҳони худ бардоред ва онро зуд ба тарафи пушти дандонҳои поёни худ паст кунед (10-15 маротиба).

Машқи “Аргунча”: Даҳонатро кушоед, забонатонро нозук боло бардоред ва сипас забонатонро поён бардоред. Даҳонатонро напӯshed (10-15 маротиба).

Машқи «Мураббии ширин»: даҳонатонро қушоед, забонатонро берун кунед ва лаби поёну болоро билесед ва сипас забонро ба қафо кашед (10-15 маротиба).

Машқи «Мор»: даҳони худро васеъ қушоед, забонро ба пеш дароз кунед ва нӯги онро тез кунед. Забони худро оҳиста дароз кунед ва онро озод кунед (10-15 маротиба).

Машқи «Тоза кардани лаб»: даҳони худро қушоед, нӯги забонро истифода баред, то ба қатори дандонҳои поён таъсир расонад. Ҳар ду тарафи забонатонро дар хати дандонҳои болоии худ печенед. Забони ғилдиракро ба пеш ва пас кашед (10 маротиба).

Ҳамаи ин машқҳоро дар мобайни дарсҳои забони модарӣ барои ҳастагии хонандагон истифода бурда, омӯзгор бояд қушиш намояд, ки ҳар як бозӣ мувофиқ ба мавзӯи дарс бошад [184; 75].

Мақсади таълими забони модарӣ истифодаи усули гайрианъанавӣ, аз қабили ҳучуми фикрҳо мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад нуқсонҳои нутқро дар ҳолати тақлидӣ ислоҳ кунед ва маҳорати нутқии ХННД-ро устувор кунед.

Нақшбозӣ барои бартараф намудани шармгинии хонандагони дорои нуқсони нутқ мусоидат намуда, дар муҳите, ки нуқсони нутқашон ба вучуд меорад, хичолат накашанд. Ин ба онҳо қӯмак мекунад, ки худро дар муҳит озод ҳис кунад ва ба гурӯҳ ба осони мутобиқ шавад. Кор дар гурӯҳҳо, бошад омӯзгор барои ХННД шароит бояд фароҳам оварад то онҳо мустақилона кор карда, ақида ва нуқтаи назари худро мустақилона таҳияву иброз намояд. Дар ҷараёни муошират имконият пайдо мекунанд, ки нуқсони нутқро бо воситаи фаъолияту бозиҳо ислоҳ намоянд.

Бартарии истифодаи технологияи гайрианъанавӣ дар он аст, ки ХННД дар фаъолияти таълимӣ фаъоланд, онҳо муҳторият пайдо карда, корҳои мустақилона бо кумаку дастгирии яқдигар иҷро менамоянд.

Дар ин усулҳо ХННД ба хонандагони солим озодона саволҳо медиҳад, бо онҳо баҳсу мунозира мекунад, фикру мулоҳизаҳои худро

озодона баён мекунад, қоидаю нормаҳои дилҳоҳи омузишро якҷоя бо ҳамсинфон пешниҳод мекунад, интихоб ва татбиқ менамояд. Баръакс, ҳангоми истифодаи усулҳои анъанавии таълим хонанда аз чунин имкониятҳо маҳрум мешавад.

Усули ғайрианъанавии аз хонанда талаб менамояд, дар рафти амали намудани он фаъолият худро нишон диҳанд, инчунин фикру ақидаи худро озод, новобаста аз онеки нуқсони нутқ дорад ё не, ақиаи худро иброз менамояд. Исботи ин қазоватро метавонем бо баъзе нуқтаҳои назарӣ ибрознамудаи хонандагон дар машгулиятҳои бо ҳамин усули таълимӣ фарогирифташуда тақвият медиҳем, ки онҳо ҳангоми мушоҳидаи усулҳои ғайрианъанавӣ, таҳлилу ҷамъбаст ва сӯҳбат бо хонандагон муайян намудем, Ба мақсад мувоғиқ мебуд, ки ин гуна машгулиятҳо дар мактабҳо ва дар доираи барномаи таълимии ҳарруза ташкил карда шаванд. Ин ҷорӣ намудани усулҳои якхелаи таълим ва амалияи ҳаррузаи таълими ҳамаи фанҳоро дар назар дорад. Ин бозиҳои логопедӣ ба мо имконият медиҳад, ки бо воситаи бозиҳо нуқсони нутқи мо ислоҳ карда мешавад, дар фаъолият мо аз нуқсони нутқи худ шарм намекунем, барои иҷрои ягон супоришҳо маҷбур намекунанд, ба суханҳоямон, ки новобаста дорои нуқсони нутқ мебошам гӯш медиҳанд, бо мавзухо мустақилона кор карда, новобаста аз нуқсони нутқи худ озод муюшират менамоем, ки натиҷаи он ба мо осонфаҳм мегарданд”.

Одамон тамоми ҳаёт дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ қарор доранд, новобаста аз онеки онҳо нуқсони нутқ доранд ё на, бе муюшират зиндагии бошууронаи онҳоро тасаввур кардан ғайри имкон ва мушкил аст. Муносибати байниҳамдигарии одамон ҳанӯз аз давре оғоз мегардад, ки ӯро ҳамчун қӯдаки навзод аз батни модар мегиранд ва саҳт такон медиҳанд ва он вакт доираи муносибаҳои иҷтимоӣ ва муюшират бо одамон ворид мегарданд, ки бо амри тақдир ин раванд дар ҳамаи давраҳои синнусолӣ идома ёфта, то охири умр мушоҳида мегардад. Ҳаёти хонандагон ҳама сар то по аз муносибатҳо ва муюширати байниҳамдигарӣ иборат аст, новобаста аз он ки ӯ дорои нуқсони нутқ

аст ё на ба ў муошират маҳқул аст ё не, vale чараёни он мураккаб ва печида мебошад. Мо метавонем танҳо кӯшиши дарки моҳияти онҳоро намоем ва вобаста ба тамоюлоти рушди чомеа ба онҳо мазмуну мундариҷаи нав ислоҳ кардани нуқсони нутқ бо воситаи технологияи гайрианъанавӣ ҳамроҳ намоем.

Дар ин замана муоширати муайяни байни онҳо ба воситаи ҳусусияти манфиатҳо талаботҳояшон ба вучуд меояд. Муқаррар аст, ки хонандагони дорои нуқсони нутқ, аз нуқсони нутқ дар хичолат буда, дигарон бошад маҳорати хуби муоширатӣ дошта, одатан ҳаёти беҳтарин доранд ва ҳамеша комёбӣ ва муваффақиятҳо пешоҳангашон мебошад. Ин маъни онро надорад, ки чунин нафарон ягон намуди илмҳои ғайб ва ё маҳсусро медонанд, ё ин ки онҳоро маҳсус тайёр кардаанд - ҳаргиз не, фақат, ки онҳо нисбат ба дигарон муносибат ва муоширати хуб ва беҳтар барқарор карда метавонанд. Ин дар он маъниест, ки хонандагон дар якҷоягӣ дар муассисаҳои таҳсилоти таълим гирифта, аз яқдигар меомӯзанд. Бо ин восита роҳҳои ислоҳнамоӣ истифода бурда мешавад.

Маҳорат ва донишҳое, ки барои барқарор кардани муоширати бенуқсон бо шунавандагони шумо лозиманд, як муҳофизати муассир аз фишор, забони манфи ва таҳқири марбут ба ҳокимијат, таъсир ва эҳтиром мебошанд.

Дар ҳаёти ХННД кор оид ба ислоҳи нуқсонҳои нутқ, ташаккули сифатҳои шахсӣ, ташаккули малакаҳои муошират ва барқарор намудани муносибатҳои хуб бо ҳамсолон ва омӯзгорон саҳми арзандаст, ки метавонад барои ноил шудан ба муваффақият дар фаъолияти таълими мусоидат намояд.. Албатта, муоширатро дар хонавода, кӯдакистон ва мактабҳо ба ХННД омӯзонидан лозим аст, зоро мактаб омили муҳими ташаккулдиҳандай муносибати онҳо буда, барои ворид гардондан ба дунёи муоширати фарохтар дар мактаб, чомеа муносибатҳои иҷтимоӣ зиёдтар имконият дорад, ки хонандагон бе нуқсони нутқ худро муаррифи карда тавонанд.

Ислоҳи камбудиҳои нутқи хонандагон аз муносибатҳо ва робитаҳои мустақим бо фаъолият ва омӯзгор вобаста аст. Дар хотир бояд дошт, ки ҳадафи асосии таълим аз забони модарӣ на танҳо ислоҳи нуқсонҳои нутқ, балки ташкили фаъолияти маърифатӣ, ки ба таълими хонандагон нигаронида шудааст, мебошад. Барои дуруст баҳо додан ба маълумоти пешниҳодшуда кӯшиш кардан лозим аст. Муҳим аст, ки ҳамаи тадбирҳои андешидашуда баҳо дода, ба амал бароварда шаванд, то ки ҳаёти хонанда беҳтар ва бойтар гардад.

Дар хотир доштан муҳим аст, ки созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд озодии муошират дошта бошанд ва аз он дар доираи барои муносибатҳои инсонӣ муқарраршуда истифода баранд.

Дар фаъолияти мактаб муаллими таҳсилоти ибтидой ин марзҳоро барои хонандагон муайян мекунад. Вазифаи ў аз он иборат аст, ки таваҷҷуҳи хонандаро ба корҳои ислоҳӣ ҷалб намуда, ўро бо рафтору муоширати боэҳтиромона ташвиқ гардонад, то дар хонанда сабру таҳаммулпазирӣ инкишоф ёбад, нуқсони нутқ бо ёрии омӯзгор ва дастгирӣ ислоҳ карда шавад.

Омӯзгор бояд дар масъалаҳои муколама, муошират ва муносибатҳо равоншиноси хуб бошад, зеро ҳар як хонанда хоҳиш ва хусусиятҳои шахсии худро дорад. Барои он ки хонандагон гуфтаҳои муаллимро дар бораи ислоҳи нуқсони нутқ дарк ва аз худ кунад, хоҳиш ва нуқтаи назари ў, қобилият ва маҳорати ўро дарк намуда, муносибати ўро ба кори ислоҳӣ вобаста ба қобилияташ дарк кардан лозим аст. Танҳо бо гузаштан аз ин марҳилаҳои рушди муошират ва маҳорати нутқ, бидуни нуқсон дар муносибатҳо ва баҳогузории омӯзгор, хонанда ё достонсоз метавонад пешвои муваффақ гардад. Танҳо баъди гузаштан ба ҳамин қадамҳои маҳорату малакаҳои муоширату бе нуқсони нутқ дар муносибатҳои байнҳамдигарӣ ва баҳодиҳии омӯзгор хонанда ва ё ровӣ метавонад бомуваффақият пешрав гардад.

Вобаста ба ин омӯзгорони фанни забони модарӣ метавонанд равиши муоширату муносибати тарафайнро ба тариқи зайл дастабандӣ

намуда, барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ дар саъю қушиш кардан лозим аст, ки муносибатҳои мутаносиб дар асоси ҳамфирӣ ва эҳтироми яқдигар барпо карда шаванд, ки ин барои ба даст овардани натиҷаи дилҳоҳ имконият медиҳад. Барои ноил шудан ба натиҷаҳои беҳтарин ва пешравии пайваста ба сӯи ҳадаф хонанда бояд як қатор сифатҳоро дошта бошад. Махсусан, сабр, таҳаммул ва озод будан аз камбузиҳои нутқ муҳим аст. Шумо инчунин бояд нутқи хуб дошта ва дониши амиқ дошта бошед. Ин сифатҳо калиди муоширати муваффақ бо ҳамсинфон дар доираи ин усул мебошанд. Дар рафти таълим бояд дар хотир дошт, ки ҳамаи хонандагон новобаста аз сатҳи дониш ва қобилияташон ҳуқуқу имкониятҳои баробар доранд. Лутған огоҳ бошед, ки баъзе хонандагон метавонанд нуқсони нутқи дошта бошанд, ки метавонанд ба қобилияти баён кардани фикр ва ғояҳои онҳо таъсир расонанд. Дар чунин ҳолатҳо ба чунин хонандагон эҳтиром ва таҳаммулпазирӣ кардан лозим аст.

Дар хотир доштан муҳим аст, ки ҳар як хонанда дорои хусусиятҳо ва ниёзҳои беназир аст. Ба андеша ва муоширати онҳо эҳтиром зоҳир кардан лозим аст. Ҳангоми муошират бо хонандагоне, ки нуқсони нутқ доранд, сабр ва таҳаммул зоҳир кардан лозим аст. Истифодаи усулҳои ислоҳӣ муҳим аст, то ба онҳо малакаҳои муоширати худро такмил дидҳанд. Дар хотир доштан муҳим аст, ки ҳамаи хонандагон ҷиҳатҳои қавӣ ва заифии худро доранд. Нисбат ба онҳо эҳтиром ва таҳаммулпазирӣ зоҳир кардан лозим аст.

Маълум аст, ки дар таҳсилоти ибтидой ХННД аслан ба сухан гуфтан ва ҳарф задан омӯзонида мешаванд ва ҳама вақт ба намунаи муносибат муошираташон бе нуқсон хушу ҳаловатбахш такя карда мешавад. Вобаста ба ин, ҳар як омӯзгорро зарур аст, ки бо назардошти вижагиҳои дарки ХННД усулҳои муассири ислоҳи нутқ ва ислоҳи нуқсонҳои нутқро истифода барад, то таваҷҷуҳи худро ба нутқи худ ҷалб намояд ва намунаи ибрат шавад.

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки мавриди гузаронидани корҳои ислоҳӣ бо тариқи технологияи ғайрианъанавӣ барои фарогирии

ташкили машғулият омӯзгор дар таълими забони модарӣ, маҳоратҳои баланди корҳои ислоҳкуниро бояд донад ва истифода бурда тавонад.

Дар таҷрибаи андӯхтаи омӯзгорони ватаниямон ҳам намунаҳои хеле ҷолиби ташкили дарсҳо аз забони модарӣ бо истифода аз усулҳои гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ зиёд аст. Яъне аз онҳо Қаюмова Муяссара омӯзгораи таҳсилоти ибтидоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11, ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе мебошад. Барои омӯзгор М.Қаюмова, дарс ин ид, кашфи муъцизаҳо, сайри хаёлотест. Барои М.Қаюмова, дар ҳар як дарси худ робитаи байнифанниро амалӣ гардонда, дикқати асосиро ба мақоми забон, муоширати бе нуқсони хонандагон равона месозад. Аксар вақт аз усули проблемавии таълимдиҳанда ва равshan тафсиршаванди истифода мебарад ва онро ҳамчун корҳои ислоҳӣ истифода мебаранд

Барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ пеш аз ҳама аз ёд кардани шеърҳо ва нақл кардани матнҳо барои ислоҳи нуқсон беҳтар аст. Дар аввал қалимаҳои алоҳида бо овози пешниҳодшуда ва аз ёд крдаи шеър интихоби, чистон, зарбулмасал баъд ибораҳои мустақил аз худ карда мешаванд. Баъд аз такори зиёд ва аз ёд кардани шеър ва хондани (нақли) матн бояд нутқи хонанда ислоҳ шавад. Матнҳои дарсҳои забони модарӣ дар аввал навишта, сипас хонандагон бояд бо суханҳои худ нақл намояд. Омӯзгор бояд дикқат диҳад, ки дар қалимаҳо хонанда овозҳои лозимиро дуруст талафуз мекунад ё не. Дар ҳолати мушкили талафуз ва ҳамчунин барои тақвия додани овози пешниҳодшуда омӯзгор бояд аз рӯи матн саволҳо диҳад.

Ба ақидаи С.Раҳимова, истифодаи технологияи гайрианъанавӣ барои хонандагони имконияташон маҳдуд дар синфи 3-уми МТУ №54 ноҳияи Сино, ки дар синфҳои заҳиравӣ (таҳсилоти фарогир), таълим дода мешавад аз 10-нафарро ташкил медиҳад. Мо дар таҳқиқоти худ хонандагонеро интихоб намудем, ки дорои ду нуқсон мебошанд. Нуқсони аввалиндарача маҳдуд будани имконияташон ва нуқсони дуюмдарача нуқсони нутқи буда, корҳои ислоҳиро танҳо барои

нуқсонҳои нутқи хонандагон равона намудем. бобозода Алишер нуқсони нутқи лактанзабонӣ ва маҳдудияти синдорои аутизми сабук, Муминова Салина нуқсони нутқи тахилалия ва маҳдудияти кундзехнӣ, Султонов Мустафо нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти кундзехнӣ, Фозилов Ширин нуқсони нутқи дизграфия ва маҳдудияти синдром Дауна, Самадзода Искандар нуқсони нутқи бартаризм ва маҳдудияти синдором аутизм, Раҳмонова Лола нуқсони нутқи дизграфия ва маҳдудияти фалачи даступо, Латифзода Мунавара нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти фалачи як даст, Урунов Мухаммад нуқсони нутқи брадилалия ва маҳдудияти сустбинӣ, Парвинаи Мурод нуқсони нутқи бартаризм- ва маҳдудияти синдром Дауна ва Зухрои Мирзо нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти чапдастӣ мебошанд. Онҳо аз рӯи барномаҳои МТУ дарс меҳонанд, танҳо баъд аз дарсҳо бо хоҳиши волидайн барои корҳои ислоҳӣ бурдан 2-соат ҷудо карда шудааст. Омӯзгор Раҳимова С, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҳондани тезгӯяқ, шеър, чистон, зарбулмасал, ҳикоя ва афсона пешниҳод менамояд.

Машқ: Кӣ аз ҳама тез тезгӯяқҳо интихоб карда азёд менамояд.

Сад бօғ дорад,

Си себи суп-сурҳ,

Садто сафедор.

Сию се себи сафед.

Сад садаву бед,

Собирҷон соатсоз аст,

Сад себу анор

Соҳиби касби соз аст.

Сангу сангча дар сангхол.

Сета сада

Сад санг бо се санг як саду се санг.

Даруни бօғ,

Ба ҳар сада

Собир суруди сулҳ суруд.

Сетоги зօғ.

Соҳиб сето сада шинонд,

Бистадорам писта,

Собир сито сурат гиронд.

Писта дорам биста.

Шаш сабад шафтولу,

Сад сар як сар,

Се сабад себ.

Як сар дарди сар.

Машқ: Ба хонандагон якчанд шеър пешниҳод карда мешавад, ки яке аз он аз шоири шинохтаи қўдакон У. Ҳошим бо овози [С] талаффуз мешавад. Хонандагон бо дастгирии яқдигар шеърро ёфта, сароида, навишта дар таги ҳарфи [С] –хат мекашанд, касе агар якум онро ичро намояд, ғолиби бозӣ мегардад.

С-ро Садои хоС аСт

С ҳарфи пурСу поС аСт,

С-ро Саломи гарм аСт

Савту Суруди гарм аСт.

С ҳам Садои дилҳоСт,

Сулҳу Сафои дунёСт.

Истифодаи технологияи гайрианъянавӣ ҳамчун чистон низ бояд истифода бурд, зеро ёфтани ҷавоби чистон хонандагонро ба ҷустуҷулоқи ва ангезиши зеҳн истифода бурда мешавад.

Машқ: Чистонҳоро хонед;

Си сандуқ, сила сандуқ,

Ҳама сандуқ дар як сандуқ.

(Пиёз)

Таг санг, боло санг,

Боло себи Самарқанд,

Боло синаи равшан,

Боло таҳти Сулаймон,

Боло бозори гӯсфанд.

Чор ҳарфи пурсафо,

Боиси осоиши дунё.

(Сулҳ)

Сих дар бар

Бор дар сих

Гул дар сар,

Сих дар дум.

(Чароф)

(Дандон, даҳон, пешонӣ, мӯи сар)

Лаб ҷар -ҷар намешавад,

Рӯи об тар намешавад.

Мегардад думболи кас,

Касе ҳабар намешавад.

(Соя)

Рафтам сахро,

Ёфтам гиёҳ;

Пушташ- сафед,

Мағзаш- сиёҳ.

(Гули сияҳгӯш)

Он дар сахро мерӯяд,

Шояд дидаед, сафед,

Дар тори сарам беканор фазо.

Шаб дорад маҳу ҳам ситоразор.

Аз күрпаю тагсарī,
Хоҳед онро меёбед.
(Пахта)

Рұзхо ба чои маҳу ситора
Офтоб аст дар ва абри пора.
(Осмон)

Машқ бо истифода аз технологияи ғайрианъанавī ҳамчун
Зарбулмасал истифода бурда шуд.

Чун саг дари ҳар кас аст چоят,
З-он чун думи саг кас аст роят.

Сухан носуфта бошад,
Хубаш ногуфта бошад.

Х.Шервонӣ.

Зарпарастиро бадтар аз будпарастī гуфтаанд,
Хирсро чун саг зи сахни масциди рондаанд.

Соиби Табрезӣ.

Гап дар сурат не, сират аст.

Писта шинонад падар, мева ситонад писар [23;36].

Барои гузаронидани таҳқиқот аз МТУ №11 аз 5-нафар хонандагон, 1-нафар дорои нуқсони нутқи дизартрия, 2-нафар дорои нуқсони нуқсони дизграфия ва 2-нафар, нуқсони нутқи дислексияро ташкил медиҳад. Аз МТУ №54 аз 10-нафар хонандагон, 1-нафар нуқсони нутқи лакнатзабонӣ, 1-нафар дорои нуқсони нутқи тахилалия, 3-нафар дорои нуқсони нутқи афония, 3-нафар дорои нуқсони нутқи дизграфия 2-нафар дорои нуқсони нутқи бартаризм буда, аз МТУ №72, 10-нафар хонандагон интихоб гардида, 5-нафарашон аз синфи 1-ум ва 5-нафари дигарашон аз синфи 2-юм:

-синфи 1-ум 2-нафар дорои дислексия, 1-нафар дорои нуқсони нутқи лакнатзабонӣ, 1-нафар нуқсони нутқи дизграфия, 1-нафар нуқсони нутқи дизартрия;

синфи 2-ум 1-нафар дорои афония, 1-нафар дорои нуқсони нутқи ринолалия, 1-нафар нуқсони нутқи брадалила, 1-нафар нуқсони нутқи тахилалия, 1-нафар дорои нуқсони бартаризм мебошад.

Хулоса мақсади дарси таълими забони модарī ҳамчун фанни гуманитарӣ на танҳо додани дониш, балки бо воситаҳои ангезиши зеҳн

ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон бо воситаи афсона, ҳикоя, зарбулмасал, шеър, тезгӯяк, ки дар он хонандагон ҳамчун инсондӯст, ватанпарвар ва дорои хислатҳои неки инсонӣ иборат мебошад, омӯзонида мешавад. ХННД дар раванди таҳсилот дар синфҳои ибтидой бо воситаи технологияи ғайрианъянавӣ имкониятҳои эҷодии худро рушд медиҳанд. Онҳо аз ҷиҳати зебоипарастӣ бу нуқсони нутқ муюшират кардани воқеъиятро ёд мегиранд.

1.2.Усулҳои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ дар ташкили корҳои фардӣ, дунафара ва гурӯҳӣ бо технологияи ғайрианъанавии таълими забони модарӣ

Дарси ғайрианъанавӣ асосан бо ҳамкории омӯзгорону ХННД оғоз шуда, онҳо дар таҳсилоти ибтидой дар шакли кор дар ҷуфтҳо, дар гурӯҳҳои хурд ва ҳам гурӯҳҳои калон ташкил карда мешаванд. Бартарии кор дар ҷуфтҳо ва гурӯҳҳои хурд ҳамин аст, ки хонандагон новобаста аз маҳдудияти худ фикру андешаҳояшонро озод баён мекунанд, аз якдигар меомӯзанд, роҳу усулҳои бартарафсозии проблемаҳоро дар рафти муколама, муҳокимаю мубоҳиса хуб мефаҳманд, аз худ менамоянд. Албатта, ислоҳ намудани нуқсони нутқ аз тарафи логопед О.С. Рудик истифода бурда мешавад. Машғулиятҳо бо усули фардӣ, гурӯҳӣ, ва гурӯҳи ҷузъӣ гузаронида мешавад. Барои гузаронидани машғулиятҳои фардӣ ба ҳар як хонанда 15 - 20 дақиқа вақт ҷудо карда мешавад. Давомнокии машғулиятҳои гурӯҳи 45-дақиқа муқаррар карда мешавад. Гузаронидани машғулиятҳои гурӯҳи ҷузъӣ бо давомнокии то 30 – 35 дақиқа иҷозат дода мешавад. Мо дар таҳқиқоти худ тасмим гирифтем, ки на ҳамчун логопед, балки ҳамчун омӯзгори таҳсилоти ибтидой дар МТУ-и дарсҳои забони модарӣ, ки дарс 35-45 дақиқаро дарбар мегирад, мондани талафузи ҳарфҳоро ба мавзуъ мувоғиқ намоянд [171;76].

Миқдори хонандагон дар гурӯҳ 4 - 6 нафар ва дар гурӯҳи ҷузъӣ 2 – 3 нафарро ташкил мекунад. Технологияи ғайрианъанавӣ низ дар дарсҳои забони модарӣ бо воситаи гурӯҳбанди гузаронида мешавад, ки ба монанди машғулиятҳои логопедӣ гуруҳӣ, ҷуфтӣ ва фардӣ бояд истифода бурд. Аз ин лиҳоз, мо тасмим гирифтем, ки технологияи ғайрианъанавӣ яке аз воситаҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқи ХННД истифода барем.

Дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой бо усулҳои ташкили фаъолияти фардию гурӯҳӣ хонандагон ва мақоми роҳбарикунданаи омӯзгор ҳеле бузург аст. Аз ин лиҳоз омӯзгори фанни забони модарӣ бо машварати логопед дар ҷараёни дарс машқҳои

ислоҳиро истифода мебарад. Дар ин раванд ҷанбаи ташкилий дар гузориши дарс дар ягонагӣ бо мазмун ва методи таълим дар назар дошта мешавад.

Дар дарсҳо таъмин намудани ҳамкории байни омӯзгор ва ХННД яке аз талаботи муҳими ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба ҳисоб меравад, аз тарафи омӯзгор нақшай дарси забони модарӣ вобаста ба нуқсони нутқи хонандагон омода карда шуда, усулҳои ғайрианавӣ ҳамчун корҳои гуруҳӣ ва ҷуфтӣ аз дониши яқдигар боҳабар шуда, далелҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқро меомӯзанд, ақидаи яқдигарро гӯш мекунанд, сухани яқдигарро намебуранд ва арзёбӣ маъною муҳтавои онҳоро мекунанд. Вақтро самаранок истифода бурда, дар 5-6 дақиқа омӯзгор низ бо натиҷаи кори худ ва хонандагон баҳо медиҳад. Дар ХННД шавқу рағбат ва маҳорату қобилияти эҷодкорӣ инкишоф ёфта таваҷҷуҳи онҳо ба донистани қоида ва меъёрҳои забони адабии тоҷик зиёд мегардад. Байни хонанда ва омӯзгор ҳурмату эҳтиром эҳсос шуда онҳо ба боварии яқдигар сазовор мешаванд. Танҳо баъд аз боварӣ, дар ҳамории омӯзгор бо тавсияҳои логопедӣ нуқсони нутқ ислоҳ карда мешавад.

Ба ақидаи муҳаққиқ М.Ҷалилова, дар дарсҳои таълими забони модарӣ дар зинаи таҳсилоти ибтидой омӯзгор чунин саволҳо барои истифодаи дарсҳои ғайрианавӣ пешниҳод менамояд:

- дар дарсҳои таълими забони модарӣ тағиیر додани усули кор;
- афзалияти ташкилу роҳбарӣ бо намуди корҳои фардӣ, ҷуфтӣ ё ғурӯҳӣ дар тафриқабандии таълими забони модарӣ [213;66]

Ақидаи М.Ҷалиловаро мо дар таҳқиқоти худ ба ҳисоб гирифта дар дарсҳои таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой корҳо фардӣ, ҷуфтӣ ва ғурӯҳиро ташкил намуда натиҷаи хуб ба даст овардем. Маълум гардид, ки дар ҳолати истифодаи ин усул ХННД на танҳо маводи таълимиро тезтар ва хубтар азхуд мекунанд, балки ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо воситаҳои корҳои фардӣ, ҷуфтӣ ва ғурӯҳи гузаронидан аз манфиат дур нест [213;72].

Мо дар назди худ мақсад гузоштем муайян намоем, ки ташкилу гузаронидани дарсҳои забони модарӣ, бо истифода аз усулҳои зерини гайрианъанавии таълими амалӣ забони модарӣ кадом методҳо мухлати камро талаб меқунанд ва онҳо имрӯзҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ мавриди истифодабарӣ дар таълим қарор гирифтаанд.

Маълум гардид, ки яке аз онҳо ин методи ичрои машқҳои фардӣ мебошанд машқҳо барои ичрои корҳои фардӣ ба ХННД –и таҳсилоти ибтидой чунин машқҳо ичрои супоришҳо мебошанд, ки барои азхуд кардани унсурҳои қоида ва меъёрҳои забони модарӣ равона шудаанд. Ичрои ин гуна машқҳо асосан тобиши ичрои “супориш”-ро доранд. Аммо машқҳои кори фардӣ хусусияти таҳлилию эҷодӣ низ доранд. Масалан, ичрои машқҳо бо воситаи забон, лаб, таҳлили матну мазмуни шеъру ҳикояҳо ва ғайраҳо аз тарафи ХННД маҳорату қобилияти эҷодкориро талаб менамояд ва ба рушди ҷаҳонбинӣ ва истеъодиди лаёқати забономӯзӣ низ мусоидат менамояд.

Дар ҷараёни дарсҳои забони модарӣ ба омӯзгор ба таври мунтазам лозим меояд, ки маводи навро пешниҳоди ХННД намояд. Усулҳои муаррифкуни маводи таълими багишта мавзуи дарси забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой навишта мешавад ва қисми зиёди таҳта тоза нигоҳ дошта мешавад. Ба ХННД пешниҳод карда мешавад, ки самтҳои асосии мавзуъро номбар намоянд. Ҳангоми ичрои усули мазкур ҳонандагон мағҳуми асосиро аниқ менамоянд, онро менависанд ва бо ҳамин дар таҳтаи синф ҷойи холӣ намемонад. Баъди муаррификуни ҷаҳонӣ ва баъди муҳокимаи қӯтоҳи мавзуъ ва дар ҳолати пайдо шудани саволҳо аз ҷониби ХННД, омӯзгор ба онҳо ҷавоб мегӯяд.

Ҳангоми ташкил ва гузаронидани кори мустақилона оид ба мавзуи нав чизи муҳим ин бедор намудани шавқу завқи ХННД ба мавзуи нав маҳсуб меёбад. Суоле ба миён меояд, ки чӣ хел ба ин мақсад ноил шудан мумкин аст? Албатта, бо роҳи истифодаи усулҳои фаъоли таълим. Барои

кор аз болои мавзуи дарс дар гурӯҳҳои доимӣ ва ивазшаванди истифодаи чунин усулҳо, ба монанди «Орухона», «Варақаи шиносой» барои гузаронидани баҳс ва хуносабарорӣ, усулҳои «Чароғаки роҳнамо», «Дар хати оташ» ва барои кори мустақилона пешниҳоди чунин усулҳо «Баҳс», «Чарҳофалаки ҳабарӣ», «Истгоҳи автобус», «Устоҳонаи эҷодӣ», маҳс барои мондани овоз ва ҳарф мувофиқи мақсад аст [209-21].

Гузаронидани дарс бо истифодаи усулҳои фаъоли таълим барои ХННД дикқатҷабкунанда ва шавқовар аст. Аммо истифодаи номунтазам ва беандешонаи онҳо низ натиҷаи хуб дода наметавонад. Бинобар ин, ҳангоми ҷорӣ намудани усулҳои фаъоли таълим аз усулҳои ба хонанда дастрас, ки ҳусусиятҳои ҳоси синфро фарогир аст, истифода бурдан мувофиқи мақсад аст. Дарсхои забони модарӣ бо воситаи технологияи гайрианъянавӣ ба таври фардӣ чунин машқҳо гузаронида мешавад.

Дар вақти сӯҳбат бо хонанда, хондани шеър, омӯзгор дар бораи нуқсонҳои нутқи хонанда тасаввурот пайдо менамояд. Агар хонанда ягон шеър аз китоби забони модарӣ мувофиқи нақшай дарс надонад пас бо ӯ саволу ҷавоб гузаронида мешавад.

Сӯҳбат бояд ба таври саволу ҷавоб дар мавзӯҳои ҳаёти сурат гирад: «Номи ту чист ?, Ту бо кӣ омадӣ?, Ту дар синфи чандум меҳонӣ?, Дар қадом мактаб меҳонӣ ? Ту шеър медонӣ? Ҳозир қадом фасли сол аст ? Ту чанд сола ҳастӣ?».

Ҳангоми сӯҳбат ва ҳикоя бо хонандагоне, ки нуқсони нутқ доранд, омӯзгор метавонад ҳусусиятҳои нутқи онҳоро муайян намояд. Агар хонандагони нутқсони нутқдошта ба саволҳо ҷавоб надиҳанд, аз асбобҳои аёни истифода бурдан мумкин аст. Масалан, шумо метавонед ба онҳо расмҳои ашёҳои гуногунро нишон дихед ва пурсед: «Ин чист? Ин кист? Оё шумо инро диданд? Ин дар кучост?, то ин, ки онҳо ба Шумо ҷавобҳои муфассл гардонанд.

Ҷомеаи муосирро гуногунранг ва рушди динамикӣ тавсиф мекунад ва муаллимони синфҳои ибтидой ҳамарӯза бо вазифаҳои гуногун рӯ ба рӯ мешаванд, ки на танҳо ислоҳи нуқсонҳои нутқ, балки қабули

қарорҳои оқилонаро талаб мекунанд. Мақсади омӯзгори муосир аз он иборат аст, ки ба хонандагони синфҳои ибтидой на танҳо барои ҳалли самараноки масъалаҳо ва баровардани хулосаҳои асоснок, балки ба низом даровардани дониши онҳо ислоҳ намудани нуқсони нутқ низ таълим диҳад. Тасаввур намоед, ки гайр аз маводи таълимиро аз худ намудан, боз нуқсонҳои нутқро бояд ислоҳ намоянд.

Барои бартарафсозии ин мушкилот дар назди омӯзгор чунин саволҳо меистад:

1.Маводи таълимиро чи тавр бояд дастраси хонандагон намуд, ки дар ин мавод бояд нуқсони нутқ низ ислоҳ карда шавад?

2.Фаъолияти донишандӯзии онҳоро чи тавр бедор намудан мебояд, ки онҳо барои талафузи дурустро ба роҳ мондан ҳавасманд гарданд?

3.Муносибати некҳоҳона байни омӯзгор ва хонанда барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо қадом воситаи ба роҳ монем?

4.Чӣ бояд кард, ки дар баробари гирифтани дониш, онҳо эътимод пайдо кунанд, ки нуқсони нутқашон ислоҳ мегардад?

Ҳалли ин масъалаҳо, пеш аз ҳама, бо ҷустуҷӯи усулҳои самарабахши таълим алоқаманд аст. Методи таълим фаъолияти муштараки муаллим ва хонандагон мебошад, ки ба ҳалл намудани масъалаҳои марбут нигаронида шудааст. Мо усулҳоеро метавонем, истифода барем, ки ин усули шифоҳӣ-буда, ба он усули сӯхбат, ҳикоя, шарҳу эзоҳ, фаҳмондадиҳӣ, ҷавоб додан ба саволҳои хонанда ва гайраҳо доҳил мешавад, ки ҳамаи ин усул барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода бурда мешавад. Усули самараноктарин ва доимамалкунандаи таъсиррасонии таълиму тарбиявӣ ин нутқи омӯзгор буда, он меъёри худро дорад ва омӯзгор бояд нуқсони нутқ надошта бошад. Сӯистеъмол ва мақсаднок истифода набурдани усули мазкур барои паст шудани шавқи хонанда ва ҳатто аз байн рафтани обрӯи омӯзгор сабаб мегардад. Фаромӯш набояд кард, ки диалог муколама, яъне нутқи гуфтугӯи назар ба монолог-нутқи мураттаби як нафар афзалияти калон дорад. Дар замони муосир барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ усулҳои шифоҳии

таълим хеле муҳиманд. Технологияи ғайрианъанавӣ бе истифодаи аз асбобҳои аёнӣ, ки яке аз принсипҳои таълим ба шумор меравад, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи аҳамияти калонро молик аст. Дар шароити имрӯза - замони иттилоотӣ усулҳои нави таълим тавлид шуда истодаанд, ки онро ҳамчун таҷзияи усулҳо номидан низ мумкин аст.

Ҳадафи гузаронидани дарсҳои забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой барои ислоҳи нуқсонҳои нутқи хонандагон мусоидат ҳоҳад кард. Ин машқҳо барои корҳои ҷуфтӣ ва гуруҳӣ истифода бурда мешавад. Ташаккули фаъолияти маърифатии хонандагон барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон ба монанди бозии “Шиносой”, “Силсиланомҳо”, “Интизорӣ” ХННД бо воситаи саволҳои омӯзгор якдигарро мешинносанд, бо воситаи ишора номи худро нишон медиҳанд, то ки шариқдарсони дигар онро ёбанд. Мо тавонистем дар дарсҳои аввали забони модарӣ бозиҳои дидактикаи «Шиносой», «Силсиланомҳо» ва «Интизорӣ» -ро рӯи қалам орем. Омӯзгор дар дарсҳои аввал ҳоҳиш мекунад, ки нафари якум номи худро гӯяд, нафари дуввум аввал номи худро баъд нафари аввалро, нафари севум аввал номи худ баъд нафари якум, сипас, дуввум, нафари чорум аввал номи худ баъд номи якум, дуввум, сеюм, чорум такрор мекунад. Хонандагон пай дар пай номҳои ҳамсинфонашонро ҷандин маротиба такрор карда, номҳоро минбаъд дар хотир нигоҳ доранд. Аз ин бозӣ омӯзгор боҳабар мешавад, ки қадом хонанда дорои қадом нуқсони нутқи мебошад. Мо метавонем барои огоҳ шудани нуқсони нутқи хонандагон бозии «Силсиланомҳо»-ро ҳам такрор намоем ва ҳам маънои онро кутоҳ, муҳтасар тавзех диҳем. Ин бозиҳо ҳам барои аз худ кардани нуқсони нутқи хонандагон ва ҳам барои бой шудани захираи лугавӣ ва ҷаҳонбинии хонанда мусоидат менамояд. Инчунин бозиҳои дигарро барои ХННД таҳсилоти ибтидой истифода кардем. Ба онҳо баргчаҳои аз қоғазҳои ранга омода карда шуда, тақсим карда, «ҳоҳиш» карда мешавад, ки ақидаҳои худро дарҷ намоянд ба дарахти интизорӣ, ки аз тарафи омӯзгор тасвир карда шудааст, мечаспонанд. Дар варақчаҳо, ки ҳоҳиши худи ХННД ифода

гардидаанд, дар рафти дарс ба назар гирифта мешавад. Мисол: дар охири ҳар як дарс, дар дарси оянда чӣ тавр гузаронидани дарс аз тарафи хонандагон дар варакчаҳои ранга пешниҳод мегардад. Онро омӯзгор баъд аз ба итном расидани дарс ҷамъоварӣ намуда хулосаҳои худро баррасӣ намуда, дарсро ҷамъбаст намояд. Инчунин ин бозӣ ба шакли дигар низ гузаронида мешавад. Дар лаҳзаҳои дамгирӣ бо воситаи мондани овоз, калима, ҷумла машқҳои логопедӣ гузаронида мешавад. Омӯзгор дар варакчаҳои ранга барои корҳои ислоҳӣ гузаронидан номи хонандаро дарҷ менамояд ва мувофиқи нуқсони нутқӣ ў бозиҳои логопедӣ навишта ба дарахти интизорӣ, мечаспонанд, хонандагон баъд аз дарс ҳаркас номи худро ёфта, варакҷаро барои гузаронидани вазифаи хонагӣ бо худ мегирад.

Мақсади гузаронидани ин усул ба хусусияти фардии ХННД ба инобат гирифта, мувофиқ синну сол гузаронида мешавад. Мо дар хонандагон ичрои чунин супоришҳоро пешниҳод намудем:

Масъала: Дар асоси варакчаҳои дарахти интизорӣ пешниҳодшуда, нақшай тақвимӣ барои ичрои машқҳои логопедӣ таҳия намоед.

Дастури 1. Яке аз мавзӯҳои пешниҳодшудаи барномаи таълимӣ, мувофиқи нуқсони нутқ аз фанни забони модариро интихоб намоед.

Дастури 2. Ҷадвал кашед. Ҷадвал аз чунин сутунҳо иборат бошад:

(1) омода кардани корҳои ислоҳӣ мувофиқи мавзӯи забони модарӣ;

(2) бозиҳои гузашта ва бозиҳои минбаъда барои ислоҳи нуқсони нутқ мувофиқи мундариҷаи фанни забони модарӣ тартиб дихед;

(3) чанд дақиқаи дамгирӣ барои бозиҳои логопедӣ дарбар гирифттаро дарҷ намоед;

(4) эзоҳ.

Дастури 3. Сутуни дуюми ҷадвал (Машқҳои логопедӣ бо мундариҷаи дарси забони модарӣ)-ро бо истифода боби якуми барнома пурра созед.

Дастури 4. Дар боби дуюм маашқҳои логопедиро мувофиқи талабот интихоб намоед.

Дастури 5. Мақсади корҳои ислоҳиро мувофиқи нуқсони нутқ ба сутуни дигар гузаронед.

Дастури 6. Кори ислоҳии таҳиякардаро пешниҳод кунед.

Дастури 7. Кори ислоҳии таҳиякардаатонро таҳлил намоед.

Дастури 8. Барои нақшай ислоҳнамоӣ тавсияҳо омода кунед.

Дастури 9. Нақшай ислоҳнамоии таҳиякардаатонро ба ҳамсинфатон барои ислоҳ кардан пешниҳод кунед.

Дастури 10. Барои омода кардани нақша худро арзёбӣ намоед.

Кори чуфтиро бо роҳи риояи тартиби алфавит (ҳарфи дирӯза ва имрӯза) ташкил кардан мумкин аст.

Мақсади усули кори дунафара дар мактаб мувофиқи психологияи инсонгароёна расонидани ёрӣ ба ХННД ба шумор меравад. Бештар дар усули кори дунафара ёрӣ расонидан ба ҷуфтҳои худ барои расидан ба ин ё он мақсад ва маънои онро дорад, ки арзишҳои инсонии ўздириф карда мешавад, яъне омӯхтани инсони беҳтарин шуданро дорад. Инчунин дар ҷараёни кори дунафара муюшират барпо гашта, нақсони нутқ бе малол ислоҳ карда мешавад.

Ба раванди усули кор дар ҷуфтҳо ҳамдигарфаҳмии байни ҷуфтҳо ва ризоият, тариқи демократӣ қабул кардани қарорҳо, кафолати масъулият ва ғайра мусоидат мекунад ва натиҷаҳои ба даст омада бо аҳли синф муҳокима мегардад. Дар вақти ҷавоб додан як нафар баромад мекунад, бо воситаҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҷуфти дигар метавонад ба он қӯмак расонад.

Ташкили педагогии кори дунафараро бо такя ба истифодаи бозиҳои дидактикӣ ё худ таълимӣ дар оғози дарси забони модарӣ истифода бурдан бо маврид аст. Номи бозӣ дар ин маврид «Шиносой» буда метавонад, ки омӯзгор аз нуқсони нутқи хонандагон боҳабар шуда, барои ташхис сараввал назди логопед фиристонад. Омӯзгор ба хонандагон вазифа месупорад, ки тибқи он мебояд ҳар кас ҳампаҳлӯи худро ба аҳли синф шинос кунад. Хонанда аз ҳампаҳлӯи худ ному насаб, рӯз, моҳ, соли таввалид, ҳӯроки дустдоштаашро мепурсад ва саволи

охирон метавонад чунин бошад, ки агар одам намебудӣ, чӣ будан меҳостиӣ ва барои чӣ мисол паранда шудан меҳоҳӣ (ин савол метавонад хонандагонро ба ангезиши зеҳн ҳидоят менамояд). Хонанда фикру ақидаи ҳампаҳлӯи худро дар хотир нигоҳ медорад ва ба ҳамаи ҳамсифонаш ӯро муаррифӣ менамояд. Бо ҳамин усул нафари дуввум нафари яқумро шинос менамояд. Сипас ХННД қатори дуввум, сеюм, чорум ин бозиро идома медиҳанд.

Дар ҷараёни ташкили кори дунафара омӯзгор метавонад ҳамчун хонанда иштирок варзад. Ин фаъолият машқи «Курсии ҳамсоя» ном дорад. Хонандагон дар охири соли хониш ба таври доирашакл дар курсиҳо мешинанд. Дар ин маврид аз паҳлӯи рост ва ҷали омӯзгор ду курсӣ ҳолӣ меистад. Омӯзгор мегӯяд: «Курсӣ дар паҳлухои ман ҳолӣ аст, ман меҳоҳам, ки ба он хонандагон Бибӣ ва Суҳайло бинишинанд» Бибӣ ва Суҳайло ҷои худро ҳолӣ карда, ба паҳлуи омӯзгор мешинанд. Бибӣ аз Суҳайло ҳоҳиш менамояд, ки ҳарфҳои Алифборо бо тартиб гӯяд ва аз рӯи ҳарфи аввали номи худ ба тартиби Алифбо қатор истанд ва ғайра.

Машқҳое, ки ба кори гурӯҳӣ мутобиқанд ҳангоми ҳалли чунин машқҳо хонандагонисолим ва ХННД бо ҳам онҳоро таҳлил мекунанд, ҳулоса мебароранд, натиҷаи корро арзёбӣ ва эҷод мекунанд. Масъалаи кори гурӯҳиро ҳучуми ақлӣ низ номидан мумкин аст. Ҳучуми ақлӣ дар дарсҳои таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой ба мақсади ҳалли мисолҳо истифода бурда мешавад. Дар баробари истифода аз машқҳо чунин мисолҳоро барои ҳал намудан ба хонандагон пешниҳод карда мешавад:


1. Азхуд кардани корҳои эҷодкори ХННД;
2. Татбиқ кардани донишҳои назариявӣ дар амалия;
3. Шавқу рағбати хонандагонро бедор намудан;
4. Инкишоф додани маҳорати диққатнокӣ ва тафаккури хонандагон.

Ҳучуми фикрӣ ин чунин усули фикронии эҷодиест, ки барои ёфтани роҳҳои мушаххаси ҳалли дилҳоҳи масъала ба воситай фикронии

озоди хонандагон ва иштироки омӯзгор истифода бурда мешавад. Усули мазкурро барои ҳалли машқҳои ҳаётӣ ва ҳалли ичрои мисолҳои забони модарӣ истифода мебаранд. Бо ёрии ин усули таълимӣ ҷавоби анику равшанро ба зудӣ дастрас кардан мумкин аст. Хусусияти дигари бартарии ин усул дар он аст, ки дар ҷараёни амалигардии он хонандагон (ҳам фаъолон ва ҳам сустхонҳо) ҳоҳу ноҳоҳ дар мавқеи мубоҳисаи фаъол қарор гирифта, вобаста ба масъалаҳои пешниҳодшуда ба натиҷаҳои далҳдору муносиб мерасанд.

Дар дарсҳои забони модарӣ ба воситаи дарсҳои гайрианъанавӣ тафаккури қобилияти ХННД таҳсилоти ибтидой инкишоф дода мешавад, то онҳо далел ва қонуниятҳо, ҳодисаю воқеаҳо, амалу рафткор ва ғайраро исбот мекунанд, ки дурустии хулосаҳоро тасдиқ намояд.

Мафҳуми зехнро Ф.Шарифзода зикр мекунад, ки аз тафаккур (фикр) бо маънии муайян фарқ дорад. Зехн қобилияти фаҳмида тавонистан, дарк кардани мавзӯй мебошад. Инчунин дониш пои зехн буда, маҳорати аз худ кардани вазифаи таълимӣ, ба итном расонидани амалҳои фаъолонаи фикрӣ сатҳи азхудкунии ХННД -ро дар дарсҳои забони модарӣ муайян мекунанд. Сатҳи неруи зехни ХННД дар дарсҳои гайрианъанавӣ барои баланд бардоштани дониш ва маҳорати ХННД бо чунин равиш истифода бурдан бо маврид аст:



Инкишофи тафаккур ва зеҳнӣ иҷрои вазифаи рушди ақлии ХННД -ро дар дарсҳои гайрианъанавӣ ба уҳда дорад, ва ҳамчун неруи ақлий фаҳмида мешавад. Дар зери таъсири омилҳои биологӣ ва иҷтимоӣ ба миён меояд [219;59].

Зеҳни ХННД хусусан дар синни хурди мактабӣ нисбатан бошиддат инкишоф мёбад. Дар рушди зеҳн тафаккури ХННД нақши пешбаранд мебозад. Бинобар ин зарур аст, ки барои гузаронидани дарсҳои гайрианъанавӣ ҳанӯз дар таҳсилоти ибтидой мунтазам машғулиятҳое созмон дода шаванд, ки ХННД аз ҷиҳати зеҳнӣ имконият пайдо намуда, машқҳои гайриодӣ баррасӣ намоянд воситаҳои ҷустуҷӯӣ ва эҷодкориро ҳал қунанд. Фаъолияти зеҳнӣ натанҳо барои ташаккул додани захираи луғавӣ, балки бештар ба фаъолию ҷустуҷӯӣ ва зиракии ХННД такя мекунад. Бинобар ин ХННД аз уҳдаи фаъолиятҳо баромада ба дастовардҳои худ ҳисси қаноатманӣ ва ба неруи зеҳнию ақлии худ ҳисси боварӣ пайдо мекунад .

Нақши омӯзгор зимни истифодаи ин усул дар он аст, ки ў диққати ХННД -ро ҷалб карда, бо саволҳои гуногун атрофи мавзӯъ ба аҳли синф муроҷиат мекунад. Саволҳо бояд тавре иброз гарданд, ки мушаххас ва фаҳмо бошанд, инчунин мавриди эҳсос кардани мушкилӣ аз тарафи ҳонанда саволҳоро бо ҷавобҳои таблиғотӣ ва ҷалбунанда қисман пур кардан лозим, яъне ҷавоби дуруст ва мутобикро аз забони ХННД мебояд тавре дарёфт намуд, ки ў худ ин зиракиро ҳис накунад. Ҳар як пешниҳоди ХННД бе муҳокима, новобаста ба он ки он дуруст ва ё нодуруст аст, ба таҳтаи синф ва ё қоғази маҳсус (ватман) навишта мешавад. Танҳо мавриди ибрози ақида ба ХННД тартиби қӯтоҳи фикрро маънидод кардан мумкин аст. Сипас, баъди оне ки ҳамаи фикрҳо навишта мешаванд, омӯзгор як-як пешниҳодоти ХННД -ро мавриди муҳокима қарор медиҳад: Мисол: «Оё ҳамин таклиф дуруст аст ва ё не?». Агар дурустии пешниҳодро ҳамаи ХННД тасдиқ намоянд, он гоҳ он пешниҳод қобили қабул мегардад ва он фикреро, ки аҳли синф қабул

намекунад ва нодурустии онро изҳор мекунанд, фикри мазкурро бо ризоияти хонанда аз қатори фикрҳо берун мекунад.

Ҳамин тариқ, нисбат ба мавзуи чорӣ таклифҳоро ҷамъ оварда сатҳи маълумотнокии аҳли синф ба таври зерин баҳо дода мешавад: «Оё Шумо ҳис кардед, ки сараввал нисбат ба ҳамин мавзуъ қариб ки маълумот надоштед ва ё кам маълумот доштед ва акнун чи гуна маълумот доред. Ачибаш дар он аст, ки маълумотҳоро худи Шумо пешниҳод намудед. Ин шаҳодати он аст, ки дар асл Шумо оид ба ин мавзуъ маълумот доштед, фақат барои дуруст ва баҷо истифода бурдани он шубҳа менамудед. Акнун ин шубҳаи Шумо шикаста шуд ва бо боварии комил иброз карда метавонед, ки оид ба ин мавзуъ маълумоти пурра доред, инчунин ба дигарон низ онро расонида метавонед» [132;76].

Тарзи гузориши масъала дар ин раванд бояд чунин тартибро дошта бошад:

1. Пеш аз дарс омӯзгор ба аҳли синф мақсад мавзуъро муайян намуда, онро интихоб ва пешниҳод мекунад. Омӯзгор ба гурӯҳ моҳияти ин усули таълим ва қоидаҳои зеринро мефаҳмонад:

- ҳарчи бештар ақидаҳоятонро пешниҳод намоед;
- ҳамаи ақидаҳо навишта мешаванд;
- ягон ақида инкор намегардад;
- ақидаҳо баъди ҷамъбаст муҳокима гашта, дурустӣ ва ё нодурустии онҳо муқаррар карда мешавад.

2. Ҷараёни интихоби ақидаҳо

- ақидаҳои ноаниқро равshan намоед;
- ақидаҳои такроршударо бо ризоияти тарафҳо муттаҳид ва бартараф кунед;
- агар дар синф оид ба интихоби фикри муайян нофаҳмӣ пайдо шавад, усули овоздиҳиро ба кор баред;
- ақидаҳое, ки бештар овоз мегиранд, қабулшуда маҳсуб мегарданд.

Ҷараёни мазкурро муҳокимарониҳо дар гуруҳҳо пурра месозанд. Муҳокимаронӣ дар гурӯҳҳои хурд чунин усули таълимие мебошад, ки

дар он хонандагон имконият пайдо мекунанд, то аз таҷриба ва иқтидори илмию маърифатии худ истифода намуда, масъалаи додашударо мустақилона ҳал намоянд. Усули таълимии кор дар гурӯҳчаҳо, дар қатори дигар усулҳои ғайрианъанавии таълим дар сатҳи байналҳалқӣ эътироф ва қабул гаштааст. Бо назардошти бартарияти он ҳамеша мавриди ташкил кардани машгулиятҳои маърифатию иттилоотӣ истифода мегардад.

Мавриди ташкили маърузаи хурд дар дарси забони модарӣ аз 5-6 нафар хонанда вобаста ба мақсадҳои кор иштирок карда метавонанд ва он набояд аз 15-20 дақиқа зиёд вақтро талаб кунад. Ҳангоми маъруза кардан даврашакл ва ё нимдавра гузоштани мизу курсиҳо шинондан бамаврид аст. Дар вақти ташкили гурӯҳҳо ба он бояд эътибор дод, ки ҳама ХННД тавонанд бо якдигар дар гурӯҳҳои хурди корӣ ҷамъ оянд ва фаъолият намоянд. Ин усул барои таҳсилоти ибтидой хос мебошад. Дар ҷараёни маъруза маълумотҳои муҳтасар оид ба масъалаи забони модарӣ ва бо иқтибосҳои зиёде аз таҷрибаҳо ва ҳаёти ҳамарӯза ба ХННД таҳсилоти ибтидой расонида мешавад.

Моҳияти асосии усули муҳокимаронӣ дар гурӯҳҳои хурд дар он аст, ки дар ҷараёни ташкили он хонанда иштирок намуда, имконияти мустақилона интихоб ва ҳал кардани дилҳоҳ мисолу масъаларо бо таври дилҳоҳ пайдо мекунад. Мавриди истифодаи ин усул малака ва қобилияти фикрии ХННД васеъ мегардад, қобилияти суханварӣ ва сухандонии хуб шуданро аз худ мекунад, сатҳи тасаввурот ва фаҳмиши худро баҳо медиҳаду онро ғанӣ мегардонад ва барои қобили қабул гаштани нуқтаи назар ва пешниҳоди худ мубориза мебарад. Мумбарияти истифодаи ин усул дар он аст, ки ҳар як хонанда ҳамчун аъзои гурӯҳ кушиш мекунад, мавқеи худро нисбат ба дигарон беҳтар нишон диҳад ва тамоми тасаввуроту донишашро бо тамоми ҳастӣ намоиш диҳад, аз андешаҳои дигарон баҳрабардорӣ намуда аз мисолҳои забони модарӣ истифода барад ғояву андешаҳои худро пешниҳод намояд. Воеан ҳам, муқаррарист, ки баъди ин гуна ҳаракатҳои фаъол ва соҳибмаҳоратию

қобилияtnокӣ хонанда ҷамъиятан фаъол мегардад, фикри якеро рад ва дигареро қабул мекунад - ин ҳуд ҷараёни азхудкуни маълумот ва худинкишофӯбӣ ва иҷтимоишавии вай мегардад. Новобаста аз он ки XННД фикри пешниҳодгаштаи гурӯҳро қабул ва ё рад мекунад, дар ин ҷараён ҳоҳ ноҳоҳ мафкураи вай бо муайян кардани нуқсонҳои мафкуравии дигарон ва аз ҳуд намудани машқҳои зарурӣ имконият пайдо мекунад.

Бартариҳои технологияи ғайрианъанавӣ дар ташкили дарси забони модарӣ инҳоянд:

- имкониятҳои хонандагон барои иштироки корҳои гурӯҳӣ, фикру ақидаҳои ҳудро баён қунанд, ва мустажкам менамояд;
- далелу мисолҳоро истифода баред, андешаронии ҳамсолон ба рушди малакаҳо ва қобилияти фикрии XННД мусоидат мекунад;
- ба XННД аз таҳсилоти ибтидой имконият медиҳад, то аз яқдигар фарқ кардани норасоиҳо ва бартарияти тассавурот ва сатҳи донишашонро омӯзанд;
- қушиш намоед, ки ҳисси масъулиятиносии XННД дар вақти таълим, бештар гардад;
- қушиш намоед, ки дар корҳо гуруҳи пурсамар истифода бурда шавад;
- дар хонандагон малакаҳои иҷтимоии ҳаётан зарур барои оянда шакл мегирад;
- дар вақти муайян арзишҳои хонандагон муайян карда шавад;
- дар XННД шароитҳоеро таъмин намоед, ки имкониятҳои васеъро дар рафти таълим аз фанни забони модарӣ пайдо шавад;
- омӯзгор барои иштироки фаъол ба ҳар як хонанда баҳои дуруст дода тавонад, ки дар онҳо ҳавасмандӣ ба донишомӯзиро зиёд мегардонад;
- XННД аз омӯзгор начандон вобастагӣ доранд;
- бо роҳи муҳокимаронӣ ба омӯзгор фаҳмонидани мавзуи нав осон мегардад;

- дар байни ХННД мубодилаи афкор ба амал меояд;
- сифати дониши андӯхташуда беҳтар мегардад;
- шароити мусбати психологӣ ба амал меояд ва синф муттаҳид мегардад;
- одоби муошират баланд мегардад.

Барои самаранок истифода бурдани ин усул мебояд донист, ки:

- пеш аз ҳар як дарси таълими забони модарӣ бо истифода аз усули маърузаи хурд барои ХННД оид ба мавзуи пешбинигашта маълумоти мухтасар додан лозим аст;
- маърӯза кӯтоҳ ва фаҳмо бояд бошад, на бузургҳаҷму дилгиркунанда;
- дар ҷараёни маъруза иқтибос аз таҷриба ва ҳаёти ҳамарӯза оварда, онро ба таври ҳазлу шуҳӣ мебояд ба ХННД расонид, то диққати хонандагон танҳо ба дарс ҷалб гардад (ба хоб фурӯ нараванд, ба яқдигар ҳалал нарасонанд);
- намуди зохирӣ ва тарзи суханронии омӯзгор бояд диққатҷалбкунанда ва ҳаловатпазири форам бошад;
- мавриди суханронӣ ё маълумот додан дар бораи мавзӯй ба ҳар як ХННД мебояд дар муҳлати на кам 6-7 сония як маротиба назар кард;
- баромади худро бо назардошти талаботи аҳли синф ва шароити мавҷуда зарур аст, ки амалий гардонид;
- супориш бояд саҳеҳ ва фаҳмо бошад;
- ХННД бояд фикрҳои яқдигарро бодиққатона ва хушмандона гӯш карданро омӯзанд;
- гурӯҳ дар вақти муҳокимаронӣ аз вақти чудошуда хабардор бошад;
- ба муҳокима бояд як нафар роҳбарӣ кунад;
- ибрози саволҳои тарғиботӣ дар ҷараёни муҳокимаронӣ ёрӣ мерасонад;
- ҳамаи аъзоёни гурӯҳ бояд дар ҷараёни муҳокимаронӣ иштирок намоянд.

Бартарияти ин усул боз дар он аст, ки дар чараёни ташкили он сатхи тасаввурот ва маълумотнокии хонанда такмил дода мешавад. ХННД аллакай барои фаъолона иштирок намудан дар раванди машгулияти забони модарӣ омода мегардад.

Қисмати ташкилии дарс дар мавриди истифодаи ин усул аз бандҳои зерин иборат шуда метавонад:

1. Барои бомуваффақият ва мақсаднок амалӣ гаштани вазифаҳои дарси таълими забони модарӣ хонандагонро ба гурӯҳҳои хурд тақсим кардан;

2. Бо супоришҳое, ки дар гурӯҳҳои хурд муҳокима мегарданд, аъзоёни гурӯҳро шинос намудан. Инчунин масъалаи барои ҳал дар гурӯҳҳои хурд омодагаштаро равшану возех ба аъзоёни гурӯҳ пешниҳод кардан;

3. Боварӣ ҳосил кардан, ки гурӯҳ мавзуъро ба пуррагӣ фахмидааст ва ба саволҳои санчишӣ ҷавоб дода метавонанд;

4. Барои иҷроиши супориш вақти муайянро ҷудо намуда, аз рӯи вақти ҷудогашта назорати қатъӣ бурдан;

5. Пешниҳоди натиҷаи кори гурӯҳҳо, ки дар рафти он - аз тарафи омӯзгори ба ҳар як гурӯҳ ва масъалаи пешниҳодгашта бо навбат муҳокима карда мешавад, сипас вай баромадҳоро ҷамъбаст намуда, тақлифҳои беҳтарин ва мутобикро интихоб менамояд. Кори ҳар як гурӯҳро бояд худи гурӯҳ ва ё ахли синф бояд баҳо диханд. Баъдан, ҳалли масъалаи умумиро дар якҷоягӣ бо ҳамаи аъзоёни гурӯҳчаҳо муайян намудан;

6. Аз кори гурӯҳҳо хulosai умумӣ бароварда - ба ҳама аҳсан ва оғарин гуфтан, ки ҳавасмандии онҳоро ба истифодаи минбаъдаи ин усули таълими таъмин мекунад. Ба кори гурӯҳҳо тавре баҳо додан, ки ҳар яке аз онҳо камбуҷиҳои худро танҳо аъзоёни гурӯҳҳо пай баранду ҳалос.

Корҳои фардӣ барои роҳҳои дуруст ислоҳ намудани овозҳо дар дарсҳои забони модарӣ истифода бурда мешавад. Ислоҳ намудани нуқсони нутқ вобаста ба синну сол гузаронидан мумкин аст.

а) Пеш аз ҳама машқ барои забон;

б) Машқ барои талаффуз намудани овози ғалат дар ҳиҷо, қалима, чумла;

в) Бо воситаҳои бозӣ;

г) Хондани шеър, чистон, зарбулмасал, нақли афсона.

ж) Аз рӯи тасвир.

Корҳои гурӯҳиро аз дунафарӣ оғоз кардан мувофиқи матлаб аст ва ин амал барои ташкили корҳои гурӯҳӣ имконияти хуб фароҳам меорад. Кор дар гурӯҳҳои хурдро метавон тариқи зайл ташкил намуд:

- дар гурӯҳҳои хурд сарҷамъ намудани хонандагон;
- фаҳмондани вазифаҳо ба аъзоёни гурӯҳҳои хурд;
- муайян намудани муҳлати иҷрои вазифа дар гурӯҳҳо;
- тақсимоти вазифаҳои иловагии аъзоёни гурӯҳи хурд (саравар, котиб, нозири вақт, муаррифиунанда);
- муҳокимаи масъалаи баррасишаванда дар гурӯҳҳои хурд;
- мавриди муҳокима қарор додани натиҷаҳои кори ҳар як гурӯҳ;
- ҷамъбаст ва натиҷабардорӣ.

Дар ташкили корҳои гурӯҳӣ як омили асосиро ба назар бояд гирифт, аниқ ва мушахаҳас фаҳмондани мақсад, маром ва ҳадафҳои асосии ташкили корҳои гурӯҳӣ. Чунончи, аҳли синфро дар кадом муҳлат барои маслиҳат даъват кардан хубтар аст? Бад-ин минвол омӯзгор ҳамон лаҳза корҳои гурӯҳиро мувофиқи матлаб ба роҳ монда метавонад, агар:

- супориши аз меъёр зиёд бошад бошад;
- мушкилие пеш ояду зарурати ҳалли он ба миён омада бошад.

Кор дар гурӯҳҳо яке аз фаъолиятҳои самарабахш ва натиҷадиҳанда дар дарси гайрианъанавии забони модарӣ ба шумор меравад. Мақсади

гузаронидани кори гурӯҳӣ аз кори дунафара аз он аст, ки ХННД -ро водор месозад, ки барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи худ кор кардан дар гурӯҳ омодагӣ гардонад. Ичрои амалҳои корҳои ислоҳиро муддати як ҳафта ба анҷом расонида, ҳафтаи пасоянд аз кори дунафара ба корҳои гурӯҳӣ гузаштан муфидтару манфиатовартар аст. Ҳафтаҳои дигар дар фаъолияти кори гурӯҳӣ пешравиҳо мушоҳида мегардад, зоро фаъолияти кории гурӯҳҳо доимо зери назорати омӯзгор қарор дода мешавад, омӯзгор нақшаро мувоғиқи нуқсони нутқи хонандагон омода менамояд, камбудиву муваффақиятҳои шогирдонро ба мушоҳида мегирад ва худи хонандагон низ метавонанд аз камбудӣ ва дастовардҳо баъд аз гузаронидани машқҳои логопедӣ хулоса ва натиҷагирий намоянд.

Барои баланд бардоштани самаранокии корҳои ислоҳӣ логопедӣ тавсия дода мешавад, ки онҳо дар шакли дарсҳои гурӯҳӣ ба забони модарӣ гузаронида шаванд. Барои он ки аъзоёни гурӯҳ яқдигарро хубтар фаҳманд ва алоқа барқарор кунанд, камаш ду ҳафта кори ислоҳӣ кардан лозим аст. Ин шакли кор ба аъзоёни гурӯҳ имкон медиҳад, ки ҳамдигарро хубтар шиносанد ва фазои ҳамдигарфаҳмиро ба вучуд оранд.

Инчунин тавсия дода мешавад, ки тағирот дар ҷойгиршавӣ ва таҷхизот барои ислоҳи нуқсонҳои нутқ истифода шавад. Дар вақти танаффус хонандагон метавонанд бо ёрии асбобҳои маҳсус ба монанди зонт ва дастача (шпател) забону комро маҳс намоянд.

Дар миёнаи дарс дақиқаҳои истироҳат барои барқарор кардани нафаскашӣ дода мешаванд. Дар доираи ин шакли кор иштирокчиён бояд машқҳоро дар ҷуфтҳо ва гурӯҳҳо ичро кунанд.

Мақсади машқҳои нафаскашӣ зиёд кардани ҳаҷми ҳавои нафасгирий ва нафасбарорӣ ва минбаъд садонок кардани нафасбарорӣ мебошад (яъне ҳангоми нафасбарорӣ овоз пайдо мешавад). Хонандагон машқҳои нафасгирий ва нафасбарориро бо яқдигар ҳамчун технологияи гайрианъанавӣ ичро карда, яқдигарро назорат мебаранд ва кумак мекунанд. Онҳо метавонанд дар синғҳои 3 ва 4-ум бо восита дастача

(шпател) ва зонтҳои яқдигарро маҳс намоянд, дар ин ҳолат даҳон чуқур аз шикам нафас мекашад ва оҳиста бо воситай бинӣ ҳаворо мебарорад (10 бор)

2. Нарм кардани мушакҳои рӯй ва лабҳо ба воситай маҳс:

А) Бо ду чилики калон оҳиста аз миёнаи пешонӣ ба сӯи чакаҳо;

Б) Аз абрӯҳо ба сӯи қисмати мӯйдори сар;

В) Аз хати пешонӣ ба поён аз рӯй гузашта то гардан;


Г) Аз нармии гӯшҳо ба сӯи рухсораҳо то парои бинӣ;

Д) Аз лаби боло аз кунчи даҳон ба сӯи мобайн;


Ж) Лаби поён аз кунчи даҳон ба сӯи мобайн;

Ҳаракатҳо бояд сабук, навозишкунанда ва оҳиста бошад. Ҳар кадом ҳаракат 5 - 7 бор такрор карда мешавад. Маҳс ду-се дақиқа давом мекунад ва ҳар рӯз ичро карда мешавад [129; 98].

Мутахассис М.Маҳмадиева, дар китоби “Маҳси логопедӣ” барои маҳс кардани забон, манаҳ, лунҷ истифода бурдани зонтҳои логопедиро тавсия медиҳад. Ӯ инчунин дар лаҳзаҳои дамгирӣ зонтҳои чубин, пласмасӣ барои кудакон пешниҳод намуда, қайд менамояд, ки зонтҳои оҳанин барои корҳои ислоҳии логопед истифода бурда шавад. Маҳси логопедӣ-ин як усули табобат ва пешгири мебошад, ки маҷмӯи усулҳои таъсири механикӣ ба узвҳои гуногуни бадани инсонро дар бар мегирад. Ҳаракатҳои маҳс барои фаъолияти мушакҳо шароити мусоид фароҳам оварда, интиқоли ҳаяҷони асабро метезонад. Ҳар гуна маҳс хастагиро рафъ мекунад, фаъолияти ҷисмонӣ ва рӯҳиро зиёд мекунад, сабукӣ ва хушҳолӣ мебахшад. Маҳси логопедӣ барои ислоҳи нуқсонҳои гуногун истифода мешавад; алалия, афазия, дизартрия ва дигар нуқсонҳои нутқ Комплексҳои маҳс ба эътидол овардани праксиси артикулятсионӣ мусоидат мекунад, диксияро беҳтар мекунад, ки паҳлӯи просодикии нутқро ба эътидол меорад. Хонандагон дар лаҳзаҳои дамгирӣ, дар хона, маҳсро бояд истифода баранд, аммо таъсири мусбати он бешубҳа аст. Усулҳои маҳс вобаста ба нуқсони нутқ интихоб карда мешаванд.



Зонд № 1. Фишор ва кашишхүрии рүй ҳангоми маҳс кардан бо зонтхой логопедий



Халондани тез-тези мушакҳо дар атрофи сӯрохи даҳон. Самти ҳаракатҳои маҳс даврашакл: аз кунчи рости даҳон ба чап (болотар аз сарҳади сурхи лаби боло), баъд аз кунчи чапи даҳон ба рост (дар зери сарҳади сурхи лаби поён).

3. Нарм кардани забон.

А) Маҳси нуқтагии чуқурчай зери манаҳ, бо ангушти ишорат дар мобайни зери манаҳ нуқтаро ёфта ҳаракатеро ичро менамоем: аввал бо рафти ақрабаки соат, сипас баръакси он. Машқ 15 - сония давом мекунад.

Б) Молиши сабук ва нарм қардани забон бо белчаи чӯбин ва ё бо ангушти тоза шусташуда то нӯги забон. 15 - сония).

1. Обутоб додани мушакҳои забон.

Агар забони хонанда суст бошад, бо ёрии ангуштони шуста ва ё бо белчаи чӯбин (чӯбчай тунук, ба монанди чӯбчай яхмосхӯрӣ) маҳс қарда мешавад.

А) Молиши забон аз мобайн ба сӯи нӯги забон;

Б) Фишороварии мунтазам ба забон;

В) Молиши додани забон аз як тараф ба тарафи дигар;

Агар хонанда барои ин маҳс бо омӯзгор розӣ нашавад, бигзор ҳамсинфон яқдигарро оҳиста маҳс намояд (5-маротиба кифоя аст).

Ҳаракати сабуке, ки дар давоми 5 - 10 сония, забон ичро қарда мешавад боиси кори фаъоли мушакҳои забон мегардад.

5. Обутоб додани мушакҳои лаб.

Бо ин мақсад лабҳоро молиши медиҳем, мешакем, нарм мекунем ва ларзиш медиҳем.

А) Аз мобайнини лаби боло ба сӯи кунҷҳо лаб;

Б) Аз мобайнини лаби поён ба сӯи кунҷҳои лаб;

В) Молиши додани пайвастагии байни бинию лабҳо ба сӯи пароҳои бинӣ;

Г) Пучидани лабҳо.

Ҳаракатҳо 8- 10 бор такрор шуда, ҳар рӯз 2 - 3 бор ичро қарда мешавад.

6. Машқи ғайрифаъоли лабҳо.

А) Ғун қардани лабҳо ба мисли найча;

Б) Бо табассум кашидани лабҳо бо гузоштани ангушти ишорати ҳарду дастон дар кунҷи лабҳо;

В) Бардоштани лаби боло: ҳаракат аз кунчи лабҳо аз болои пайвастагии бинию лабҳо ба сӯи боло то парай бинӣ бо берун кардани милки боло;

Г) Поён кашидани лаби поён;


Д) Бо гузаштани ангуштон дар кунчи лабҳо;

Зонди №1



Дар маҳси мушакҳои забон, устухони руҳсора, руҳсора, лабҳо, коми нарм иштирок мекунад. Сарҳадҳои рефлекси қайкунро муайян карда, онро нест кардан лозим аст. Нӯгҳои зонд кунд буда осеби мушакҳоро бартараф мекунад. Зонд барои халонда кардани мушакҳо таъин шудааст (нишонаи рамзӣ) Дар натиҷаи ин таъсир, мушакҳо фаъолона коҳиш меёбанд. Ҳангоми халондан, ҳаракатҳои кӯтоҳ, зудзуди сабук истифода мешаванд; халондан бояд ба ҳам наздик бошад. Таъсири шадидтарро тавассути истифодаи усули халонданро бо ҷунбондан ба даст овардан мумкин аст: бо гузаштани зонд дар ҷои муайян, онро ба рост, чап, ақиб дар тӯли 4-6 сония. Усули дигари нишондодашуда: бо гарӯ кардани зонд ба мушакҳо, ҳаракати гардишро бо самти соат (ё ба самти муқобил) анҷом медиҳед. Вақти фишор-5 сония мебошад. Зонд аз нуқтаи пахшкунӣ ҷудо намешавад.

Зонд № 2



Дар маҳси мушакҳои забон, устухони руҳсора, руҳсора, лаб иштирок мекунад. Зонд барои «молидани» мушакҳо тарҳрезӣ шудааст: бо пахш кардани ҳалқа ба мушакҳо (гарӯшавии амиқи зонд), 6 маротиба

ҳаракатҳои боло ва поёнро анҷом медиҳем. Зонд аз ҷои фишурда ҷудонопазир аст. Сипас зонди «ҳашт»-ро дар масофаи кӯтоҳе ҳаракат медиҳем ва масофаи навбатиро маҳс мекунем. Зонд дар баробари забон ҳаракат мекунад ва мушакҳоро ғарқ мекунад, онҳоро дар ҷояш мечунбонад ва маҷбур месозад, ки як гурӯҳи мушакҳои бодбезакшакл фаъолона кор кунанд. Тамоми ҳаракатҳоро 3 - 4 бор иҷро кардан лозим аст [128; 6].

2. Машқҳои логопедӣ (кадоме аз хонандагон тез маҳси логопедиро иҷро мекунанд)

Худмаҳсунӣ кардани рӯй

Мо дастҳоро молиш мекунем (кафҳоро молиш мекунем) ва гарм кунед (карсак мезанад), ва рӯи худро бо гармии худ мешӯем (кафҳои гармро аз боло то поён аз рӯи рӯй мегузаронанд).

Маҳс кардани рак ҳама фикрҳои бадро (ҳаракатҳои мисли раке бо ангуштон аз мобайни пешона ба маъбадҳо) мекашад.

Мо гӯшҳоро зуд ба боло ва поён молиш медиҳем (гулчаҳоро дар канори аз поён ба боло ба поён молиш мекунем).

Мо онҳоро ба пеш ҳам мекунем, лабҳоро мекашем (гулҳоро дар пеш ҳам карда, лабҳоро ба поён мекашем), ва он гоҳ мо бо ангуштони худ дар руҳсораҳо мемонем (ангуштонҳо ба руҳсораҳо медаванд).

Мо руҳсораҳоро ҳамир мекунем (ангуштҳои ишоратӣ, миёна ва ҳалқадор руҳсораҳоро бо ҳаракати даврӣ ҳамир мекунанд).

Мо лабҳоро ҳамир мекунем, то табассум кунем (бо ангуштонамон аввал лаби поён ва баъд лаби болоро ҳамир мекунем).

Маҳси чормағз. Мо чормағзо мисли тухми паррандаҳои ҷангал мезанем. Муаллим ба ҳар як хонанда чормағз медиҳад бо суханони, лонаҳои печида, дастҳои худро инкишоф дихед. Хонандагон дастҳои худро ҳамчун «лона» месозанд, ки дар он омӯзгор якҷоя онро зер мекунад. Парранда парвоз карда, ба ҳама як тухм дод. Хонандагон дар дасташон чормағз меғелонанд.

М.Лутфуллоев, ва И. Абдуллоев, ва М.Чалирова., дар китоби дарсии “Таълими ибтидиои забони модарӣ”, методи таълими интерактивиро дар фаъолияти якҷоя гӯрӯҳбандии хонандагони таҳсилоти ибтидой пешниҳод намудаанд. Барои бедор кардани шавқу рағбати хонандагони таҳсилоти ибтидой омӯзгор метавонад супоришро ба таври фардӣ, гурӯҳи, ҷуфтӣ, ҷор-шашкаса ба аҳли синф пешниҳод намояд. Вазифаи омӯзгор на танҳо нақшай дарсро аз руи салоҳиятнокӣ тартиб дода, амалӣ гардондани мақсаду вазифаҳои таълиму тарбиявӣ, балки дар баробари вазифаҳои боло дар нақшай таълимӣ ҷой додани корҳои ислоҳӣ аз манфият дур нест. Гурӯҳбандии ХННД мувофиқи мавзӯъ ба лаҳзаҳои дарс, ҳамчунин ташкили фаъолият ҷудо карда шавад, ки онро мо аҳаммияти гурӯҳбандӣ ва мавҷудияти душвориҳо дар талафузро, чунин пешниҳод намудем. [144;123].

АҲАММИЯТ

- ХННД-ро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба фикркунӣ ва ҳалли мушкилот водор мекунад;
- ХННД новобаста аз нуқсони нутқ доштанашон сатҳи донишашон дар муҳокимаронӣ иштирок мекунанд;
- Шавқмандиии ХННД дар муоширати гуфтӯшӣ зиёд мешавад;
- Дар ХННД масъулияшиносӣ пайдо мекунанд, ки нуқсони нутқи яқдигарро ислоҳ намоянд;
- Андешаи ХННД то охир диққат дода мешавад, суханҳои яқдигарро намебуранд, ҳамдигарро эҳтиром мекунанд, зонтиҳоро истифода бурда метавонанд;
- На танҳо нуқсони нутқ ислоҳ мегардад, балки захираи луғавии ХННД бой мегардад;
- Фикру ақидашонро мустақилона баён карданро меомӯзанд, бе нуқсон муошират менамоянд, инсондустӣ ангезиш меёбад;
- Самаранок истифода бурдани вакт;

МУШКИЛОТ

- Нодуруст ба гурӯҳҳо таҳсими кардани хонандагон, зеро баъзеи онҳо маҳс карданро хуб наомӯхтааст
- Нокифоя будани сатҳи дониши бурдани корҳои ислоҳӣ дар баъзе хонандагон ҳангоми кор дар гурӯҳ;
- Ҳалал расониданм ХННД ба ҳамдигар;
- На ҳамаи омӯзгорон қобилияти гузаронидани дарсхои ғайрианъанавӣ дар корҳои ислоҳиро доранд;
- Сабаби зиёд будани ХННД дар синф душвориҳо ба вучӯд меояд;
- На ҳамаи омӯзгорон нисбати машҳои логопедӣ тасавурот доранд;
- На ҳамаи омӯзгорон бо зонти, шпател кор карда метавонанд;
- Барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар лаҳзаҳои дамгирӣ вақт кам ҷудо карда шудааст.

Мо низ чунин ақида дорем, ки аҳаммиятнокӣ барои гузаронидани дарсҳои гайрианъанавӣ бояд истифода бурда шавад. Пеш аз нақшай дарсро омода кардан, мисолҳоеро пешниҳод намудем, ки вақт самаранок истифода бурда шавад, ХННД-ро ба фикркунӣ, масъулиятиносӣ, хулосабарорию арзёбӣ намудан водор намояд. Инчунин мисолҳои пешниҳодгардида захираи луғавии хонандагонро бой мегардонад.

Ҳар як нақшай омодакардаи дарсҳои гайрианъанавӣ дар баробари аҳаммиятнокӣ, инчунин хонандагон ба душворӣ рӯбарӯ мешаванд. Мақсади истифода бурдани дарсҳои гайрианъанавӣ ХННД-ро ба ҷустуҷӯӣ ва ҳалли мушкилотҳо водор менамояд. Аз ин лиҳоз барои гузаронидани дарсҳои гайрианъанавӣ корҳои ислоҳӣ дар нақшай таълимӣ ворид гардида, синфҳонаҳо мӯсаҳҳаз гардонида шуд. Фаъолона иштирок дар дарсҳои ХННД аз он водор намуд, ки дар вақти муаррифӣ кардани мавзуъ фикрашонро кушиш намуданд, ки бе нуқсони нутқ баён кунанд, гурӯҳ ба хонандае, ки дар вақти маҳс яқдигарро кумак кунанд, мавзуъро муаррифӣ кунанд, кумак намоянд, фикри яқдигарро то охир гӯш кунанд, дар охир хулосабарорӣ карда тавонанд.

Нақши омӯзгор дар дарсҳои гайрианъанавӣ муҳим аст. Пеш аз оғози дарс омӯзгор вазифадор аст, ки нақшаро мувофиқи корҳои фардӣ, ҷуфтӣ, гуруҳӣ омода сохта, дар он корҳои ислоҳиро ҳатман ҷой дихад. Инчунин барои омода шудан ба дарс саволҳоро ба ХННД пешниҳод намояд. Аҳаммиятнокии дар ҷараёни дарс бо эҳтиром бо зонт ва шпател яқдигарро маҳс намоянд, хулосаҳои дақиқ пешниҳод намоянд, вақтро самаранок истифода баранд, барои бартараф кардани душвориҳои дар боло зикршуда ва интихобу истифодай корҳои ислоҳӣ ҷораҳои мушаҳҳасро бояд пешбинӣ намоянд.

Муҳим он аст, ки барои бартараф кардани душвориҳо омӯзгор ХННД-ро ба гурӯҳҳо ҷудо мекунад ва бо онҳо муносибати якхела менамояд. Барои саволу иҷрои супориш маводҳои лозимӣ омода карда мешаванд. Дар вақти омода кардану иҷрои супориш омӯзгорон ХННД бо яқдигар барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ кумак мекунанд.

Омӯзгор супоришҳои гурӯҳро назорат мекунад, барои кумак кардан ба гурӯҳи дигар иҷозат медиҳад.

Муаллим дар асоси тавсияи логопед дар кори худ барои хонандагон шароити мусоид мувофиқи имконияти муассиса фароҳам меоварад, дар давоми тартиби рӯз ба нутқи хонанда талаботҳои равшану амиқ медиҳад, дар кори тарбиявӣ, дар дарсҳо бозиҳои шифоҳӣ истифода мебарад.

Гурӯҳбандӣ вобаста ба мавзуъ дар лаҳзаҳои зарурӣ ташкил карда мешавад.

Ду намуди гурӯҳбандӣ дар дарсҳои ғайрианънавиро нишон медиҳем:

1) Супориши якхела ба ХННД дода мешавад, онҳо супоришҳоро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ такя менамоянд бо ақидаи яқдигар иҷро мекунанд;

2) Супоришҳои гуногун пешниҳоди ХННД мегардад ва онҳо корҳои ислоҳиро мустақилона иҷро мекунанд.

Дар раванди иҷрои гуруҳӣ фаъолияти ҳар як хонандаи маълум мешавад ва онҳо ба ҳамдигар кумак расониданро ёд мегаранд. Дар корҳои гуруҳӣ бояд натиҷаи фаъолияти ХННД баробар арзёбӣ карда шавад.

Ташкили тарзи нишасти хонандагон барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ чунин сурат мегирад:



МО дар таҳқиқоти худ ақидаҳои М. Лутфуллоев, И. Абдуллоев ва М. Ҷалиловаро тарафдорӣ намуда, барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқӣ дар зинаи таҳсилоти ибтидой ташкилу баргузории кори фардӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ, ҳамкорӣ намудани ХННД дар дарсҳои таълими забони модарӣ сайқал диҳем. Инчунин, кӯшиш намудем барои шавқовар

гузаронидани дарс гурӯҳҳоро тавре ташкил намоем, ки дар баробари аз худ кардани маводи таълимӣ машқҳои логопедӣ, маҳси логопедӣ ба онҳо дастрас бошад. [144;69]

Усули дигар **Ҳамдигарпурсӣ “бародар бо баробар”** ном дорад. Омӯзгор лексияи кӯтоҳ карда (10-15 дақ) қироат мекунад ё ба хонандагон барои хониш матн пешниҳод менамояд, ки дорои корҳои ислоҳӣ дошта бошад. ХННД ба таври фардӣ кор карда, доир ба маводи пешниҳодшуда саволҳои худро дар варақ ё дафтар қайд мекунанд.

Хулоса дар ин ҷо шавқу рағбати хонандагонро бедор карда, онҳоро ҳавасманд кардан ва барои фикрронӣ доир ба ҷизҳое, ки ба мавзӯъ алоқамандӣ доранд, муҳим аст. Муҳокимаи саволҳо метавонад сенафарӣ ё дар гуруҳҳои хурд ташкил карда шавад.

Хулосаи боби якум

Дар кори худ ҹанбаҳои усулҳои фаъоли таълимро дар ҹараёни дарсҳои таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ баррасӣ карда шуд. Маълум гардид, ки дар баъзе мактабҳои ҳамагонӣ дарс - шакли асосии фаъолияти таълими системаи таҳсилотиу – дарсӣ истифода бурда мешавад. Дар боби аввал истифодаи чунин усулҳо, ба монанди хонандагон пеш аз оғози дарс ба якдигар табассум меқунем, ки ин барои таъби онҳоро болида меқунад, бояд чунин фаъолиятҳо дар раванди таълим мавриди зиёдтар истифода қарор дода мо метавонем нуқсони нутқро ислоҳ намоем.

Барои диққати хонандагон ба мавзӯи дарс ҷалб намудан корҳои ислоҳӣ бо усули ғайрианъанавии таълим эҳтироми ҳамдигар, муошират бе нуқсон ва дар сатҳи баланд гузаронидани бозиҳои логопедӣ гузаронида шавад. Омӯзгори фанни забони модарӣ мавзухои дарсро бо нуқсони нутқи хонандагон мувофиқ қунонида дар баробари аз худ кардани дониш ислоҳ намудани нуқсони нутқро мавриди барраси қарор дода шуд

Ақидаҳои мутафаккирони ватанию хориҷӣ дар бораи таълими забони модарӣ ва гуногуншаклии усул истифода бурда шуд. Ақидаи омӯзгораи забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой Ширинбекова Р, услуги ҳамдигарпурсӣ ва ҳамдигарбаҳодиҳӣ ҳамчун ислоҳ намудани нуқсони нутқ роҳандозӣ гардид. Дар дарсҳои таълими забони модарӣ истифодаи инсерт, ки воситаи асосии дарсҳои ғайрианъанавӣ маҳсуб меёбад, мушкилотҳоро бо ин усул метавон бартараф кард.

Дар зербоби дувуми боби якуми рисола тарзи нишasti хонандагон бо тариқи фардӣ, ҷуфтӣ, сенафара, чорнафара, панҷнафара ва корҳои гуруҳӣ истифода бурда шуд, ки воситаҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ин усул то чӣ андоза муҳим буданашро исбот карда шуд. Мо қӯшиш намудем, бо воситаи ин усулҳо вақтро сарфа намуда, маҳсҳои логопедиро дар вақти лаҳзаҳои дамгирӣ истифода барем. Ҳангоми ҳалли супоришҳои фардӣ аз тарафи омӯзгорон саволҳои гуногун мувофиқ ба

нуқсони нутқ пешниҳод карда шуд, ки натичаи он низ назаррас ба ҷилва моеяд.

Барои шавқовар гузаронидани дарсҳои таълими забони модарӣ усули дарахти «Интизорӣ» барои ба яқдигар шинос шудани ХННД истифода карда шуд. Усули истифодаи инкишоф додани зеҳнӣ хонандагон ҳамчун тарзи муҳокимаронӣ дар гурӯҳҳои хурд барои усулҳои ғайрианъанавӣ ислоҳ намудани нуқсони нутқ бошиддат инкишоф ёфтани тавсияҳо баррасӣ гардид. Ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагони таҳсилоти ибтидой бо воситаи корҳои фардӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ барои азхуд кардани маҳорату малакаи қобили таваҷҷуҳ ба даст ҳоҳанд овард.

Ҳангоми корҳои ислоҳӣ нуқсонҳои нутқи дисфония, дизартрия, брадилалия, тахилалия ва ринолалия ва гайраҳои мавриди таҳлил қарор дода шуд.

Мо инчунин дар таҳқиқоти худ барои на танҳо ислоҳ кардани нуқсони нутқ, балки гуногуншаклии дарсҳои ғайрианъанавӣ усули Медонам, Донистан меҳоҳам, Донистам ва дигар фаъолиятҳоро истифода бурдем. Роҳу усулҳои ғайрианъанавӣдар дарсҳои таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон ба мо имконият дод, ки дар як вақти кутоҳ бо дастгирии ҳамсолон якчанд нуқсонҳои нутқро ислоҳ карда шаванд, ки яке аз онҳо ташаккули малакаҳои муоширатӣ мебошад.

Дар ҷараёни таълими забони модарӣ барои ислоҳи нуқсонҳои нутқ истифода бурдани усулу шаклҳои гуногуни таълим ба мақсад мувофиқ аст. Аз ҷумла, усулҳои фаъоли таълим бар хилофи усулҳои дигар, ба ташаккули чунин салоҳиятҳо, ба монанди қобилияти муайян кардани мушкилот ва дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо дар муошират, баҳодиҳии қобилияти худ ва фаъолияти одамони дигар мусоидат мекунанд.

БОБИ П. ШАРОИТҲОИ ТАШАККУЛ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОНИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТӢ

2.1 Тавсифи акустикии садоҳо дар корҳои ислоҳӣ ва артикулятсияи овозҳо дар дарсҳои забони модарӣ

Г.Оппел ва Ж.Декроли, барои корҳои ислоҳнамоӣ ҳамчун нуқсоншиносон барои фаро гирифтани хонандагонро қӯшиш менамояд, талафуз карда шавад. Файр аз ин ҳаракатҳо бояд автоматӣ гашта бошанд ва бе таккондиҳии маҳсус ба амал оянд [155;321].

Чуноне ки маълум аст, дар гузашта низ масъалаи риояи пайдарҳамии сохтори дарс аз фанни забони модарӣ гуногун баррасӣ мешуд. Муносибатҳои гуногун аз рӯи он вобастагӣ доштанд, ки барои ташкили дарс чӣ ба асос гирифта мешавад: мазмун, методи таълим, зинаҳои асосии раванди таълим ва мақсадҳои дидактикӣ. Дар солҳои 40 ва 50 -уми садаи XX ду хели муносибати охирон, яъне зинаҳои асосии раванди омӯзиш ва мақсадҳои дидактикӣ бештар васеъ истифода бурда мешуданд. Ҳарчанд намояндагони ақидаҳои боло иқрор мешуданд, ки дар таҳлили гузаронидани дарс унсурҳои гуногун ва муносибатҳои онҳо фарқиятҳои ҷиддӣ намебинанд. Муҳаққиқ С. В. Иванов ақида дошт, ки мантиқи фанни таълимӣ ва психологияи азхудкунии онро назарияи дарс муайян менамояд ва ўлаҳзаҳои зеринро барои дарс пешниҳод менамояд:

- мутобиқ намудани хонандагони солим бо ХННД [79;122];
- тайёр намудани ХННД ба идроки фаъолонаи маводи нав;
- шиносоии аввалин бо маводҳои логопедӣ;
- дар муоширати хонандагон набудани нуқсони нутқ, инчунин пайдо намудани мағҳумҳои нав ва мунтазам, чуқур, васеъ гардонидани онҳо ва азхуд намудани қонуну қоидаҳо ва истоҳ;

Барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ логопед ба муаллим оиди усули кор барои мустаҳкам намудани малакаву маҳорат дар синф дастур

медиҳад. Бо мақсади санцидани имкониятҳои инкишофи нутқи шифоҳӣ ва хаттии қӯдакон логопед бояд дар дарсҳо ва машғулиятҳои тарбиявии муаллим иштирок намояд. Логопед талаботи барномаи таълимӣ, усул ва тарзи омӯзиши забони модариро бояд хуб донад ва дар фаъолияти худ ба назар гирад.

Ислоҳ намудани нуқсони нутқ тавсифи акустикии садоҳо ба ақидаи муаллима М.Қаюмова, оид ба дар корҳои ислоҳӣ ва артикулятсияи овозҳо дар ташкилу баргузории усулҳои ғайрианъанавӣ дар таълими дарси забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой чунин аст: “Аз рӯи як усулу мақсад ташкил кардани ҳар як дарс маъно надорад. Ҳар як омӯзгор бояд кӯшиш намояд, ки ба соҳтори дарс унсури ғайрианъанавӣ ворид созад. Дар ҳар як дарс лаҳзаҳои дамгирӣ, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ бояд ташкил кард, зоро ХННД бозиҳо ва фаъолиятҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқи худро менависанд. Мисол дар дарсҳои забони модарӣ бо воситаи усули ғайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ лаҳзаҳои дамгирӣ, чудо карда, дар рафти артикулясия фонемаҳои пешаззабонии [С] ва [З] тавлид мешаванд. Ҳар як машқ бояд ба таври ғайрианъанавӣ, бо ҳамкории фаъоли байни омӯзгор ва хонандагон анҷом дода шавад. Вақте ки фонемаҳои шавқовари пешаз забони [С] ва [З] ба вучуд меоянд, забони пеш ба дандонҳои боло мебарояд.

Ташаккули ин ҳамсадоҳо аз сабаби он душвор аст, ки нӯги забон ба милки дандонҳои боло наздик мешавад. Аз ҳамин сабаб ин ҳамсадоҳоро забон меноманд. Онҳо дар ҳар ду тарафи пеши забон нисбат ба нӯг ба милки дандон наздиктар ҷойгир шудаанд. Дар натиҷа аз нӯги забон ҷараёни ҳаво пайдо мешавад, ки пеш аз берун шудан ба девори дарунии дандонҳои боло бархурда, боиси паст шудани фишори он мегардад.

Дар вақти талафғузи фонемаи [С] забон назар ба талафғузи фонемаи [З] тезтар мешавад.

Дар ҷараёни омӯзиши талафғузи овозҳои ҳамсадо [С] ва [З] технологияи ғайрианъанавӣ лабҳо иштирок намекунанд. Истифода

мешавад. Ҳангоми талаффузи овози [С] риштаҳои овозӣ ба вучуд меоянд ва ҳангоми талаффузи овози [З] онҳо ларзиш мекунанд. Овози [С] бесадо (бечаранг) ва садои [З] садо (чарангдор) медиҳад. Барои талаффузи овози [С] дар аввал, мобайн ва охири калима се хонанда истифода мешавад, ки хомуш мемонанд.

Хонандагон бо фонемаи [С] дар аввал, як хонанда, дар мобайн хонандай дувум ва дар охири калима хонандай сеюм истифода мешавад ва бечарангии худро нигоҳ медоранд; сар, сара, шаст, бас. Ба ойна нигоҳ карда, бо воситай технологияи гайрианъянавӣ яке ба дигаре фонемаи [С] талафуз карданро меомӯзанд.

Танҳо дар мобайнни калима, пеш аз ҷаравандҳо метавонад қисман ҷаравандорнок шавад: пасгард (пазгард), досгар (дозгар). Ҳамсадои [З] дар аввал, мобайн дар байни садонокҳо ва пеш аз ҳамсадоҳои ҷараванд, vale дар охири калима дар мобайн пеш аз бечарангҳо ҷаравандонкии худро қисман ё пурра аз даст медиҳад: соз (сос) кардан, бозқунанда (босқунанда). Бо ин восита хонандагон аз якдигар ҳамсадоҳои ҷаравандор ва бечарангро меомӯзанд, токи нуқсони нутқ ислоҳ карда шавад. Бо воситай дарсҳои гайрианъянавӣ «Ҳуҷуми ақлӣ» дар мавзӯи “Тарзи талафузи овози [С] ва натиҷаи он” [160;132].

Тарбияи намуналӣ.

Мавзӯъ: **Овози «С»**

Мақсад: Шиносӣ бо садои [С], омӯзиши талафузи овози [С], мустаҳкам намудани садои [С] дар ҳичҷоҳо, калимаҳо, инчунин такрори овозҳои [Ш] ва [Ж].

Омӯзиши забон ва лаб.

Забони мо дар даҳонҷаи мо зиндагӣ мекунанд ва мо онро ба тарзҳои гуногун истифода мебарем. Даҳон хонаи забони мост. Баъзан даҳони мо кушода мешавад ва гоҳо баста мешавад. Забони мо гоҳ аз хонааш мебарояд ва гоҳе пинҳон мешавад.

Забони модарии мо сурудхониро дуст медорад. Рӯзе ӯ суруди «И-И-И-И»-ро ёд гирифт. Ин зебост ва чунин садо медиҳад. Мехоҳед ин суруди

зеборо бо ман бихонед? Суруди «И-И-И-И»-ро хеле хуб хондем, офарин. Ин хеле хуб аст, ки мо метавонем ин суруди «И-И-И-И»-ро бихонем.

Суруди «С-С-С-С» ба забонча хоҳиш карда гуфт: - Забонча, забонча суруди маро омӯз.

Ман бо ин пешниҳод розӣ шудам. Аммо ў натавонист таронаи «С-С-С-С» -ро талаффуз қунад ва инчунин суруди «И-И-И-И»-ро талаффуз қунад.

Бачаҳо, мо кай садои С-С-С -ро мешунавем? Масалан, ҳангоми суроҳ шудани пуфак, ҳангоми аз ҷумак (кран) ҷорӣ шудани об ва гайра.

Барои омӯхтани суруди С-С-С шумо бояд забонатонро болои дандонҳои поёни худ давонед, суруди «И-И-И»-ро тақрор қунед ва забонро аз болои дандонҳои боло оҳиста бардоред. Дар ин ҳолат дандонҳо бояд каме кушода бошанд.

Суруди «С-С-С»-ро меҳонем. Ин суруди хеле хуб аст. Ҳоло мо оҳиста-оҳиста пиҷирросро дар лабонамон ҳис мекунем ва оҳиста суруди «С-С-С»-ро мешунавем.

Бачаҳо, ман меҳоҳам ба шумо як кори ғайрианъянавӣ пешниҳод қунам. Мо дар як вақт бо қоғаз бозӣ мекунем ва суруди «С-С-С»-ро месарояд. Бубинед, вақте ки мо ин садоро мебарорем, вай чӣ қадар ҳандаовар парвоз мекунад.

Ин бозӣ инчунин ба рушди нутқ мусоидат мекунад, зеро қӯдакони дорои нуқсони нутқ метавонанд пас аз мо тақрор қунанд ва ба мо тақлид қунанд. Агар касе суруди «С-С-С»-ро дуруст талаффуз карда тавонад, қоғази онҳо низ рақс мекунад. Онро ҳам санҷед! Ба ғайр аз садои «С» мо дигар овозҳоро меомузем. Мисол СА- СА - СА, СО- СО - СО, СУ- СУ - СУ, СИ- СИ - СИ, СЕ- СЕ - СЕ.

Имрӯз мо бо қалимаҳо ва ашёҳое шинос мешавем, ки дар таркибашон садои [С] мавҷуд аст. Ба ман қалимаҳо ва ашёҳоеро, ки медонед, бигӯед. Масалан, сабаҳат, санавбар, сафар, инҳо номҳои одамоне мебошанд, ки бо ҳарфи [С] оғоз мешаванд [33; 437].

Онхое, ки бодиқкат метавонанд муайян кунанд, ки овози [C] дар як калима дар кучо ҷоёғир аст. Барои ин мо калимаи «Санҷоб»-ро дида мебароем. Он аз ду ҳичо иборат аст. Кӯшиш кунед, ки бо ин калима як чумла созед. Масалан, «Санҷоб санҷид меҳурад» ё «Санавбар дар хона Санҷоб дорад».

Дар калимаи «тобистон» овози [C] дар аввал ва ё дар мобайн талаффуз мешавад. Ин садоро метавон ҳамчун [C] муайян кард. Ҳангоми талаффузи калимаи «тобистон» овози [C] дар байни ҳарфҳои [И] ва [Т] меояд. Калимаи «тобистон»-ро ба ҳичноҳо ҷудо намоед?. Бале «тобистон»-аз се ҳичо иборат аст. Биёед ба калимаи «тобистон» ҷумлаҳо омода менамоем. Онҳо дарсҳои ғайрианъанавиро ҳамчун супориши мустақилона “Ангезиши зехн” метавонанд дар тавсифи чизи зебо, аз қабили “тобистон фасли зебост” ё “тобистон фасли дӯстдоштаи ман” истифода бурд. Хонандагонро ба гуруҳҳо ҷудо карда, ба гуруҳи аввал ба монанди ҳамин мисолҳо калимаҳо, ки дар аввали овоз ҳарфи [C] ҳикоя омода мекунанд, гуруҳи дуюм дар мобайн овози [C] афсона омода мекунанд, дар гуруҳи сеюм тезгуякҳо доранд омода карда онро талафуз мекунанд.

Инчунин калимаҳо низ ҳастанд, ки дар охири онҳо овози [C] омадааст. Мо калимаҳоеро омӯҳтем, ки дар аввал ва мобайн садои «с» доранд. Акнун мо медонем, ки дар охири калима садои [C] низ омада метавонад. Масалан, агар мо ҳоҳем калимаи «товус»-ро талафуз кунем, пас дар охир бояд садои [C]-ро талафуз кунем.

Хонандагон метавонанд калимаҳои дигареро, ки дар охири онҳо садои [C] доранд, мисол оваранд, аз қабили дос, товус, ҳурӯс, ёс, рус, гелос, ҳалос кас, шинос хас, кас ва ғайра. Мо бо тарзи талафузи овози [C] дар аввал, мобайн ва охири калима шинос шудем.

Ман бароятон шеър қироат менамоям. Дар ин мисраҳои шеър овози [C] садо медиҳад касе онро дуруст талафуз намояд, ба дигарон барои талафузи дуруст кумак мекунад:

Менамояд сайру гашт Расад ба ҳама савғо,
Суғур дар кӯҳу дар дашт. Накунад касе ғавғо.
Ҳарҷӣ нашморӣ садбарг, Ҷӣ сон зебост кӯҳистони Дарвоз,
Садбарг надорад сад барг. Ба як сӣ барф, ба сӣ пухта гелос .

Ба ақидаи Г.Холиқова, хонандагони имконияташон маҳдуд дар синфи 1-уми МТУ №72, ноҳияи Фирдавсӣ, ки дар синфҳои захиравӣ (таҳсилоти фарогир), таълим дода мешавад аз 5-нафар иборат мебошанд. Онҳо дар баробари доштани нуқсони нутқашон инчунин дорои имконияти маҳдуд мебошад. Аз ҷумла: Амиров Амир (маҳдудияти кундзехӣ), ва Мухторов Усмон (имконияти маҳдуди саломатидошта) дар баробари маҳдудият доштанашон, дорои нуқсони нутқи дислексия мебошанд, Шамсзода Акбар нуқсони нутқи лактанзабонӣ ва маҳдудияти синдорои аутизми сабук, Тағоев Идрис дизграфия (вайроншави дар навишт) ва маҳдудияти олусчашм, Ҳалифазода Ойша, нуқсони нутқи дизартрия (вайрон шудани дастгоҳи артикулятсионӣ) ва маҳдудияти дурбинӣ доро мебошанд.

Ба ақидаи Г.Холиқова, дар дарси забони модарӣ бо воситаи технологияи гайрианъянавӣ барои омӯзгор матнро нақл мекунад, хонандагон гӯш карда баъд онро такрор менамояд. Як усули алтернативӣ низ вучуд дорад. Хонандагон матнро мустақилона меҳонанд, баъд аз он муаллим матнро меҳонад. Баъд шунавандагон матнро такрор мекунанд. Дар ҳарду ҳолат, назорат кардан лозим аст, ки хонандагон қадамҳои заруриро аз даст надиҳанд. Дар рафти кор ҳодисаҳое руй медиҳанд, ки дар талаффуз хонанда ба хатогӣ роҳ медиҳад ва хонанди дигар онро ислоҳ мекунад. Муҳим аст, ки хонанда ба кор омода бошад, зеро барои такмил додани овози ў кӯшиши бошуурона лозим аст.

1. Дар вақти пешниҳоди овози лозимӣ ба нуқсони овозҳои дигар диққат дода намешавад. Зоро, агар зимни пешниҳоди овози [Л] ба хонандагон калимаи «арра» дода шуда бошад, якбора бояд ислоҳ

намудани овози [P] талаб карда нашавад. Ин овоз бояд баъдтар ислоҳ гардад.

2. Маводҳо бояд тадриҷан омӯхта шаванд, на ба таври интихобӣ, зеро ин метавонад сифати ислоҳро паст кунад. Шумо метавонед ба марҳилаи навбатии кор танҳо пас аз пурра бартараф кардани камбудиҳои нутқ гузаред.

3. Ҳар як садои пешниҳодшуда зуд ба забони гуфтугӯй ворид мешавад.

4. Ба хонандагон вазифаи хонагӣ пешниҳод карда мешавад, ки ҳаррӯз бояд аз 30 то 45 дақиқа дар назди оина ва бо оинача ичро намояд то, ки аз ҳолати қисматҳои алоҳидаи аппарати артикулясионӣ ба амал оварда тавонад.

Ба ақидаи Р.Сафарова, хонандагони имконияташон маҳдуд дар синфи 2-уми МТУ №72, ноҳияи Фирдавсӣ, ки дар синфҳои захиравӣ (таҳсилоти фарогир), таълим дода мешавад аз 5-нафарро ташкил медиҳад. Онҳо дар баробари нуқсонҳои нутқӣ боз дорои нуқсонҳои дигар низ мебошанд: Қодиров Парвиз нуқсони нутқи афония (тагийрёбии паталогӣ ба дастгоҳи овозӣ) ва маҳдудияти чапдастӣ, Урунов Умар нуқсони нутқи бартаризм (даҳон пур аз мавоҳои хурока) ва маҳдудияти сустшунавоии сабук, Ҳочаев Умар нуқсони нутқи ринолалия (вайроншудани талафузи овозҳо) ва маҳдудияти наздикбинӣ, Шарипова Суҳайло нуқсони нутқи дизграфия (вайрон шудани ҷараёни навишт) ва маҳдудияти аутизм, Сулаймонов Ақбар нуқсони нутқи тахилалия (суръати тезшавии нутқ) ва маҳдудияти дурбинӣ буда, кушиш меқунанд, ки дар ҷараёни дарсҳо фаъол бошанд.

Омӯзгор Р.Сафарова, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дуруст талафуз кардани овоз ва ҳарфҳоро пешниҳод шудааст омӯзгор меҳонад ва хонандагон онро такрор меқунад. Хонандагон низ мустақилона онро меҳонанд, муаллим ба овозҳое, ки нуқсон доранд, диққат дода, ҷораҳои маҳсус меандешанд. Мо дар таҳқиқоти худ машқҳои забони модарӣ бо воситаи усули ғайрианънавӣ истифода бурдем. ҲННД бо воситаи

машқҳои дамгирӣ, низ метавонанд нуқсони нутқро ислоҳ намоянд. Мо метавонем “ТАЛАФФУЗИ ОВОЗИ [С] ДАР ҲИЧОИ КУШОДА (дебата-бахс)-ро ҳамчун воситаи технологияи ғайрианъанавӣ дар вақти дамгирӣ талафуз карда мешавад.

Машқ: Талаффузи овози [С] дар ҳичо.

Мисол: С-А, С-О, С-У, С-И.

Қатори якум:

Са-со-су-си

Си-са-су-се

Се-са-со-си

Қатори дувум

су-си-са-со

се-си-са-су

си-са-со-су

Бо ин бозӣ қадом гурӯҳ тез овози [С]-талафуз мекунад, ҳавасманд гардонида мешавад.

Машқ: Дуруст талаффуз кардани калимаҳое, ки овози [С] доранд.

Мисол: с-ад, с-анг, с-ол.

Са

Қадом хонанда бештар калима мейёбад, ҷои намоёнро ишғол менамояд. Ба гуруҳи якум “Са”, ба гуруҳи дувум “Со” ва ғайраҳо: Саг, сар, саф, сарф, сатр, сард, сад, сабр, сабз, сахт, сайд, сада, сармо, сафар, сахар, асал, асар, сафед, касал, бесар, сабад, сахро, сабаб, садо, сабзӣ, сабук, савоб, савол, писар, сатил, сайёд, Салим, санбӯса, саодат, савора, саёҳат.

Со

Сол, сон, сой, соя, соф, соч, соҳт, сода, соро, расо, соҳт, осон, собун, Собир, инсон, соат, ҳисоб, соҳил, осон, осоиш, рисола, Соҳиб, Содик, масофа, соябон, муросо, мусофир, мусоҳиб, афасона, соҳибкор, созанда,

Си

Си, сих, сим, сир, сил, синф, сиёҳ, сила, симоб, Симурғ, сипас, Сироҷ, ситам, сифат, сират, сихат, асир, ҳосил, насиб, Носир, насим, насия, осиё, хасис, мусича, ситора, мусиқӣ, насиҳат, мусибат, Насиба,

Се

Се, себ, сер, сел, сехр, себзор, сероб, сесад, осеб, гусел, васеъ, Восеъ, сетор, сезар, себарга, Сентябр, секунча, Севинч, серташвиш, Себистон.

Су

Суд, субх, сум, сурб, сулх, суст, сурх, суол, осуда, сурат, сурфа, сулфа, сумка, сухан, суман, сурма, суфта, сура, сукут, султон, сурнай, суроф, осуда, Мақсуд, Сумая, сусмор.

Сұз

Сұз, сұм, сүй, ин -сұ, сұхт, сұзан, сұрох, сұхбат, сұзад, сұзон, Сұхроб.

Машқ: Хондани матн ва нақли он бо воситай усули гайрианъанавī.. Калимахое, ки овози [С] доранд хонандагон онро бо воситай зеҳн ёфта, бурро талаффуз менамоед. Мисол: С-а-бад.

Садаф сабаде дошт, ки дар он себи сабз чамъ мекард. Сайда сабад надошт, себи сурхро дар сатил чамъ мекард. Падари Садаф барои Сайда сабад бофта буд. Садаф сабадро ба Сайда дод, ки аз ин тұхфа хеле шод шуд. Сайда дар навбати худ ба Садаф як сатил себи сабз дод. Садаф бо Сайда дар сабад якжоя ба себчини машғул шуданд.

Дар доираи ҳама гуна дарс, аз چумла дарси забони модарī, новобаста аз шакли он (анъанавī, мушкилī, инкишоффёбанда, шавқовар ё дилгиркунанда), ислохи нұқсонҳои нутқ кор бо садоҳои акустикӣ ва артикулятории нутқро дар бар мегирад, ки аз ду унсур иборатанд:

- 1.Овозҳои садонок;
2. Овозҳои ҳамсадо;

Системаи садонокиро дар забоншиносӣ вокализм (аз лотинии “vocalis” – “cado”) меноманд. Овозҳое, ки дар онҳо ҳаво аз шуш озод мебарояд, садонок номида мешавад.

Овозҳои садонок асосан дар натиҷаи зарбаи ҳаво ба торҳои овоз тавлид мешаванд. Аз ин рӯ, садонокҳо танҳо аз овоз иборатанд ва артикулясияи худро надоранд.

Илова бар ин, мо бо истифода аз усулҳои ғайримуқаррарӣ садонокҳоро аз рӯи мавқеи забон ва лабҳо ба се гурӯҳ ҷудо мекунем.

а) аз рӯи қатор;

б) аз рӯи дараҷаи бардошта шудани забон;

в) аз рӯи иштироки лабҳо;

Вобаста ба ҳаракати забон ба пеш ё ақиб садонокҳо ба се гурӯҳ тақсим мешаванд:

Садонокҳое, ки ҳангоми талаффузашон забон ба пеш дароз карда мешавад: [И], [Э], [А] (қатори аввал)

2. Садонок ҳангоми талаффуз забон ба ақиб такя мекунад: [О], [Й] (қатори қафо) [О], [Ү] (қатори ақиб)

3. Садонокҳо ҳангоми талаффуз қисмҳои гуногуни забон ба даҳон баробар баланд мешаванд: [Ӯ] (қатори миёна).

Ҳамаи ин гурӯҳҳо бо ҳаракати уфуқии забон (ба пеш ё ба ақиб) ҳисоб карда мешаванд. Аз рӯи ҳаракати амудии забон (боло ва поён) садонокҳо ба се гурӯҳ тақсим мешаванд:

Садонокҳое, ки забонашон баланд мешавад, садонокҳои болов меноманд: [И], [Ү].

Овозҳои садонок, ки ҳангоми ташаккули онҳо забон мавқеи балоиро ишғол мекунад, садонокҳои болов номида мешаванд: [И], [Ү].

Овозҳои садонок, ки ҳангоми ташаккули онҳо забон ба поён ҳаракат мекунад, садонокҳои поёнӣ меноманд: [А].

Садонокҳое, ки дар ташаккули онҳо забон мавқеи фосилавиро ишғол мекунад (поён) -ро садонокҳои миёнагӣ меноманд: [Э], [О], [Ӯ].

Вобаста ба мавқеи лабҳо ҳангоми артикулясия садонокҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: лабӣ ва ғайри лабӣ .

1. Садонокҳое, ки ҳангоми талаффуз кардани калима лабҳо ба пеш моил шуда, шакли доиравӣ мегиранд, садонокҳои лабӣ номида мешаванд: [О], [Ү], [Ӯ].

2. Садонокҳое, ки ҳангоми талаффуз лабҳо иштирок намекунанд, садонокҳои ғайрилабӣ ном доранд: [А], [И], [Э].

Тартиби ҷобаҷо гузошташавии овозҳои садонок

[И] [Ү]

[Э] [Ү] [О]

[А]

Таблитсаро тавсиф медиҳем

1. Аз рӯи сатр: садонокҳои сатри аввал [И], [Э], [А], қатори пас [О], [Ү] ва қатори миёна [Ў].

2. Аз рӯи усули баланд бардоштани забон: садонокҳои болой [И], [Ү], садонокҳои поёнӣ [А] ва садонокҳои мобайнӣ [Э], [О], [Ү].

3. Аз рӯи иштироки лабҳо: садоноки лабӣ [Ү], [О], [Ў] садонокҳои гайрилабӣ [И], [Э], [А].

Овозҳое, ки ҳангоми талафғузашон дараҷаи кушодашавии даҳон камтар буда, органҳои нутқ ҳолатҳои гуногунро гирифта, ҳаво ба монеаҳо дучор шуда мебарояд, ҳамсадо ном дорад [82; 211].

Мо метавонем як дарси намунавии забони модариро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба воситаи технологияи ғайрианъанавӣ истифода барем.

Мавзуъ: Овозҳо [С] - [с']

Ҳадафҳо:

1. Инкишофи дарки фонематикӣ ва шунавии садоҳо [С], [с];
2. Шинос шудан бо мавқеи дурусти овозҳо ҳангоми талафғузи овозҳо [С] – [С'];
3. Талафғузи овозҳо аз рӯи нармӣ ва саҳтӣ дар ҳичоҳои пӯшида ва кушода; садои саҳт [С] ва садои нарм [С'];
4. Қобилияти аз рӯи нармӣ ва саҳтӣ фарқ кардани овозҳо [С] – [С'];
5. Такмили қобилияти таҳлили овозҳо ва ҳичоҳо бо овози муайян;
6. Возех ва вәсөъ кардани луғати фаъол ва пассивӣ;
7. Ташаккули нутқи мураттаб;
8. Ташаккули хотираи фонетикӣ, таваҷҷуҳ ва тафаккур;
9. Қобилияти муошират бо ҳамдигар.

Таҷхизот:

- профили артикулясияи садоҳо [С] – [С'];
- оинаҳои фардӣ;

- тасвирҳои мавзуъ; тасвирҳо - алломатҳои садоҳо [C] - [c];
- кассаи мактубҳо, схемаҳои овозӣ;
- бозиҳо бо вазифаҳо;
- бозичаҳо; тӯб; лӯхтакчаҳо Сония ва Суҳайло;
- расмҳои қатора бо қатораҳо;

Мафҳуми дарси ғайрианъянавӣ дар амалияи мактабӣ барои тавсифи машғулиятаҳои логопедӣ аз дарсҳои муқаррарӣ (анъянавӣ) бо гайрианъянавӣ будани ташкилиаш ва истифодаи усулҳои фаъолияти барои омӯзгорон ва ХННД хос набудан пайдо гаштааст. Аксарияти онҳо аз дарс дар шакли машғулияти таълимӣ фарқ меқунанд. Масалан, дарси забони модарӣ муколамаро ба бозиҳои дидактикаи логопедӣ мансубонидан мумкин, дарс-бозӣ, дарс-мубоҳиса, дарс-форум, дарс-саёҳат ва лугатномаҳоро ба машғулияти таълимӣ-амалий мансуб донистан шояд.

Оё дарси забони модарии ғайрианъянавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода бурда мешавад?. Зарурияти гуногуншаклии роҳу усул ва воситаҳои таълимиро худи хусусияти ҳаёти мактабӣ, ки аз такори беохир иборат мебошад, тақозо менамояд. Дарс, ки дар тамоми зинаҳои таҳсилот, маҳсусан синфҳои ибтидойӣ дар алоҳидагӣ мебоист ҳамчун шоҳкори метод қабул гардад ва мегашт, дар натиҷаи бисёркарата такрор шудан бо соҳтор ва амалиёти фикрии иҷрошаванд агар чунин гуфтан ҷоиз бошад ба силоҳи психологӣ табдил мегардад ва метавонад яке аз усули ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода бурда шавад.

Раванди дарс

Ба хонандагон таҳсилоти миёнаи умумии №54 варақҳое дода мешаванд, ки дар онҳо тасвири ҳайвонҳо дар болои ҳамдигар ҷойгир карда шудаанд.

Ба Мустафо кӯмак кунед, то ҳайвонотеро, ки дар расмҳои шумо тасвир шудаанд, эътироф кунад. Тавре, ки онҳо ном доранд, расмҳо гузошта шудаанд. Гов, саг, гурба, рӯбоҳ, мурғ.

Кадом ҳайвонҳоро хонагӣ мекунанд? Чаро? Кадом ваҳшӣ? Чаро? Кадом ҳайвонҳо дар ҳавлӣ, дар хона, дар ҷангал зиндагӣ мекунанд? Мустафо супориш дода буданд, ки ба ҷорво ҳурок диҳанд ва ба ӯ ин ҳурокро доданд. Суратҳо нишон дода шудаанд: алаф, гушт, устухон, лаблабу, барг. Он ҷизеро, ки шумо ба Мустафо додаед, номбар кунед. Хонанда ҷавоб медиҳанд.

Баъни хонандагон баҳсҳо ташкил карда мешавад бояд ҳама чизро омехта кард. Кадом хонандае онро тез ислоҳ мекунад, онро ҳавасманд бояд гардонд

Ислоҳ кунед. Ана ҳамин тавр гуфт: «Ба ғов ҷурғот додан лозим. Оё ӯ дуруст гуфт?

Хонандагон: Не. ҷурғот бояд ба ғурба дода шавад. Баргҳоро ба рӯбоҳ додан лозим аст. Лаблабу бояд ба саг дода шавад. Устухон бояд ба ғурба дода шавад. Гӯшт бояд ба мурғ дода шавад.

Хонандагон ҳатогиҳоро бо ибораи пурра ҷавоб медиҳанд ва ҳангоми иҷрои супоришҳо баъзе расмҳо ба дигарон ҳамроҳ мешаванд.

Хулосаи дарс. Сафари мо ба ноҳияи Ҳовалинг ба охир мерасад. Биёед ба роҳ биравем! Дар хона бароҳат нишинед. Охир, дарси мо ба охир расида истодааст. Барои ба охир расидани сафари мо. Мо бояд ҷамъбаст кунем. Оё шумо аз сафар дар атрофи шаҳри Ҳовалинг лаззат бурдед?

Дар хотир доред ва номбар кунед, ки кӣ бо мо сафар кардааст? Мо дар синф чиро омӯҳтем? Овозҳои [C] - [c] чӣ гуна ба ҳам монанданд ва онҳо чӣ гуна фарқ мекунанд?

Дар бораи ҳар гуна қалимаҳо бо садои [C] ва баъд бо [c] фикр кунед. Овозҳои инсонӣ [C] - [c] ба шумо як қуттӣ бо мозайка ҳамчун хотира медиҳанд.

Мо дар кори таҳқиқотии хуб намунаи саволҳоро ҳамчун дарси ғайрианъанавӣ истифода бурдем ва ин ба хонандагон хуле писанд омад.

Намунаи саволҳо: Бачаҳо имрӯз забончаи мо хело суруди бисёр омӯҳтааст. Забонча ногаҳ дар шоҳи дараҳт зогеро дид, ки ӯ ба хондани

суруд шурӯъ намудааст, кани гурухи аввал ақидаи худро пешниҳод намоед, ки зоғ чӣ гуфтан меҳост, гурухи аввал: ҚАР-ҚАР-ҚАР суруд меҳонд.

Ба забонча суруди зоғ маъқул шуд хост он сурудро хонад, лекин ба ҷои суруди ҚАР-ҚАР-ҚАР кани ҷуфти дуввум андеша намоед, чӣ гуфтан меҳост, ки ӯ нодуруст буд: суруди ҚАЛ-ҚАЛ-ҚАЛ садо дод. Забонча ғамгин шуд, ки ин сурудро ӯ хонда наметавонад. Бачаҳо мо ба забонча ёрӣ медиҳем, ки ӯ ин сурудро хонда тавонад. Забончай мо гапдаро аст ӯ хело суруд омӯхтааст. Агар мо ба забоча ёри дихем ӯ ин сурудро меомӯзад. Якчоя ҚАР-ҚАР-ҚАР гӯён овоз бароварда аз якдигар меомузанд.

Бозии дигар “Дибата”-баҳс: Мисолҳо аз тарафи худи хонандагон оғоз меёбад. Нафаре иброз менамояд, ки агар шумо ягон бор дар ҳавопаймо будаед, эҳтимол шумо ин сурудро шунидаед. Дар ҳавопаймо аксар вақт садоҳои парвоз шунида мешавад, ки онро ҳоло тақлид мекунад: ТР-ТР-ТР. Нафари дигар тез бояд фикр карда мисоли ба монанди боло пешниҳод намояд. Мо ин сурудро ҳангоми аккоси саг низ мешунавем. Метавонед гурӯҳи дигареро номбар кунед, ки ба садои аккоси сагъ ғазабнок тақлид мекунад? PPPPPP [172; 76]

Овозҳои [Р] ва [Л] аксар вақт дар нутқи кӯдакон ошуфта мешаванд. Аксари кӯдакон ҳангоми талаффузи овози [Р] овози [Л] -ро талаффуз мекунанд, зоро ин садоҳо ба ҳам монанданд. Барои дуруст талаффуз кардани овози [Р] мо тавсия медиҳем, ки машқ кунед.

Бачаҳо агар мо нӯги забончай худро қафои дандонҳои боло гузошта, нӯги забончаро ларзонем пас овози Р-Р-Р-Р талаффуз мешавад. Дар вақти талаффузи калимаи «АРРА» ларзиши нӯги забончаро ҳис кардан мумкн аст [32; 62].

Бачаҳо ҳозир ман барои шумо шеъреро қироат менамоям, ки дар он суруди «Р-Р-Р-Р» садо медиҳад. Шумо бо дикқат гӯш кунед. Ин шеърро барои шумо ҲолбегимУмар навиштааст.

ЛОЛААРҰСАК

Ба зодрұзи модарам,

Лолаарұсак мебарам.

Гули фасли баҳор аст.

Суп-сурх чун анор аст.

Бачаҳо агар диққат дода бошед дар ин шеър хело зиёд овози [Р] шунида мешавад. Акнун ба ман диққат диҳед ман бароятон калимаҳоро меҳонам, ки дар он калимаҳо овози [Л] ва [Р] омадааст. Шумоён бояд овозро дар калима муайян намоед ва гүед, ки кадом овоз омадааст. Хорхол- мор, ору- олу, асар- асал, шира -шила ва ғайра. Мисол: Хор – дар ин калима овози [Р] шунида мешавад. Хор ин як гиёхи нұғтезе аст. Агар ба қои овози [Р] мо овози [Л] гузорем он вақт калимаи «хол» талаффуз карда мешавад.

Истифодаи диаграммаи Венн соли 1881 пешниҳод карда шудааст. Бо ин усул нұқсони нутқи хонандагон дар умумияти мағұм, ашё ва муқоисай онҳо нишон дода мешавад. Мисол барои ислоҳ намудани нұқсони нутқ омұзгор ба хонандагон фарқи байни сабзавот ва меваҳоро дар чӣ мебинед? ХННД дар ҷараёни омода кардани диаграммаи Венн бояд муқоисай монандӣ ва фарқиятре дар варақаи сафед нағисанд.

Ҳангоми истифодаи диаграммаи, Венн ба ХННД дар шакли давра омода кардани ичрои супоришҳо пешниҳод кардан мумкин аст. Масалан омұзгор ХННД -ро аз руи ранг (сурх (сулх), сафед (запед), кабуд (катут) ба 3-гурӯҳ чудо намуда, чунин мисолҳоро пешниҳод мекунад:

Гурӯҳи 1 - Хусусиятҳои фарқунандаи сабзавот;

Гурӯҳи 2 - Хусусиятҳои фарқунандаи меваҳо;


Гурӯҳи 3 -Монандии сабзавот ва меваҳо;

Савол:

а) Барои омода кардани хӯрок кадом сабзавотҳо истифода бурда мешавад?

б) Меваҳо бо кадом хусусиятҳои худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд ?

в) Хусусиятҳои сабзавот ва меваҳоро бо ҳам муқоиса намоед.




Ин диаграммаи Венн дар давраи омода кардан ҳамдигарро мебуранд. ХННД вақти пур кардани диаграммаи Венн дар доира омода кардани машқҳои логопедиро меомӯзанд.

Диаграммаи Венн инчунин барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ монавонем мисолҳои дигар низ ҷой дихем.

Монанди **фарқият..... Монанди**

Дизграфия.....дизграфия

Навишт..... нутқ



Дигар усули наве, ки барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар таълими забони модарӣ мавриди истифода гаштааст, ин усули ЭССЕ дизграфия (иншои хурд) мебошад.

Аз ин усул низ ҳар як омӯзгор метавонад истифода барад ва он дар инкишофи нутқи хаттии ХННД таҳсилоти ибтидой дар синфҳои 3-4 нақши муҳимро мебозад. Хонанда бояд мустақилона кушиш намояд, ки

нуқсони нутқаш ислоҳ карда шавад, инчунин хулосабарорӣ карда тавонад ва хулосаи худро бо 2-3 ҷумла низ ифшо намояд. Масалан, мавзуъ: Хониши матни «Зоғ», ки дар талафузи ин калима ХННД «Соғ» мегуянд, ва пас аз хондани матн ва нақл намудани мазмуни он, хулосабарориву ҷамъбастқунӣ хонанда фикрашро бо 3-4 ҷумла ба таври ҳаттӣ метавонанд ҳато нависанд, ки инро мо дизграфия меномем. ХННД, ки чунин тарзи коргузорӣ хонандагонро ба нақли ҳаттиву иншонависӣ омода месозад [38;35].

Истифодай эссеҳои кӯтоҳ ба ХННД имкон медиҳад, ки муносибат ва фаҳмиши худро доир ба ҳодисаҳо, ашёҳо зуҳуроти онҳо ифода намоянд. Инчунин ҳатоҳои дизграфия омӯзгор дар вақти санцидан ба хонандагон нишон медиҳад. Чунин навъи кор вақти зиёдеро талаб намекунад ва метавонад барои ичрои мақсадҳои зерин ба кор бурда шавад:

- хонандагон 1-2 ақидаи навро дар ҷараёни дарс омӯхта сипас ҳамчун машқҳои логопедӣ онро дар тасвир нишон медиҳанд;
- тасвир кардани тағйироти зуҳурот, қонунҳо ва монанди онҳо дар ҳудуди замонҳо: гузашта, ҳозира, оянда (дар ин калимаҳо бояд мағҳумҳое, ки хонандагон нуқсони нутқ доранд, ба эътибор гирифта шаванд);
- ифода қардани он, маълумотҳое, ки маълумоти нав гирифта бо мундариҷаи пешина чӣ гуна ислоҳ кардани нуқсони нутқро муқоиса кунанд;
- тасвир кардани он нуқсонҳое, ки хонандагон дар нуқсони шифоҳӣ доранд далелҳо пешниҳод кардан;
- тасвир кардани мушкилоти омӯзиши нуқсонҳо ё ин ки муваффакиятҳои ба даст овардан ва гайра.

Навиштани эссеҳои кӯтоҳ ва муҳокимаи онҳо дар байни ХННД дар шакли корҳои ҷуфтӣ, гурӯҳӣ ва фардӣ дар синф табодули зинда ва маърифати андешаҳоро таъмин мекунад, барои пайдоиши саволҳои нав замина ба вуҷуд оварда нуқсони нутқро ислоҳ менамояд.

Усули дигари технологияи ғайрианъянавӣ истифодаи усули **синквейн** мебошад. Синквейн (мухаммас) калимаи франсавӣ буда, маънояш аз 5 -мисраъ иборат аст. Синквейн шеъри бекофия буда, барои таҳлил кардани матн ва баровардани хулоса қумак мерасонад.

Усули «синквейн» низ барои инкишофи нутқи хаттию шифоҳии ХННД аҳаммияти калон дорад. Синквейн-ин шеъри бекофия буда, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ёрӣ мерасонад, ки ХННД ба ашё аломату хусусияти муносиб, амалу ҳаракати мувоғиқ ва дар охир калимаи ҳаммаънояшро меорад» [190;89].

Дӯст-исм

Мехрубон ва бовафо, 2 сифат

Меояд, насиҳат мекунад, ёрӣ медиҳад,- 3 феъл

Ҳурмати дӯстро бояд ба ҷо овард.

Ошино (калимаи ҳаммаънояши)

Хонандагон дар зинаи таҳсилоти ибтидойӣ бо истифодаи номи ашё ва ҳамроҳ кардани яке аз хусусияту амалу ҳаракат барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҷумла тартиб медиҳанд, инчунин дар бораи ин се ҳиссаи нутқ маълумотҳо оварда, сипас таҳлил менамоянд.

Инчунин бо усули синквейн ХННД фикру ақидаи худро муаррифӣ мекунанд. Аз рӯи 4 -унсур фикри ХННД оид ба мавзуи баррасигардидашуда баён карда мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ХННД дар вақти хондани шеъри бекофия бе нуқсони нутқ баромад менамоянд. Аз ин лиҳоз мо усули истифодаи синквейнро ҳатми шуморидем.

Маънои ИНСЕРТ аз вожаи англисӣ гирифта шуда, чунин шарҳ дода мешавад:

I - Interactive (ҳамкории омӯзгор ба хонанда, хонандагони солим ба ХННД);

N – Noting (мулоҳиза- ХННД нисбат ба мавзӯи фикру ақидаи худро пешниҳод мекунанд);

S – System (қайди системавӣ- ХННД дар қоғази сафед пайдарпай фикру ақидаи худро қайд менамоянд);

E - Effective (босамар-самаранок истифода бурдани вақт);

R - Reading (хондан ва мулоҳиза-ақидаи яқдигарро фаҳмидан ва оиди ба он мулоҳизаронӣ қардан);

T - Thinking (фикр қардан аз ҷиҳати илмиӣ асоснок намудани мулоҳизаҳои дар боло овардашуда) [100;66]

Мо дар таҳқиқоти худ методи ИНСЕРТ-ро ба мазмуни матн мувоғиқ намуда, дар ҷадвал ҳамчун аломат истифода бурдем:

- | | |
|---|---|
| V | медонам (ки нуқсони нутқ дорам) |
| + | ахбори нав (дар ман истифодаи машқҳои логопедӣ пайдо шуд) |
| - | иштибоҳ (оиди далелҳои пешниҳодшуда иштибоҳ дорам, ки агар ин далелҳоро истифода барам, нуқсони нутқи ман ислоҳ мешуда бошад) |
| ? | нофаҳмо (барои фаҳмо шудан, маводҳои ислоҳиро мутолиа қардан зарур аст) |

Дар ҷараёни мутолиаи матн аломатҳои дар боло зикргардида ро хонанда метавонад истифода барад. Ҳадафи чунин дарси гайрианъанавӣ дар он аст, ки хонанда маводи навро ба мавзӯи нав мувоғиқи нуқсони нутқ мувоғиқ, ба ҳаёти имрӯза онро мутобиқ намояд. Инчунин машқҳои логопедие, ки барои хонандагон нофаҳморо аз нав мутолиа намуда хуносабарорӣ қарда тавонад.

Омӯзгор барои ба итном расонидани мавзуъ ва пур қардани ҷадвали ИНСЕРТ ХННД -ро ба тариқи фардӣ, ҷуфтӣ ва гуруҳӣ ҷудо менамояд. ХННД мувоғиқи фаҳмишашон метавонанд чунин ҷадвал тартиб диханд.

Нақшай тавзехии усули таълими гайрианъанавӣ МДД-ро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи коркард намудан аз аҳаммият холӣ нест. Методи МДД (Медонам, Донистан меҳоҳам, Донистам) ҷиҳати мувоғиқи матлаб аз худ қардани мавзӯи нав мадад мерасонад ва яке аз усулҳои самарабахши ҷустуҷӯй- таҳқиқотӣ ба ҳисоб меравад. Омӯзгор баҳри амалисозии технологияи гайрианъанавӣ барои имлоҳ намудани

нүқсонҳои нутқ метавонад бо усули «МДД»-ро имтифода барад. Зеро ин усул вақти камро 15-20 дақиқа истифода бурдан ба маврид аст. Омӯзгор ҷадвали «МДД» дар тахтаи синф мекашанд хонандагон онро дар варақаи сафед дарҷ менамоянд.

Барои мазмун ва моҳияти методи мазкурро шарҳ додан ба ҷадвали зер такя намудан мумкин аст:

| Медонам | Донистан меҳоҳам | Донистам |
|---------|------------------|----------|
| | | |

Дар дарсҳои таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нүқсони нутқ усули «МДД»-ро ба чунин қисматҳо тақсим кардан мумкин аст:

- аз методи анъанавӣ, ки ХННД маводи ислоҳиро тақрор мекунад, озод намуда ӯро ба худфаъолиятигу эҷодкорӣ бояд раҳнамун соҳт;
- таваҷҷуҳ ва боварии ХННД -ро ба он равона кардан лозим аст, ки ӯ тавонад дар гуфтор ҳангоми пеш омадани мушкилоти нүқсони нутқ ба иштибоҳ роҳ диҳад, зеро иштибоҳ низ як шакли донишомӯзист;
- ба хонандагон бояд имконият дод, ки ҷавобашро бе нүқсон баён созад ва барои ин ба ӯ вақти муайян ҷудо карда, сухани ӯро буридан лозим нест, зеро аз ҳаяҷон нүқсони нутқаш дучанд ҳоҳад шуд;
- ХННД -ро талқин кардан лозим аст, ки фикрашро озодона баён созад ва зимни иҷрои ин амал ӯро ҳавасманд кардан лозим аст;
- аз усулҳои ғайрианъанавӣ барои корҳои ислоҳӣ самаранок истифода бурдан ба матлаб мувофиқ аст;

2.2. Зарурияти банақшагирии машқҳои логопедӣ бо технологияи гайрианъянавӣ дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой

М.Ф. Шарипов, ба нақшагирии назариявии истифодаи технологияи интерактивиро дар мактаби маълумоти умумӣ андешаронӣ, намуда, қайд менамояд, ки истифодаи усулҳои интерактивии таълим дар робита ба баҳодиҳии сифати таълимро ба таври муҳтасар таҳлил карда шавад. [216;131].

Б.Зоолишиоева, асоснокии гузаронидани дарсҳои гайристандартӣ дар тадқиқоти психологии педагогӣ диде баромада, истифодаи онро яке аз шаклҳои ташкили таълиму тарбияи хонандагон меҳисобад. Дарсҳои гайрианъянавӣ на танҳо барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон, балки барои маҳорати касбии худи омӯзгор ва колективи педагогӣ вобаста буда, фаъолияти хонандагонро ба ҳаёт наздик месозанд [74;87].

Дар тадқиқоти омӯзгори навовар С. В. Иванов дар ин хусус нуқтаи назари дигар инъикос меёбад, ки он ҳам хеле ҷолиб аст. Ӯ таъкид менамояд: “Шакли дарс ба ҳам мувоғиқ ба анҷом мерасад. Ин ҳамон аст, ки мо соҳтор ё худ нақшай дарсро бо як тартиби муайян дар вақти унсурҳои алоҳида ва бо техникаи истифодаи васоити дидактикаи муҳталиф менамоем”. Инчунин, ба воситаи усулҳои гайрианъянавӣ ва воситаҳои технологияи бозӣ дар дарсҳои забони модарӣ нуқсони нутқ ислоҳ карда мешавад [79;121].

Чуноне аз гуфтаҳои боло бармеояд ҳангоми амалӣ кардани технологияи таълим ва банақшагири ду банди муҳим бояд риоя шавад.

Дар аввал тартиб додани нақшай дарс бо назардошти хусусиятҳои нутқ, муайян ва татбиқи мақсади тарбиявӣ, инчунин пайдарпайии мантиқии амалҳо барои ноил шудан ба мақсад ислоҳ шудани нуқсонҳои нутқ -диде баромада шуданд.

Муносибати технологиро ҳамчунин метавон дар навъҳои гуногуни дарси анъянавӣ, модели сезинагии таълим амалӣ кард, дар сурате, ки

нишондиҳандаҳои технологияи таълим (таҳияи мақсади таълим) ва таъмини пайдарпайии мантиқии фаъолиятҳо барои расидан ба мақсад) дар дарсҳои таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ риоя гарданд. Дар заминай ҳамкорӣ ва тавсияҳои илмӣ –методии мо ҳангоми омодагӣ ба кори тадқиқотӣ дар МТУ №54 шаҳри Душанбе С.Рахимова, нақшаҳои дарсии зеринро дар асоси талаботи дарси забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ таҳия шудаанд мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дорем

Забони модарӣ (дар синфи 4)

Мавзуъ: Аҳаммияти сифат дар нутқ.

Синфи 4.

Мақсадҳои таълим: ХННД то интиҳои дарс:

- Барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар матн фаъолиятдошта дар фарогирии мавзуъ саъю талош кунанд ва ба он баҳо дода тавонанд.
- Барои ифодаи хислатҳои ХННД сифатҳоро истифода карда тавонанд.

Равиши дарс

Қадами 1. Ташкили дарс

Қадами 2. Муҳокимаи мақсадҳо бо ХННД

Қадами 3. Гузориши масъала. ХННД мустақилона матнро меҳонанд.

Супориш: Матнро хонед ва мазмунаш кушиш намоед, ки бе хато нақл кунед.

Қадами 4. Муҳокима намудани масъалаи дар пеш истода.

Омӯзгор:- Мо ба қадом кор машғулем?

Хонандагон: -Матнро хонда, мазмуни онро кушиш менамоем, ки бе нуқсони нутқ нақл намоем.

Қадами 5. ХННД матнро мустақилона барраси менамоянд.

Қадами 6. Хонандагон кушиш мекунанд, ки мазмуни матни хонда шудаашонро бе нуқсон маҳокима намоянд.

Қадами 7. Мазмуни матнро бо пешгӯйҳои худ муқоиса мекунанд.

Қадами 8. Масъала: Хатогиҳое, ки дар нуқсон мекунед онро дар матн нависед.

Симои якум:(Мондани ҳарфи [P], [p])

Симои дуюм:(Мондани ҳарфи [C], [c])

Симои сеюм:..... (Мондани ҳарфи [Л], [л])

Қадами 9. Масъала. Хатогиҳои худро шарҳ диҳед. Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳое, ки хатогӣ содир мекунад онро ифода мекунад, нависед. Эзоҳ: омӯзгор супориш медиҳад, ки барои ба хатогӣ содир кардан якчанд калимаҳоро пешниҳод намоед. XННД андешаи худро оид ба хато кардани дар ҳарф, овоз, навишт, хондан баён менамоянд. Инчунин супориш пешниҳод карда мешавад, ки калимаҳои номбаркардаи шумо ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд ва ба ҳар як савол ҷавоб омода намоянд.

Дар охири давраи синни хурдимактабӣ XННД ба сатҳи хеле баланди инкишофи нутқ мерасад. Ҳамаи овозҳоро дуруст талаффуз мекунад, калимаҳоро фаҳмо такрор мекунад, дорои захираи лугавии барои муоширати озод зарур аст, бисёр шаклу категорияҳои грамматикро дуруст истифода мебарад. Дар асоси пайваста ганӣ гардондани лексикаи луғат ва кори мураттаби соҳти грамматикии забон пайваста сухан меронад.

Қадами 10. Омӯзгор: - Қадом мисолҳое пешниҳод намудед, ки дар он сифат пешниҳод гаштааст?

Хонандагон: - Сифатҳо барои тасвири XННД, чӣ аҳамият дорад ва барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи истифода бурда мешавад.

Қадами 11. Омӯзгор: - Дар асоси сифатҳои муайянкарда оё нуқсони ислоҳ карда баҳо дода шуд.

Хонандагон: - **Муҳаммад** (МТУ №54, ки дорои нуқсони нутқи брадилалия ва маҳдудияти сустбинӣ) дар аввал аз сабаби нуқсони нутқи доштанаш зудранҷ, беандеша буд. Баъд аз ин воқеа ў хатои худро фаҳмида кушиш намуд, ки нуқсони худро ислоҳ намояд.

Қадами 12. Ҳамсинфатон ё дугонаатон таклиф намуд, ки барои нуқсони нутқаш машқҳои логопедӣ гузаронад. Шумо розӣ нестед? Ҷӣ бояд кард, ки ӯ наранҷад?

Қадами 13. Вазифа барои хона. Аз ҳаёт, аз воқеаҳои дидаю шунида барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ машқҳои логопедӣ ба ёд оред монанди дарси имрӯза. Барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар ХННД он воқеро баҳо дихед [73;36].

Дар тадқиқоти омӯзгори навовар С. В. Иванов дар ин хусус нуқтаи назари дигар инъикос меёбад, ки он ҳам хеле ҷолиб аст. Ӯ таъкид менамояд: “Шакли дарс ба ҳам мувофиқ ба анҷом мерасад. Ин ҳамон аст, ки мо сохтор ё худ нақшай дарсро бо як тартиби муайян дар вақти унсурҳои алоҳида ва бо техникаи истифодаи васоити дидактикаи муҳталиф менамоем”. Инчунин, ба воситаи усулҳои ғайрианъанавӣ ва воситаҳои технологияи бозӣ дар дарсҳои забони модарӣ нуқсони нутқ ислоҳ карда мешавад [79;121].

М.Қаюмова, (омӯзгор) дар синфҳои ибтидой дар баробари хонандагони солим, инчунин ХННД -ро дар дарсҳои ғайрианъанавӣ ҷалб менамояд. Ӯ иброз менамояд, ки новобаста аз нуқсон доштани баъзе ХННД аз ҷумла: Бадалов Муҳаммад -нуқсони нутқи дизграфия, Қаландарова Бибӣ -нуқсони нутқи дизартрия, Юсупова Анора -нуқсони нутқи дислексия, Диловари Ҳуршед- нуқсони нутқи дислексия ва Бадалова Майрам дизграфия буда, дорои нуқсонҳои нутқи сабук мебошанд фаъолона бо усулҳои технологияи ғайрианъанавӣ иштирок менамоянд. Ба ақидаи муаллимаи таҳсилоти ибтидой М.Қаюмова, (омӯзгори синфи 4-ум), ки дорои нуқсонҳои муҳталифанд 5-нафарро ташкил медиҳанд. Инчунин, дар гурӯҳ баробарҳуқуқии хонандагон эътироф карда шуда, дастаҷамъона мувофиқи нуқсонҳо нақшай машқҳои логопедӣ дар дарсҳои забони модарӣ бояд истифода бурда шавад.

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки баъзе муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар кори ҳаррӯзai худ, хусусиятҳои фаъолияти нуқсони

нутқдоштаи хонандагонро эътибор намедиҳанд аз ин лиҳоз онҳо руҳафтода шуда, аз болои нутқи худ назорат намекунад, ҳангоми сухбат бо ҳамсинфони худ худдорӣ карда, худро ба канор мегирад. Бо усули гайрианънавӣ канорагирӣ бартараф карда шуда, онҳо ба гурӯҳ ҳамроҳ мешаванд.

А.Эшонҷонов., М.Шукуров., М.Раҳмонов дар китоби дарсии “Таълими забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидой”, чунин навъҳои дарсро гуруҳбандӣ кардаанд. Додани маводи нав, мустаҳкам намудани маводи гузашта, ба ҳисоб гирифтани дониш ва малака, дарси ислоҳи хато, такрори маводи гузашта. Ин гурӯҳбандӣ ҳамчун технологияи гайрианънавӣ боз як сохтори дигарро ислоҳи нуқсони нутқро мо низ истифода бурдем, ки натиҷаи дилҳоҳ ба даст овардем [226; 97].

Гуногунранг гузаронидани дарси забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой, истифода бурдани усули фаъоли таълим, ташкил кардани шароити хуб барои ХННД -ро моро водор менамояд, ки маводҳои таълимии забони модариро хуб аз худ намуда барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҷораҳои маҳсус андешидан шавад. Омӯзгор усулҳои нави муосирро истифода мебарад, ки имкон медиҳад, ки на танҳо камбудиҳои нутқ бартараф карда шавад, балки қобилияти эҷодии қӯдакони дорои ниёзҳои маҳсус инкишоф ёбад. Илова бар ин, муваффақияти фаъолияти КННД ба ташаккули малакаҳои идоракуни самараноки вақт ва истифодаи оқилонаи он таъсир мерасонад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки истифодаи гуногуншаклии технологияи гайрианънавӣ дар дарсҳои забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ рағбати хонандаро ба дарс мустаҳкам менамояд.

Омӯзгори МТМУ № 11-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе М.Қаюмова, нигоҳ доштани таълими мутассилонаро новобаста аз нуқсонҳои нутқи хонандагон муҳим мешуморад. М.Қаюмова, бо хонандагони худ хеле барвақт шиносой пайдо карда аз синфи 1-ум хонандагони солимро бо ХННД мутобиқ месозад. Ӯ барои он синфҳое, ки бо онҳо кор ҳоҳад кард, дарсҳои санчишӣ мегузаронад, то ки дар

оғози соли хониши нав ҳангоми вохӯрӣ ҳамдигарро шиносанд новобаста аз нуқсонашон дар муоширатҳо ширкат варзанд, бо технологияи ғайрианъанавӣ аз рузҳои аввали таълим ба муҳокимаронӣ одат кунанд, онҳое, ки дорои нуқсонҳои нутқ мебошанд аз дигарон шарм накунанд инчунин баробарҳукуқии онҳоро муҳофизат менамояд.

Омӯзгор методикаи маҳсуси фаъолияти қасбии худро дорад, ки сифатҳои мусбати таълимиро таъмин менамояд: барои сустхонҳо маводи асосиро ҷудо накарда, балки ҳамаро ҳам сустхонҳо ва ҳам хубу аълоҳонҳоро дар таълимирий ба пеш ҳидоят карда, инчунин новобаста аз маҳдудият дохтани ХННД фаъолияти донишандӯзии онҳоро раҳнамоӣ мекунад. Дар нақшай тақвими солонаи машқҳои логопедиро мувофиқи мавзӯъ илова мекунад, ин равандро муносибати маҳсус ба таълим номидан мумкин аст. Чунки дар ин раванд ҳаҷми кори иҷрошаванда тафриқа мешавад ва на дараҷаи мушкилоти он. Хонанда ҳуқуқ дорад, ки на танҳо рағбат ба донистан, ёд гирифтани дошта бошад, балки то охири сол нуқсони нутқро қушиш намояд, ки ислоҳ карда шавад ва дарсҳо ҳифз карда шавад. Қаюмова М, барои ҳар як дарс тақроран пурсидани ҳатоғиҳои ХННД ва фаҳмонидани тақрории маводи нав бо диққат тайёрӣ мебинад, усулҳои наве, ки дар он корҳои ислоҳиро фикр карда мебарояд ва барои нисбатан чукур омӯхтани пурқувватҳо маводи маҳсус интиҳоб менамояд. Ҳар як ХННД бояд забонро ҳамчун воситаи муносибат ва муоширати шифоҳӣ ва ҳаттӣ бе нуқсони нутқ нағз донад. Барои дастёбӣ ба ин ҳадаф Қаюмова М. ду шарти асосиро манзур кардааст:

- а) муносибати корҳои ислоҳӣ бурдан дар эҷодиёти кори омӯзгор;
- б) зуҳури шавқу рағбат ба маводи омӯхташаванда на танҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ, балки барои аз худ кардани дониш, маҳорат ва малака.

Барои анҷоми ин амалҳо шаклҳои гуногуни назорат ва худназораткуниро истифода бурдaro тавсия медиҳад, ки ин барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба омӯзгор қумак мерасонад. Баъзе услулҳоеро,

ки Қаюмова М. дар таҷрибаи касбии худ дар дарси забони модарии таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода мебарад, номбар менамоем:

- а) раъипурсии фишурда ба воситаи варакаҳо;
- б) диктантҳои “аз паи хатогиҳо”, “худро месанҷем”;
- в) ичрои супоришҳои вариантнок;
- г) перфокартаҳо;
- ғ) кор бо истифодаи карточкаҳои ишоратӣ;
- д) ҳамдигарпурсӣ аз рӯи маводи назариявӣ пурсидан;

Қаюмова М, мафтун соҳтани ХНД ва аз паси худ ба олами муълизаноки қалимаҳо ва қаламҳо бурда тавонистани онҳоро дар ислоҳи нуқсони нутқ аз ҳама мухимтарин вазифа меҳисобад. Маҳз истифодабарии корҳои ислоҳӣ ба мавқеи ашёе, ки дар дарсҳои ў васеъ ба кор бурда мешавад, диққатчалкундандаю ҳамзамон акоиб ва гайриодиянд. Мушоҳида ва таҳлили як дарси ў дар ХНД, ки овозҳоро дуруст талафғуз намекунад, кӯшиш кунед, ки ба вай чӣ тавр талафғуз карданро ёд диҳед. Бигзор, хонанда ба шумо нигоҳ қунад ва шумо бо таъкид овозҳоро талафғуз намоед. Масалан: даҳонро кушоед вақте, ки “А - А - А – А” мегӯед. Ба хонанда айнан ҳамон корро карданро омӯзонед. Даstonи ўро ба лабҳои худ гузоред, то ки вай донад, ки лабҳо чӣ хел ҳаракат мекунанд. Акнун даstonи хонандаро ба лабони худи ў гузоред. Лабҳои ўро бо даston ба ҳаракат оваред, (дар талафғуз кардан ба ў ёри диҳед), вақте, ки ў овозҳоро талафғуз кардан меҳоҳад. Ба ў қӯмак намоед, ки ў мустақилона овозҳоро талафғуз намояд.

Овозҳои зеринро талафғуз қунед ва хонандаро водор созед, ки онҳоро такрор қунад: даҳонро қалон кушоед, гӯё ки даҳанвозак мекунед ва “А- А- А- А” гӯед, лабҳоро ба тарафҳо кашида “И- И- И- И” гӯед, лабҳоро ба ҳам зич расонида “М- М- М- М” гӯед ва ғайра [187; 211].

Чунин методи шиносоиро бо ҳиссаи нутқи нав аз тарафи муаллим Т.Л.Лисиченко., аз муносибат ва муроҷиати эҷодкорона ба мероси назариявии педагоги барҷастаи лаҳистонӣ Якуш Корчак дарёftааст.

Хонандагон баъди чунин шиносой ҳарчи тез ва аз ҳама муҳимтараш мустақилона ҷавобро дарёфт мекунанд. Чунин калимаҳоро, ки дар матн сифат, шумора ва исм барои ҳиссаҳои нутқро иваз карда метавонанд, ба худ номи ҷонишинро дорад. Ҷонишин - барои он меноманд, ки вай номро иваз менамояд, ба ҷои ном истифода бурда мешавад. Дар синфи 4-юм хонандагон на фақат хонандагонанд, балки “Журналистон” низ ҳастанд. Ба ҳар яки онҳо дафтар барои навиштану қайд намудан ва ручка дода мешавад. Зимнан дарс давом мекунаду он ҳанӯз гӯё на дар синфхонаи мактабӣ, балки дар маргзору табиити зебои атроф оғоз меёбад. Супориш дода мешавад, ки аз рӯи мушоҳидай худ қайд намояд, ки бо қадом восита нуқсони нутқ мувофи ба мавзӯъ ислоҳ карда шавад. Хуб аст, ки новобаста аз нуқсони нутқашон хонандагон фикри худро аз баён кардан наметарсанд, ором намеистанд, балки фикр мекунанд, баҳс менамоянд, ки ин хеле барои усулҳои ғайрианъанавӣ муҳим ба ҳисоб меравад.

Таҳлили фонематикӣ омӯзиши пайдарпайӣ, тартиб ва шумораи овозҳо дар калимаҳо мебошад. Он фарқ кардани садонок ва ҳамсадоҳо, садоҳои саҳт ва нарм, инчунин муайян кардани ҳичоҳо ва садоҳои таъкидро дар бар мегирад. Илова бар ин, он ба шумо имкон медиҳад, ки соҳтори ҳичвии калимаҳоро паймоиш кунед.

Бо усулҳои ғайрианъанавӣ азхуд кардани таҳлили овоз асос буда, ба он омузиши хусусиятҳои овозҳо, таъкид ва соҳти ҳичо илова карда мешавад. Қобилияти таҳлили калимаҳо тавассути машқҳои сершумор, ки ба кори мақсадноки ислоҳӣ барои ташаккул додани огоҳии фонематикӣ ва идеяҳо дар бораи таҳлили фонематикӣ асос ёфтаанд, инкишоф дода мешавад. **ҲННД** асосии фонемикиро меомӯзанд, ки ин ба онҳо имкон медиҳад, ки мағҳумҳои садо, ҳарф ва калимаро аз худ кунанд. Ин навъи таҳлил на танҳо ҷудо кардан ва шинохти як овози калима, балки алоқаи онро бо ҳарф низ дар бар мегирад. Мақсади асосии таҳлили фонематикӣ ин аст, ки хонандаро бо системаи садоии забон шинос намуда, ба ӯ

омӯзиши таносуби байни садоҳоеро, ки калимаро ташкил медиҳанд, омӯзад.

Равоншиносон муайян кардаанд, ки нутқ воситаи асосии муюширати хонандагони таҳсилоти ибтидой мебошад. Л.Выготский навишта буд, ки калима ва соҳти садои он аз тарафи хонанда ҳамчун кисми таркибии ашё ё хусусиятҳои он дарк карда мешавад. Ба таври таҷрибавӣ тасдиқ карда шудааст, ки фаҳмидани таркиби садои калимаҳо шарти зарурии бомуваффақият азхуд намудани малакаҳои навишт ва хониш мебошад. [39; 452].

Дар дарсҳои ғайрианъанавии таълими забони модарии таҳсилоти ибтидой омӯзгор ҳангоми омӯзонидани мавзуи нав аз лаҳзаҳои мустаҳкамкуниву такрор, нуқсони нутқро бо воситаҳои машқҳои логопедӣ истифода бурда метавонад.

Тамоми маводи айёниро, ки дар дарсҳои таълими забони модарӣ истифода мегарданд ба ду гурӯҳ чудо кардан мумкин аст:

1.Маводи аёни таълимӣ.

2.Маводи аёни санчишӣ.


Маводи аёни таълимӣ барои осон аз бар намудани маводи таълимӣ кӯмак мерасонад. Ба он расмҳои ашёвию мазмуннок дохил шуда, нуқсони нутқ ислоҳ карда мешаванд.

Маводи аёни санчишӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ инчунин санҷидани сатҳи дониши ХННД таҳсилоти ибтидой ва ҳам мустаҳкам намудани мавзуъҳои нав гузошта кӯмак мерасонад. Ба он варақаҳои грамматикиву тесту перфокартаҳо дохил мешаванд, ки намунаи онҳоро чунин баррасӣ намудан мумкин аст:

Расмҳои ашёвӣ

Омӯзгор аз расмҳои ашёвӣ бо мақсади ислоҳ намудани нуқсони нутқ машқҳои логопедиро бо воситаи аёният истифода карда метавонад. Сараввал дар таҳсилоти ибтидой ҳадафи асоси омӯхтани овоз ва ҳарф буда, баътар байни хонандагон саволгузорӣ, дар бораи муҳити атроф, ашё, гирдоварии амал ва ҳаракатҳо инчунин алломат ва хусусиятҳои

онҳоро муайян мекунанд, расмҳои ашёвӣ истифода бурда мешаванд. Инчунин расмҳои ашёвӣ ҳамчун калимаи такягоҳӣ дар тартиб додани чумлаҳои нав маҳс барои ХННД истифода бурда мешаванд, зоро ин хонандагон расми дидаро дар хотир нигоҳ дошта қушиш мекунанд, ки ҳамчун булбул сароянд, то нуқсони нутқ ислоҳ карда шавад. Масалан: Ба ашё амалу ҳаракати мувофиқ оред.



Вазифаи омӯзгор он аст, ки ХННД -ро роҳнамоӣ кунад, ки аз руи расм корҳои фардӣ ташкил карда, хонандагонро на танҳои ба эҷодкорӣ балки ба ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҳидоят намояд. Ин мавод барои яке аз дарсҳои гайрианъянӣ буда, барои корҳои ислоҳӣ истифода бурда метавонад.

Истифодаи тестҳо дар дарс тафаккури мустақилонаи ХННД -ро ташаккул ва инкишоф медиҳад, дар вақти ҷавоби дуруст додан нуқсони нутқ ислоҳ карда мешавад. Шавқу ҳаваси ХННД -ро ба ин ё он фан боз ҳам зиёдтар намуда, эътиқоди онҳоро ба ҳақиқати дониши омӯхтаашон мустаҳкамтар мегардонад. Ғайр аз ин ХННД ба қувва, дониш, маҳорат ва малакаи худ боварии комил ҳосил мекунанд, ки дар як давраи муайян нуқсони нутқашон ислоҳ карда мешавад. Бо ин васила шавқу завқи ХННД -ро нисбати дарс бедор кардан мумкин аст, чунки дарси якранг

хонандаро дилгир месозад. Аз ин рӯ, истифодаи чунинро худои навини ҳавасмандгардониро дар раванди таълими забони модарӣ истифода бурдан ҳамчун технологияи гайрианъанавӣ мумкин аст ва онҳо вобаста ба хусусиятҳои синну соли ХННД пешниҳод карда шудааст ва онро якчанд маротиба интихоб намудан ба таври эҷодӣ такмилу тағйир додан мумкин аст. Инчунин вобаста ба мазмуну муҳтавои мавзуъҳо дигаргун намудан қулай мегарданд. Чанде аз намунаҳои коркарду истифодашудаи онҳоро пешкаш менамоем, ки дар дарсҳои забони модарӣ он истифода бурда мешавад, инчунин дар ин барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар баъзе қалимаҳое, ки хонандагон хато мекунанд, истифода хоҳад шуд:

| | Ному насаф | бахо | | Ному насаф | бахо |
|--|--|-------------|----|--|-------------|
| | | | 11 | | |
| | Феъл чиро мефаҳмонад? а) номи ашё; б) алломату хусусият; в) ҳаракати ашё; | | 1 | Сифат чиро мефаҳмонад? а) номи ашё; б) алломату хусусияти ашё; в) амалу ҳаракати ашё; | |
| | Исми хосро муайян кунед? а) модар, бобо, китоб,... б) Ватан, Саид, Хучанд в) омӯзгор, табиб, садбарг... Феъл чанд замон дорад? а) 10; б) 6; в) 3; | | 2 | Пешояндҳоро муайян кунед? а) бо, ба, дар, барои,... б) ки, ва, -у, -ю, ё, ё ки, аммо,.. в) -ин, -ӣ, -зор, -ҷӣ, -ҳо ,.. Исми маъниро муайян кунед? а) нон, китоб, пиёз,... б) некӣ, ақл, хирад, дӯстӣ,.. в) лола, замин, ҳалим,... | |
| | Ному насаф | бахо | | Ному насаф | бахо |
| | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Исм чиро мефаҳмонад? а) алому тусусият; б) номи ашё; в) харакати ашё; |  <input type="checkbox"/> | Зарф аз рӯи маъно чанд хел мешавад? а) сабаб, мақсад, замон, макон, миқдор, дараҷа, тарз; б) аслию нисбӣ; в) миқдорию тартибӣ; |
|  | Сифат чанд дараҷа дорад? а) 2 дараҷа; б) 3 дараҷа; в) 5 дараҷа; |  <input type="checkbox"/> | Чонишинҳои ишоратиро муайян кунед? а) ин, он, ҳамин, ҳамон б) ҳа, ҳеч қас, ҳеч ҷиз в) якдигар, ҳамдигар |
|  | Синоними калимаи парчам: а) матоъ; б) ливо, дирафш, байрак; в) нишон |  <input type="checkbox"/> | Феълҳои таркибиро нишон дихед? а) даромад, баромад, бозгашт б) кор, кард, роҳ, рафт, даст дошт б) хонд, сохт, дид, гузашт |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| Пешояндҳоро муайян унед? А) ме-, бо-, бе-, ... Б) то, дар, аз, бо, ба,... В) -хо, -гон, -он, ... | 3 | пуркунанда; Пайвандакҳоро муайян кунед? а) ва, ки, аммо, -у, -ю,.. б) бо, ба, дар, то, аз, барои,.. в)-чӣ, -гон, -ён,... |

Ному насаб:

Баҳо:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

1. Шумора чиро мефаҳмонад?

| |
|--|
| |
|--|

2. Пасвандҳои сифатсозро нависед?

| |
|--|
| |
|--|

3. Ҷонишинҳоро нависед?




| |
|--|
| |
|--|



Таҳлил ва тафсири натиҷаҳои ин гуна тестҳо ба мо имкон хоҳад дод, ки барои бартараф намудани нуқсонҳои нутқи хонандагон вақт сарфа намуда, инчунин таҳлили муқоисавии сатҳи дониши онҳоро аз назар гузаронида шавад.

Барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи таълими забони модарӣ аз перфокартаҳо низ истифодабарӣ барои хонандагону омӯзгорон хеле муносиб ва муфид аст.

Перфокартаҳоро ҳангоми мустаҳкамқуни мавзуи нав истифода бурдан мумкин аст, чунки он тарҳи санчишӣ дорад. Инчунин бо ин роҳ дар ХННД мустақилиятнокиро тарбия карда, малакаҳои навишт (дизграфия)-ро бе хато инкишоф дода метавонем. Дар перфокартаҳо, тестҳо ҷойи ному насаб ва навиштаҷоту баҳогузорӣ маҳсус ҷудо шудаанд ва аз як варақа якчанд маротиба истифода бурда метавонем.

Калима, ибора ва ё чумла дар қоғази алоҳида навишта мешаванд, то ки баъди баҳогузорӣ қоғазро гирифта, ба ҷояш қоғази дигар гузошта шавад. Ҳоло якчанд намуди он пешкаш мегардад, ки мо онро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода бурдем.

| Ному насаб: | Баҳо: | | |
|--|-------|---|---|
|  | | | |
| 1. Чанд аъзои чумла ҳаст | | | |
| 10 | 6 | 5 | |
|  | | | |
| 2. Вазифаи синтаксисии феъл? | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | |
| 3. Феъл чанд шумора дорад | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 |

| Ному насаб: | Баҳо: | | |
|--|-------|---|--|
|  | | | |
| 1. Сифат чанд дараҷа дорад | | | |
| 3 | 6 | 5 | |
|  | | | |
| 2. Феъл чиро мефаҳмонад | | | |
|  | | | |
| 3. Ҷонишинҳои шаҳси якумро нависед | | | |

Ному наасаб:

Баҳо:

1. Сифат аз чиҳати соҳт чанд хел мешавад

3 6 5

2. Сараъзоҳои ҷумларо нависед

3. Ҷонишинҳои манфиро нависед

Имрӯзҳо баҳри ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон дар таълимгоҳҳо аз технологияи гайрианъанавӣ дар дарсҳои таълими забони модарӣ ҳангоми баёни мавзуи нав дар аввали сӯҳбати муқаддимавӣ мегузаронанд: Мавзуъ: «Рӯбоҳи зирак ва гурги ғофил» (синфи 1-барои ислоҳ намудани ҳарфи [P], [p]. Пеш аз оғози дарс ҷунин сӯҳбатро баргузор кардан мумкин аст:

-Ҳайвони чорпо, лекин хеле зебо, доно ва тайёр.

-Ин чист?- Рӯбоҳ

-Офарин!

-Пас ҳусусиятҳои вайро номбар намоед: доно, зебо айёр, тездав, дарранда, хомхӯр.

Мо ба ин ҳайвонҳо дар қадом афсонаҳо шинос шуда будем ?

Дар мобайн расми рӯбоҳ гузашта мешавад, ҲННД бошанд, тамоми ҳусусиятҳои рӯбоҳро номбар мекунанд, қаҳрамони асосии қадом афсонаҳо буданашро баён месозанд. Инчунин маълумотҳо дар бораи гург гирд оварда мешавад, сипас баъди хондану нақл намудани матни афсона муқоисакуниву хулосабарорӣ гузаронида мешавад. Дар давоми дарс ҲННД метавонанд ҳамчун кори мустақилона бо истифодаи яке аз

хусусиятҳои онҳо чумла нависанд, қалимаи “тург“ ва «рӯбоҳ»-ро таҳлили овозӣ кунанд ё ба ҳиссаҳо ҷудо намоянд.

Равандҳои болозикри ташкили таълимро усули сухбат мукаммал мегардонад. Сухбат ҳамеша бо саволгузорӣ аз ҷониби омӯзгор оғоз меёбад. Омӯзгор барои омода намудани аҳли синф савол ба сухбат мегузарарад. Омӯзгор саросема нашуда, андаке таҳаммул мекунад, то ки хонандаҳо ба сухбат омодагӣ гиранд. Саволе ба миён меояд: Киро бояд пурсид? Агар вақт имкон дихад ва мавзуъ вазнинтар бошад, пурсидани хонандаи аълоҷӣ бехтар аст, зоро баъди ҷавоби ў кам хонандагоне ҳастанд, ки тез ва бе нуқсон дуруст ба савол ҷавоб ғӯянд, зоро хонандаи аълоҷӣ ба савол пурраву саҳеҳ ҷавоб мегӯяд.

Бехтар мешавад, мо ҷавоби саволро аз хонандаи миёнахон пурсон шавем, зоро баъди ҷавоби ў бисёриҳо ба аниқкунӣ, пурракунӣ ва ҳатто бо радкунӣ баромад намуда, ҷараёни сухбатро хеле шавқовар мекунанд.

Омӯзгор бояд ба хонандагоне, ки даст намебардоранд аҳаммият дихад. Бештари хонандагон аз нуқсони нутқи худ шарм медоранд ва аз шарм ҳоҳиши «худнамоӣ» накардан даст намебардоранд. Бо мурури замон онҳоро низ ба сухбат ҳамроҳ кардан лозим аст. Баъзан онҳо чунон дуруст ибрози ақида мекунанд, ҳарчанд кӯтоҳ, вале асосноканд.

Дар ҷараёни сухбат омӯзгор дар ХННД асоснокии гуфтор, исботи фикр бо овардани далелу мисолҳо, мӯътақидии фикр, танқиди ҳатои шариконе, ки дорои нуқсонҳои нутқанд худ барин хислатҳоро пайдо мекунанд. Баъзан овардани ду нуқтаи назари ба ҳам муқобил аз аҳаммият ҳолӣ нест. Вале дар ҷараёни гармии сухбат низ омӯзгор мавқеи роҳбариро аз даст надиҳад. Агар хонандагони сустхон ё нуқсони нутқдошта аз нуқсони худ шарм дошта дар ҷараёни сӯҳбат аз доираи мавзуъ берун бароянд, онҳоро ба мавзуи асосӣ бозгардонида, идомаи баҳс ёдрас мешавад.

Ҳаминро ба ҳисоб гирифтан лозим аст, ки қобили қабул будан ва ё радиопазирии ҷавоби ХННД аз зинаи таҳсилоти ибтидой омӯзонида мешавад. Бисёр вақт ҷавоби ХННД нопурра, ноаниқ ва баъзан тамоман

хато мебошад. Ба чои он ки ба ХННД имконияти пурра кардани ҷавоб дода шавад, баъзан омӯзгорон саросемавор худашон ҷавоби саволро пешниҳод менамоянд. Ин бошад, фаъолнокии ХННД -ро дар сухбат суст намуда, ба зуд ҳомӯш шудани онҳо сабаб мегардад. ХННД дар ҷунин мавридҳо мустақилона ғикр карданро наомӯхта, ба саволи ҳуд аз омӯзгор гирифтани ҷавобро одат мекунанд.

Ба рафти сухбат маҳорати ботамкинона шунида натавонистани сухани омӯзгор низ ба фикрронии ХННД таъсир мерасонад. Дар синф хонандагоне ёфт мешаванд, ки онҳо дуру дароз ғикр мекунанд ва ғикри ҳудро ҳеле суст ба шакл медароранд ва баён мекунанд. Гарчанде онҳо дуру дароз ғикр кунанд ҳам, баъзан ҷунон баён мекунанд, ки аз ҷиҳати дурустӣ ва аниқӣ ҳолати ислоҳ карданро талаб менамояд. Баъзе омӯзгорон то охир гӯш карда наметавонанд ва якчанд саволҳои бемаъно дода, ҷунин ХННД -ро ба тамоман ҳомӯш мондан водор мекунанд. Дар ҷунин мавридҳо хонанда риштai ғикрашро гум мекунад ва ҳомӯш мешавад, баъзан ин ҳомӯший тӯлонӣ мегардад, зоро ба иззати нафсаши мерасад, дар ӯ ҳисси хафагӣ бедор мешавад, ҳудашро нороҳат ҳис мекунад, ба қувваи ҳудаш бовариаш гум мешавад. Аз ин лиҳоз бояд саволҳо мувофиқи нуқсони нтқи хонандагон бояд сурат бандад.

Роҳбарӣ ба сухбат барои корҳои ислоҳӣ бояд мустаҳкам, вале ботамкину роҳнамунсозанд бошад, на пахшкунандо бенизом. Сухбати кӯтоҳи маҳсулнок метавонад оғози ҳуби корҳои ислоҳии ҳар як дарс гардад. Зоро ба фармудаи донишманди маъруф И.В.Гиттис: «Ҳамчун шуъла сухбат метавонад шавқро даргиронад ва диққатро ба маводи навравон намояд» [38;84]

Дар ҷараёни таҳқиқот усули таълими ғайрианъанавӣ кластерро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ пешниҳод намудем. Кластер як усули ташкили иттилоотест, ки маҷмӯи ғояҳо ё консепсияҳои ба ҳам алоқаманд аст. Он метавонад дар шаклҳои гуногун пешниҳод карда шавад ва барои ҷамъ овардани андешаҳои хонанда оид ба мавзӯи муайян хизмат намуда, метавонад онро бо роҳи шарҳу эзоҳ додан муаррифӣ

намояд. Ин восита барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ низ бо манфиат ҳисобида мешавад.

Кластер 2 хел мешавад: сода ва мураккаб.


Намунаи Кластери содаро чунин пешниҳод намудан мумкин аст:

Мавзуъ: Мева

Мақсад: Дар хонандагон омода кардани кластер барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ

Савол: Дар бораи мева чӣ медонед?

Андешаҳои хонандагон оид ба мева дар варақаи сафед ё тахтаи синф навишта мешаванд. Ба монанди: номи мева (бештари ин калимаҳои хонандагони нуқсони нутқ ба ғалат роҳ медиҳанд ба монанди анор (анол), себ (шеб), шафтолу (сафлу), зардолу (зalбулou), хурмо (хулмо), анчир (андил), гелос (гелс); ранги меваҳо (сурҳ (сулҳ), сабз (забс), зард (залд), гулобӣ (кулбӣ); чойи рӯйидан ё парвариши дарахт (биёбон (пиёпон), боф (пoғ), сахро (саҳло); амал бо мева ё ҳолати он (истеъмол кардан, (истмол калдан) оростани дастархон) олостани дасталхон, ба намоишгоҳ гузоштан, аз он шарбат ва ширинӣ омода кардан); истифодаи мева (маъракаҳо, ҷашнвораҳо). Инро дар кластер тариқи зайл нишон додан мумкин аст:



Баъд аз омода кардани кластери сода хонандагон фикру ақидаи худро пешниҳод менамоянд. Байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил медиҳанд. Дар кластери сода ҷавобҳо бояд кутоҳ ва мазмуннок бошад. ХННД бо кушиш намоянд, ки бо хонандагони дигар дар тақлидкори буда, якҷоя номи меваҳоро баррасӣ намоянд. Инчунин хонандагон метавонанд дар ҳолати қабул накардани андешаҳо, фикру ақидаи худро пешниҳод меқунанд.


Дар охир омузгор хulosабарорӣ ва арзёбӣ менамояд.

Кластери мураккаб чунин аст:

Мавзуъ: «Ҷашнҳои миллӣ»

Савол: Ҷашнҳои миллиро номбар намоед?

Дар ибтидо ҳамаи фикрҳои хонанда оид ба **ҷашнҳои миллӣ** ҷамъ карда мешаванд: Суруди миллӣ, Парчам, Нишон. Баъд ҳусусияту аломатҳои ҳар яке аз ин идҳоро номбар карда, шохаҳо торафи зиёд шуда, нишонаҳои нав ворид карда мешавад. Онро мо дар кластер пешниҳоди ХННД менамоем:



Дар раванди таълими ғайриаънанавии забони модарӣ бо истифодаи усули кластер дар охири дарс ХННД метавонад:

- фикру мулоҳизаи худро роҷеъ ба мавзуъ иброз намояд;

-кушиш намояд, ки бе нуқсони нутқ, Суруди миллиро қироат намоянд, Парчам миллиро фарқ карда дуруст талафуз намоянд, дар Нишон миллӣ кадом аломатҳо мавҷуд аст, барраси намоянд.

-денишҳои ҳосилкардаи худро бо мавзуи нав муқоиса карда тавонад;

- байни андешаҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ робита муюшират барқарор намояд.

Супориш: Омӯзгор бо тавсияҳои хонандагон дар якҷоя кор мекунанд, то дар тахта синф як кластери умумӣ эҷод кунанд, ки мисолҳои марбут барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон баррасӣ гарнадад. Аммо дар рафти кор омӯзгорро зарур аст, ки онро шарҳ намедихад ва ба хатогиҳо аҳамият намедихад, зеро ислоҳи онҳо боиси парешон шудани хонанда мегардад.

Ҳангоми гузоронидани дарс бо усули кластер омӯзгор бояд ба он қӯшиш намояд, ки муносибати мусбату хайрҳоҳонаи байниҳамдигарии ХННД бештар ба роҳ монда шавад ва робитай муюширати ҳамдигарӣ байни маълумоти аз тарафи ХННД омадаро маҳдуд нагардонад. Ҳамиро қайд кардан ҷоиз аст, ки тартиб додани кластер бо усули гурӯҳ (бо иштироки 2,3,4...) мувоғиқи мақсад буда, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон самаранокии хуб дод. [92;83].

Хулосаи боби дуюм

Дар кори таҳқиқотии худ барои шавқовар гузаронидани дарс бо воситаи усулҳои ғайрианъанавӣ дар дарсҳои таълими забони модарӣ бозиҳои логопедӣ дар мавриди истифода бурда шуд, инчунин ба монанди фаъол будани ХННД дар ҷараёни дарс, корҳои ислоҳӣ мондани ҳарфҳои [Л], [Р] [С] [З] истифода бурда шуд. Аз меъёр зиёд намудани ХННД дар синф, ба яқдигар барои маҳс кардани забон ва руҳсора кумак расонидан, дар вақти мубоҳиза суханҳои яқдигарро набуридан, диққати ХННД дар муддати қӯтоҳ ба дарс ҷалб намудан мавриди судбардорӣ қарор дода шавад.

Дар бораи омода кардани нақшай дарсӣ мувофиқи нуқсони нутқ, илова кардани машқҳои логопедӣ бо воситаи дарсҳои ғайрианъанавӣ воситаи қадам ба қадам, истифодаи маводи аёни, расмҳои ашёвӣ, мувофиқ соҳтани ашё амалу ҳаракатҳо, тартиб додани ибораи сифатӣ истифода бурда шуд. Барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқи хонандагон мондани овоз, бо воситаи хондани суруд, ҳикоя, матн, зарбулмасал, мақол, аҳамиятнокӣ, душворӣ, руи расм ҳикоя ва матн тартиб додан, ба нақши таълимӣ ворид кардани корҳои ислоҳӣ бо зонт, шпател, таҳлили морфологӣ карда шуд. Барои шавқу рағбати хонандагонро бедор намудан, маҳси логопедӣ баланд ангехтан аз методи ҳавасмандгардонӣ истифода бурда шуд.

Ҳангоми корҳои ислоҳӣ нуқсониҳои нутқи дисфония, дизартрия, брадилалия, тахилалия ва ринолалия ва ғайраҳои мавриди таҳлил қарор дода шуд. Мо инчунин дар таҳқиқоти худ барои на танҳо ислоҳ кардани нуқсони нутқ, балки гуногуншаклии дарсҳои ғайрианъанавӣ усули Медонам, Донистан меҳоҳам, Донистам ва дигар фаъолиятҳоро истифода бурдем. Роҳу усулҳои ғайрианъанавӣдар дарсҳои таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон ба мо имконият дод, ки дар як вақти қутоҳ бо дастгирии ҳамсолон якчанд нуқсонҳои нутқро ислоҳ карда шаванд, ки яке аз онҳо ташаккули малакаҳои муоширатӣ мебошад.

Дар ҷараёни таълими забони модарӣ барои ислоҳи нуқсонҳои нутқ истифода бурдани усулу шаклҳои гуногуни таълим ба мақсад мувофиқ аст. Аз ҷумла, усулҳои фаъоли таълим бар хилофи усулҳои дигар, ба ташаккули чунин салоҳиятҳо, ба монанди қобилияти муайян кардани мушкилот ва дарёғти роҳҳои ҳалли онҳо дар муошират, баҳодиҳии қобилияти худ ва фаъолияти одамони дигар мусоидат меқунанд.

Ҳангоми таҳлили муқоисавии натиҷаҳои бадастоварда ХННД маълум гардид, ки дар синфҳое, ки дарсҳо бо технологияи гайрианъанавии таълим, аз ҷумла, бозиҳои логопедӣ мувофиқи мавзӯҳои нақшавӣ гузаронида мешуданд, дараҷаи кори ислоҳӣ баланд шудааст. Пас аз анҷом додани корҳои ислоҳӣ дар синфи таҷрибавӣ коҳиши шумораи хонандагони дорои сатҳи пасти дониш дар баҳши омӯхташаванда қайд карда шуд.

Дар раванди таълими забони модарӣ бо ХННД-и таҳсилоти ибтидой истифодаи самараноки технологияи гайрианъанавӣ судманд буда, бо роҳи ислоҳ намудани нуқсони нутқ шавқовару муассир баргузор намудани дарс ва донишазҳудкунии насли тозараси ҷомеа шароити мусоид ва муфид фароҳам меорад. Омӯзгорони таҳсилоти ибтидоиро зарур аст, дар нуқшай тақвимӣ мувофиқи нуқсони нутқи хонандагон аз навғониҳои мондани овоз ва ҳарфҳое, хонанда дар талағуз кардан азият мекашад, дар даврони муосир тадриси ҳушмандона ва воқифона ба таври густурда баҳрабардорӣ намояд, то ки хонанда баъд аз синфи 4-юм бе нуқсон муошират карданро омӯзад.

БОБИ 3. НАҚШИ БОЗИХОИ ЛОГОПЕДӢ ДАР ФАҶОЛГАРДОНИИ ХОНАНДАГОНИ ДОРОИ НУҚСОНҲОИ НУТҚИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ БО ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ ФАЙРИАНҖАНАВИИ ТАъЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРИ

3.1. Хусусиятҳои бозиҳои логопедӣ ва истифодаи корҳои ислоҳии хонандагони нуқсони нутқи дар зинаи таҳсилоти ибтидоии дарсҳои забони модарӣ

Дарсҳои ғайрианъанавӣ дар таснифоти Ю. З. Гилбуҳ дар асоси шаклҳои бозӣ мақоми марказӣ (асосӣ) ташкил медиҳад. Қомуси педагогӣ бозиро чунин таъриф медиҳад: “Бозии хонандагон ҲННД шакли таърихан пайдошудаи фаъолияти хонандагон аст, ки аз таҷдиди ҳаракати (фаъолиятӣ) калонсолон ва муносабати байни онҳо, ки ба дарк ва доностани ҳақиқати омилҳо ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ равона мегардад, иборат аст. Бозӣ яке аз воситаҳои муҳимтарини тарбияи ҷисмонӣ, ақлӣ, ва ахлоқии хонандагон буда барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҳамҷун воситай ёрирасон ба ҳисоб меравад” [45;42-43].

Фояи дарси ғайрианъанавиро профессор А. М. Беляев Яке аз ҷузъҳои таркибии дарсҳои ғайрианъанавӣ ин истифодаи бозиҳои нақшофаринӣ дар дарсҳо мебошад. Дар раванди бозиҳои нақшофарӣ бошад, ичро кардани мақоми ғайри иҷтимоӣ, ворид гардидан ба тақдири ғайр густариш меёбад, ки дар натиҷа хонандагон дар тасаввур онро ғунҷоиш медиҳанд, ки дар ҳаёти воқеӣ онро аз сар намегузаронанд. Ҳамаи ин ба асоси тарбияи ахлоқии ҲННД дар дарс маҳсуб меёбад. На ҳамаи олимону методистон истифодаи шаклҳои таълим-бозиро дар дарс мепазиранд.

Бо ибораи А. М. Беляев, истифодаи шаклҳои шавқоваркунандай раванди таълим (дарс, муколама, маҳзар ва ғайра) дар дидактика нав нестанд ва мутаассифона, онҳоро омӯзгорон на танҳо номи маҳсус надода буданд, балки кам истифода мебурданд [16;176,].

Педагогҳои пешқадами ҳамаи замонҳо ва халқҳо аз асри XVII сар карда ба таълими аёй ҳеле диққати ҷиддӣ медоданд. Я. А. Коменский И. Г. Песталотси., А. Дистервег., К. Д. Ушинский дар шароити фарогирии табиии раванди ислоҳию педагогӣ муҳимтарин талабот нисбат ба усули аёй ҳамчун тадқиқоти илмӣ ба шумор меравад. Бисёре аз дастурҳои дидактикаи пешниҳодкарда ва кор карда баромадаи педагогҳои собиқ то алҳол бидуни тағйироти ҷиддӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. Бидуни мутакко ба тасуввури зинда ташаккул додани ҷаҳонбинии дурусти илмӣ ва дониши илмии воқеъ имконнозазир аст [92;213, 157;226, 59;268].

Бояд қайд кард, ки ҳамаи усулҳои зикршуда имрӯзҳо аз тарафи омӯзгорон ба таври эҷодӣ самаранок истифода бурда мешаванд. Дар рисолаи мо аввалин шуда усули ғайрианъанавиро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагони таҳсилоти ибтидой истифода бурда ба натиҷаҳои дилҳоҳ расида тавонистем. Мақсади истифодаи ин усулҳо низ пеш аз ҳама инкишофи нутқ тафаккур ва дигар равандҳои маърифатӣ буда, дар ташаккулёбии сифатҳои шахсиятии ҲННД нақши муҳим дорад. Махсусан, дар ҲННД сифатҳои муҳимтарини мустақилиятнокиро тарбия намудан яке аз вазифаҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон ба шумор меравад. Бояд ҲННД ҳангоми ҳатми зинаи таҳсилоти ибтидой бе нуқсон муошират қарданро дар амалия татбиқ ва истифода карда тавонанд.

Д.Салъомова, дар мавзуи “Заминаҳои пайдошавии лакнатзабонӣ дар қӯдакон ва технологияи бартарафсозии он” сабаб ва пайдоиши нуқсонҳои нутқи лакнатзабонӣ, истифода аз корҳои ислоҳӣ ба воситаи бозӣ машқҳои логопедӣ, маҳсҳои логопедӣ, ҳамкории логопед бо хонавода фикру ақидаҳои худро ҷамъбаст намудааст. Таҳқиқоти Д.Салъомова-ро мо тарафдорӣ менамоем, зоро баробари хонандагони солим хонандагони имконияташон маҳдуд, аз ҷумла нуқсони нутқидошта дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳеле зиёданд. Аз ин лиҳоз, мо дар

рисолаи худ масъалаи ислоҳ намудани нуқсони нутқро дар дарсҳои забони модарӣ истифода намудем [174;126].

Муҳаққиқони ватанӣ Т.М. Ҳақназаров, дар мавзуи “Ислоҳнамоии нуқсонҳои нутқии кӯдакони синни томактабӣ тавассути технология ва барномаҳои компьютерӣ” ба роҳ мондани корҳои ислоҳӣ кори илмии таҳқиқотиро ба анҷом расонида қайд менамояд, ки бо воситаи компьютер, ки омили пешбарандаи кӯдакони таҳсилоти томактабӣ бозӣ ба шумор меравад, мо метавонем ба воситаи бозиҳои гуногун гимнастикаи артикуляционӣ кор фармуда нуқсони нутқи кӯдаконро ислоҳ намоем [211;13].

Дар шароити бозсозии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва дар амал татбиқ намудани талаботи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ичрои талаботҳои Стандарти давлатӣ фанни забони модарӣ барои синфҳои 1-4 ва роҳнамоии омӯзгор, Барои фаро гирифтани ХННД ба раванди таълим, Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир, Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти ибтидойӣ, Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти ибтидойӣ ва ғайраҳо ҷустуҷӯ ва амалигардонии роҳҳои самарабахши таълим ва тарбия фарогирии шароитҳои педагогӣ, тарбияи ҳисси ватандӯстию хештаншиносиро дар дарсҳои таълими забони модарӣ таъмин намудан дар муассисаҳои миллӣ имконпазир мегардад. Ба назари мо дар ин ҷода ба истифода омода намудани тарзу усулҳои нави гузаронидани дарс ва аз ҷумла самаранок истифодабарии Технологияи ғайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ аҳаммияти бештаре қасб менамояд [96;23, 190;67, 97;10,189;26].

Дар қисмати сеюми боби яқуми кор масъала дар бораи хусусиятҳои бозиҳои таълимӣ дар дарсҳои забони модарӣ усули ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо таснифоти технологияи ғайрианъанавӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дорад, ки дамгирӣ барои ХННД-дошта яке аз воситаҳои истироҳатӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, хусусияти бозиҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар фаъолгардонии ХННД зинаи таҳсилоти ибтидой дар дарсҳои ғайрианъанавии забони модарӣ чӣ гуна тағйиротро аз сар

гузаронида метавонанд мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад. Дар илми муосир рочеъ ба ин масъала ақидаҳои гуногун арзи вучуд доранд.

Доктори улуми психологӣ Ю. З. Гилбух дар хусуси чунин тарзи ташкили дарсҳо бар он назар аст, ки аснои бо чунин минвол ташкил кардан ва гузаронидани дарс, он яклухти сохторро аз даст медиҳад. Вай ба консерти ҷамъомадӣ монанд мешавад. Дар тафаккури ҲННД ғояи зарурии маърифатӣ рушд намекунанд. Диққати ҲННД парешон мегардад. Омӯзгор дар вақти баёни мавзуи таълимии худ ба пайдарпай баён намудани мавзӯъ ҷандон аҳамият намедиҳад. Дар чунин дарс иштирок карда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ғояи дар ҲННД ба вучуд овардани рағбат ва муҳаббат ба корҳои ислоҳӣ, ёри расонида, инчунин ғояи ба тарзи таълими худ таваҷҷуҳи маҳсус ба вучуд оварданро дорад. Технологияи гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқи кулли хонандагон самарабахш буда бо воситаҳои бозӣ мувофиқи мавзуи пешниҳодшуда хизмат карда, дар замони муосир барои муоширати бе нуқсон истифода бурда метавонанд [46;127].

Талабот ба дарси забони модарӣ бо дарназардошти хусусиятҳои хоси психологии ҲННД асос ёфтааст. Яке аз онҳо аз худ намудан ва мустаҳкамкунии фанни омӯзиший дар хотир нигоҳ доштани машқҳои логопедӣ, ҳангоми истифода аз аёният осон мегардад. Ҳангоми якрангӣ дар кори таълим раванди азхудкунӣ душвор мегардад, ё ки тамоман боздошта мешавад. Дар ҳолати якрангии дарс ислоҳ намудани нуқсони нутқ душвор мегардад. Маҳсусияти инкишофи фикрронии хонандагон чунон аст, ки вай аз мушахҳас ба муассир ҲННД ба абстрактӣ (дар наврасон) инкишоф меёбад. Ҳуди “табиати қӯдак” чуноне ки К. Д. Ушинский мефармояд, бо истифодаи аёният ташкил кардани раванди таълимро тақозо менамояд. Аз ҷумла, дар таҳсилоти ибтидой ҳамин хусусият роиҷ аст. ҲННД он чизеро, ки бо ҷашм мебинанд, дар хотири онҳо хубтар ва дуру дароз нақш мебандад. Истифодаи аёният дар ҳар як дарси забони модарӣ барои корҳои ислоҳӣ истифода бурда мешавад [202;437].

Дарси ғайрианъанавӣ аломатҳои дараҷаи баланди тафаккурро инкишоф медиҳад ва фаъолнокии эҳсосотии ХННД муайян мекунад, инчунин дар як давраи кутоҳ нуқсони нутқ ислоҳ мегардад.

Дар ин радиф Ю. З. Гилбух таснифоти дарсҳои ғайрианъанавиро

Мушоҳида ва таҳлили дарсҳои ғайрианъанавӣ дар МТМУ, дар зинаи таҳсилоти ибтидойӣ ХННД гуногунрангии онҳоро нишон дод. Масалан, омӯзгори зинаи таҳсилоти ибтидиои МТМУ №11, нохияи Исмоили Сомонӣ таснифи технологияи ғайрианъанавиро, ки куллан фарқунандаанд, ҳамчун шакли машгулияти таълимӣ пешниҳод менамояд. Масалан, дарс-мубоҳиса; дарс-чаласа; дарс-саёҳат, дарс бо адабиёт ва лугатро ба машғулиятҳои таълимӣ - амалий; дарс- муколамаро ба дарси ҷамъбастӣ, ҳосилкунии донишҳо дохил карда нуқсони нутқро низ бо воситаҳои гуногуншаклии дарсҳои ислоҳ карда шуданро истифода мебарад. Ҳамин тавр М.Қаюмова дарсҳоро аз рӯи шакли ташкили фаъолиятҳои ХННД тасниф менамояд.

Таснифоти дарсҳои ғайрианъанавии корҳои ислоҳии пешниҳод намудаи омӯзгорани МТМУ №54, дар зинаи таҳсилоти ибтидойӣ С.Раҳимова беҳтар ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи С.Раҳимова дар зимни дарсҳо дар асоси бозӣ, инчунин боз фарқ кардани чунин майлон ба маънӣ аст, ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар инкишофи мустақилияти тафаккурӣ, ошкорбаённи ақоид (дарс мубоҳиса, дарс-лексия, сұхбат ва ғайра), инкишофи лаззатӣ -эстетикӣ (зебоипарастӣ, васеъ гардонидани ҷаҳонфаҳмии (доираи назарӣ) хонандагон (дарс-конспектҳо, дарс-саёҳатҳо ва ғайра) тамошои ҷамъиятии донишҳо (дарс- семинарҳо, дарс-викторина, дарс- санчишҳо ва ғайра) маҳс барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ қумак мерасонанд. Зеро бо ин усул хонандагон ҳамеша дар ҷараён ва муоширатанд, онҳо ба яқдигар тақлид карданро меомузанд. Бо ин восита бе нуқсон дар муошират дохил мешаванд, дар ҳолати ба ҳатоги роҳ додан дигарон ба ӯ қумак мекунанд. Дар вақти мубоҳиса тарбияи зебопарастӣ дар ҷараёни муошират ба роҳ монда мешавад.[


Дар китоби дарсии “Асосҳои таълими ибтидиои забони модари”-и М. Лутфуллоев бозиҳоро барои хонандагони таҳсилоти ибтидиои синфҳои I- II

ҳамчун бозиҳои дидактиқӣ мувофиқӣ барнома пешниҳод менамояд. Мақсади ин бозиҳои дидактиқӣ инкишоғи нутқи хонандагон ва бой гардонидани захираи луғавӣ буда, муаллимро мебояд дар ҳамкорӣ бо ХННД ба гурӯҳҳо онҳоро чудо намуда, барои бозӣ саволҳо мувофиқӣ нуқсони нутқашон пешниҳод намоянд. Аломату категорияҳои калимаҳо, дуруст муайян намуда бозиро оғоз меқунад. Гурӯҳҳоро ба ҷуфтҳо чудо карда, як гурӯҳ ғалатҳои гурӯҳи дигарро ислоҳ меқунад. Масалан, нодуруст навистани калима ва иваз кардани ҳарфҳо дар навишт ва ғайра.

М.Лутфуллоев бо воситай бозӣ нодуруст истифода бурдани ҳарфҳои ҳ,з,ш,ҷ,қ,м,с,г, ки маънои калимаро дигар меқунад, муқоиса намудааст, ки ин низ яке аз бозиҳои логопедӣ ба ҳисоб меравад:

| | |
|-----------|-----------|
| Хира-зира | ҷуфт-куфт |
| Зира-шира | куфт-муфт |
| Шира-хира | куфт-руфт |

Ҳарфҳо ва рақамҳо. Дар таҳқиқот мо ҳамаи рақамҳо (ададҳо)-ро ба воситай ҳарфро истифода бурдем.



Хонандаҳо ҳарфҳо ва рақамҳоро интиҳоб намуда, ба воситай бозӣ аз рақам ва ҳарфҳо интиҳоб карда, калима месозанд, Мисол: омӯзиши

фаъол аз рақамҳои 1,6,17,19,20 ва 21, ки чумлаи омӯзиши фаъолро ифода мекунанд, калима месозанд. Хонандагон ҳарфҳоро интихоб мекунанд ва калима месозанд: Модар-падар (онҳое, ки агар ҳарфи “Р” дуруст талафуз карда натавонанд [117;166].

Махсусан, бозиҳо дар раванди кори таълиму тарбиявии ХННД таҳсилоти ибтидой ҳамчун як ҷузъи таркибии дарс истифода мегардад. Чунки хонанда баъди ба таҳсилу тадриси мактабӣ ворид гардидан ҳам ҳоҳишу талаботи махсуси бозикунӣ дорад. Бинобарин ба бозиҳо ва намудҳои гуногуни он дар дарсхои таълими забони модарӣ хонандагон барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ майлу рағбат, шавқу мароқи зиёд дошта корҳои ислоҳи бурданро истифода мебаранд. Бештари усулҳои гайрианъанавӣ на танҳо барои ислоҳ намудани он балки барои хонандагон хушҳолӣ ва болидаруҳӣ ҳадя мекунад. Дар шароити имрӯза дар соҳаи маориф фаъолияти омӯзгорон барои самаранок гузаронидани дарс бозиҳои таълимӣ васеъ истифода бурда мешавад. Саволе ба миён меояд, дар зери бозиҳои таълимӣ оё нуқсони нутқро ислоҳ кардан бо маврид аст? Бозии педагогии таълимӣ ин машқҳои логопедӣ ин гурӯҳист, ки барои аз худ намудани мавзуъҳои барномавӣ ба вучуд овардашуда мебошад, кадоме ки шароити имконпазирро аз ҳаёти меҳнати хонандагон дар оянда такрор менамояд. Ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар он мавриде сурат мегарад, ки мувофиқи барномаи таълимӣ омода шуда бошад [101;387].

Бозиҳои логопедӣ дар баробари қобилиятҳои зеҳни хонандагон, инчунин нуқсони нутқро ислоҳ намуда онҳоро ба фаъолият ҷалб месозад. Таълим бо истифодаи бозиҳоро хонандагон чунин баҳогузорӣ ва арзишманд медонанд: Бозӣ дониши хонандагонро сайқал дода, онҳоро ба фикркунӣ ҳидоят менамояд. Машқҳое, ки барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҳамчун корҳои ислоҳӣ истифода бурда мешавад. Дар рафти бозӣ маҳорати бозиро нишон додан ва ба вазъиятҳои гуногун дучор шудан, тарзи аз ҳама мувофиқ ва дурусти рафтторро интихоб кардан лозим аст. Муҳим аст, ки чӣ гуна амалҳо андешида шаванд, бо

дигар иштирокчиёни бозӣ забони умумӣ пайдо карда тавонанд ва ба таври муассир ҳамкорӣ кунанд. Машқҳои логопедӣ бояд тавре, истифода бурд, ки ҳаловатбахшу аҳаммиятнок ва шавқовар аст”.

Бозӣ дар нақшҳо, ё худ нақшофаринӣ ин усули бартариятдоштаи таълимие мебошад, ки тариқи икрои нақшҳо ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон, имконияти расонидани иттилоотро аз ҷониби худи ХННД ба ҳамдигар таъмин менамояд. Он шароит фароҳам меорад, то омӯзгор ҳар гуна таҳавуллот ва андешаи ХННД -ро, ки аксаран аз ҷониби дигарон паҳн ва овоза мегарданд, муайян кунад ва нишон дихад, то онҳоро чӣ гуна ислоҳ намуда, бояд баҳогузорӣ кардан имконпазир аст.

Тавассути бозиҳои логопедӣ дар нақшофаринӣ ХННД метавонанд масъалаҳоеро муҳокимаронӣ қунанд, ки он ба мавзуъ мувофиқат кунад. Дар заминаи хуб ичро гаштани нақшҳо дар бозиҳо на танҳо мусоидат ба инкишофи малакаҳои ҳаётӣ, инчунин инкишофи маҳоратнокии ХННД, азхудкуни одат ва рафтору кирдор хуб ташаккул ёфта, ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон барраси мегардад. Он имкон дорад на танҳо малакаҳои гуногуни ҳаётIRO дар ниҳоди хонандагон ҷойгир намояд.

Робита ва имкониятҳои дар мундариҷаи бозиҳои логопедӣ ва нақшофаринӣ маҳфуз буда метавонад, ба аҳли синф имкониятҳои маълумотнок шуданро нисбат ба шароитҳои зиндагӣ, ки дар ҷомеа мавҷуданд барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон мусоидат мекунад.

Ҳангоми ширкат варзиdan дар бозиҳои логопедӣ -нақшофаринӣ ислоҳ намудани нуқсони нутқ, қобилияти чусту ҷолоқӣ, диққатдиҳӣ, зиракӣ ва ҳозирҷавобии ХННД рушд ёфта, маҳорати озодона баён кардани фикраш дар раванди дарсҳои забони модарӣ васеъ мегардад. Ҳамсинфон имкон пайдо мекунанд, ки ба ҳамдигар аз наздиктар шинос шаванд, ки ин боисӣ машқҳои логопедӣ ба шикастани никоби шармгинӣ ва зоҳир кардани нуқсонҳои (норасоӣ, камбудӣ нисбат ба дигарон)

мавчудаи хонанда мегардад. Инчунин, мавриди бозӣ шавқу ҳавас ва рағбати ХНД ба мавзӯъҳои матраҳшаванд афзун мегардад.

Барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо дар бозиҳои логопедӣ ва нақшофарӣ шартҳои зеринро ба инобат гирифтан зарур аст:

- Ҳар як бозиҳои логопедӣ маҳсусиятҳои хоси худро дорад ва гузаронидани он вақт самаранок истифода карда шуда, ислоҳ намудани нуқсони нутқ талаб меқунад. Бинобар ин бо назардошти ба инобат гирифтани имконият вақти гузаронидани онро муайян кардан лозим аст;
- Иҷроқунандагон ҳадафҳои асосӣ ва мақсаду мароми нақшҳои худро бояд хуб дарк намоянд, ки ислоҳ намудани нуқсони нутқро дар мадди аввал гузоранд;

Омӯзгор барои ташкилу баргузор намудани чунин усули таълим бояд ба чандин талаботҳои зерин аҳаммияти хоса диҳад:

- Иҷроқунандагонро омода кунад, то мағҳуми бозиҳои логопедиро ва шартҳои онро дуруст фаҳманд;
- Шароитро чунин муҳайё намудан лозим аст, ки ҳамсинфон вазъияти нуқсонҳои ҳамдигарро фаҳманд ва аҳаммияту зарурияти нақшро дарк кунанд;
- Раванди баргузории бозиҳои логопедӣ зери назорат кардан ва ба инобат гирифтани он ки ҳадафҳои ислоҳӣ, таълиму тарбиявӣ то кадом андоза амалий мегарданд.
- Иштирокчиён бозиро барои иҷрои амалҳои таълимиӣ ва нақшояшон рӯхбаланд намудан.
- Диққат додан ба он ки хонандагон то кадом андоза мазмун ва моҳияти бозиҳои логопедиро дарк кардаанд ва қабул кардани қарорҳои даҳлдор.
- Натиҷаи бозии логопедӣ бо ҳамсинфон мавриди баррасӣ қарор додан;
- Андешаҳои ХНД -ро ба инобат гирифтан ва моҳияти нақшҳоро мувофиқи нуқсони нутқ нисбат ба ҳаёти воқеӣ муқоиса намуда, дар ҳаёт пайваста фаъол буданро тавсия намудан.

- Натиҷабардорӣ аз бозиҳои логопедии гузаронидашуда.

То он даме, ки ХННД даъватшуда ба саҳнагузорӣ тайёр шуданд. Хуршед ба ҳамаи ХННД синф яктоӣ варақчаи супоришдор супорид. Ислом: (Муминова Салима)- Ман аҷаб хушбахтам, ки тамоми ашёҳои олам ба ман тааллук доранд. Номи ҳар як одам, қӯҳҳо, дарёҳо, замину осмон, паррандаҳо, ҳазанданаҳо, рустанию меваҳо ва умуман ҳамаи он ашёҳое, ки одамон ба ҷашми ҳуд мебинанд, ба ман тааллук доранд. Ин ҳислатҳои маро ба ҳисоб гирифта забоншиносон ба ман “Ислом” ном гузоштаанд ва таърифи ман ҷунин аст:“Он ҳиссаи нутқе, ки номи ашёҳоро мефаҳмонад ва ба саволҳои кӣ?, киҳо, чӣ?, ҷиҳо? ҷавоб мегӯяд, исм номида мешавад”.

Сифат: Ман ҳам бисёр ҳурсандам, ки аломатҳои ту ба ман тааллук доранд , яъне сифатҳои ҳамаи мавҷудоти олам...

Мустафо: - Ҳонандаҳо дар лифофаҳо варақ ҳаст, ки дар дохили он супоришҳо вучуд доранд. Марҳамат шахсоне, ки имрӯз ҳоҳиши баҳогирӣ доранд, супоришҳоро ҳонда ба ҷавоби он тайёр шаванд.

Даҳ нафар ХННД аз лифофаҳо супоришҳоро гирифта ба саволҳои он қушиш қунед, ки бе ҳато ҷавоб доданд. Аз ҷавобҳои ХННД маълум гардид, ки супоришҳо дорои мазмуни дарсҳои гузашта буда аз ҷистон, зарбулмасал, тезгӯякҳо, ребус, чайнворд, шеър оид ба забони модарӣ, саволҳо оид ба мавзуъҳои омӯхташуда иборат буданд.

Ҳонандае мавзуи гузаштаро такрор намуда, суханро ба омӯзгораи синф дод.

Дар байни 3 - ғурӯҳ мусобиқаи “Саводнок кист”-ро ба сифати диктанти “Худамро месанҷам” гузаронид. Мавзуи диктант ба таҳтаи иловагӣ навишташуда, рӯяш пӯшида буд. Бо диктанти омӯзгор ҳонандагон дуто акка, ҷор дона пилла, шаш дона қалам, се нафар ҳонанда, як бех себро ба дафтари ҳуд тасвир карданд. Омӯзгор рӯи матнро қушод, ҳонандагон ҳатоии ҳудро ислоҳ карда доирачаҳои сурҳро бардоштанд.

Қисмҳои боқимондаи дарсро ҷи хеле, ки баёнаш дар боло рафт боз ХННД такрор карданд. Омӯзгора ба аксарияти ҳонандагоне, ки дар

рафти дарс бе нуқсон ҷавоб доданд, баҳо гузошт. Дар интиҳо ахли синф шеъри Исҳоқӣ “Забони тоҷик”-ро хонданд:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Дурри гаронӣ, | Аҷаб шириниӣ, |
| Ширинбаёнӣ. | Асалбаринӣ. |
| Хуштар зи ҷонӣ, | Ба дил қаринӣ, |
| Забони тоҷик. | Забони тоҷик. |
| Дар илму ирфон, | Чун лафзи Ҷомӣ, |
| Чу шамси тобон. | Шеъри Низомӣ. |
| Ҳости дурахшон, | Ҳастӣ гиромӣ, |
| Забони тоҷик. | Забони тоҷик. |


Дарси навбатии санчишӣ озмоишӣ низ ташкилу баргузор гардиð

Дарси забони модарӣ дар синфи 3-уми МТМУ, зинаи таҳсилоти ибтидой мактаби таҳсилоти миёнаи №54 шаҳри Душанбе аз тарафи ман (омӯзгори дарсдиҳанда Сановбар Раҳимова) амалӣ гардонда шуд.

Барои осон шудани дарсхои ғайрианъанавӣ мо ба омӯзгорони ҷавон ба таври такрорӣ ҷунин нақшаро пеш аз дарс тайёр ва пешниҳод намудем, натиҷагири аз дарс нишон дод, ки омӯзгор нуқсони нутқро бомуваффақият аз уҳдаи амалигардонии он баромад.

Татқиқот оид ба гузаронидани дарсхои ғайрианъанавӣ дар хонандагони имконияти маҳдуд (нуқсони нутқдошта) синфи 1 ва 2-юми МТМУ №72, (омӯзгорон: Холиқова Г ва Сафарова Р), синфи 3-юми МТМУ №54, (омӯзгор: Раҳимова С) ва синфи 4 МТМУ №11 (омӯзгор: Қаюмова М) дар шаҳри Душанбе доир ба мавзӯҳои дар боло зикр гардида, имконият доданд мо аз онҳо натиҷагирий намоем ва мо таҳқиқоти ҳар як муассисаро дар якчоягӣ баъд аз ҷамбаст намуда, рӯи қалам овардем.

Баъди гузаронидани ҷунин дарсхои ғайрианъанавӣ бо воситаи қадам ба қадам, ичрои машқҳо аз тарафи хонандагон ҷунин натиҷабардорӣ карда шуд:



Натиҷагирий бо технологияи ғайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ нишон доданд, ки аз 25-нафар; 9-нафар дараҷаи баланд 36%, 13-нафар дараҷаи миёна 52%, аз уҳдаи иҷрои супориш пешниҳодшуда ноил гардиданд ва 3- нафар дараҷаи паст, яъне 12%-ро нишон доданд, ки ин се нафар дар аввал қӯшиш намуданд дар иҷрои супоришиҳо фаъолона иштирок намоянд, вале омода кардани супоришиҳо ба онҳо муяссар нагардид.

Барои санҷидани самарарабаҳии тавсияҳои дар боло пешниҳодшуда дар раванди таълими фанҳои педагогика ва таълими забони модарӣ дар зинаи таҳсилоти ибтидой бо донишҷӯёни ихтисоси нуқсоншиносӣ озмоиши педагогӣ гузаронидем. Озмоиши педагогӣ ҳангоми таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар солҳои таҳсили 2019-2020, 2021-2022 ва 2023-2024 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №11, №54, №72-и шаҳри Душанбе гузаронида шуд. Онҳо ҳангоми таҷрибаомӯзӣ ба барномаи кори таҳқиқотӣ шинос карда шуданд. Бо дастуру маслиҳати методӣ ва роҳнамоии муҳаққиқу омӯзгорони соҳибтаҷрибаи таҳсилоти ибтидоии МТМУ-ии номбаргардида дарсҳои санчишӣ -озмоиширо таҳлилу баргузор намуданд. Кулли дарсҳо мавриди таҳлилу баҳодиҳии

ҳаматарафаи мутахассисон бо иштироки волидону роҳбарони МТМУ гардиданд. Ичрои ин амал нишон дод, ки донишҷӯён дар бораи корҳои илмӣ-методӣ ва илмӣ таҳқиқоти маълумот, маҳорату малакаҳо ҳосил менамоянд.

Дар раванди корҳои тадқиқотӣ талаботҳои хуччатҳои меъёри-хуқуқӣ ва барномавӣ- методии раванди таълиму тарбия, маҳсусан, стандарти давлатии таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой, Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир, Қонун дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсии замони муосир истифода бурда шуд. Роҳнамои омӯзгори таҳсилоти ибтидой оид ба таълими фанни забони модарӣ, маводҳои ёрирасони таълимию методӣ, аёниятҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва ғайраҳо маводу маълумотҳо мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд. Инчунин мо ба он такя намудем, ки дар зинаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ бошад донишҷӯёну магистрантҳо ва омӯзгорони маҳсус ва соҳибмаълумот доир ба низоми таълими фанҳои таҳассусӣ маҳсусан забони модарӣ низ ҳаҷми муайяни донишҳо оид ба Стандартҳои таҳсилотии олии касбӣ нақша ва барномаҳои таълимӣ, комплекси таълимӣ методӣ, силлабусҳои корӣ, конспекти дарсӣ истифодаи ТИИ дар раванди таълим ва ғайраҳо тасаввуроту дониши амиқро соҳиб мебошанд.

Барои дар дарсҳои ислоҳӣ, санчишӣ-озмоиши самарабахш иштирок намудану ба натиҷаи дилҳоҳ ноил гардидан донишҷӯёну магистрантҳои маҳсус ва омӯзгорони таҳсилоти ибтидоии МТМУ дар мавзуи «**Фарогирии хонандагони имконияти маҳдуддоштаи зинаи таҳсилоти ибтидой дар раванди таълими фарогир аз технологияи гайрианъянавӣ**» семинар- машварати илмӣ-методӣ ташкил намудем. Доир ба ин мавзуъ ба қадри имкон ва зарурӣ маводҳо интихоб ва онҳоро ба намоиш гузоштем. Маводҳои интихоб ва пешниҳодашударо мо қариб дар ҳамаи намуд ва зинаҳои дарс барои истифодабарӣ корҳои ислоҳӣ тавсия намудем, ки онҳоро магистрантҳо ва донишҷӯёни маҳсус,

омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ дар фаъолияти касбии педагогӣ, илмӣ-методӣ, илмӣ- таҳқиқотии мустақилона ва бо таври эҷодӣ истифода бурда метавонанд.

Дар озмоиши педагогӣ 7- нафар магистрону донишҷӯёни факултети психология ихтисоси маҳсус ва 4- нафар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии таълимии №11, № 54, №72 ш. Душанбе 25- нафар хонандагони нуқсони нутқидошта (инчунин баъзеи онҳо дорои имконияти маҳдуд буданд) фаро гирифта шуданд.

Дар раванди таҳқиқоти озмоиши ба микдори 20 -соат технологияи гайриаънанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар таълими забони модарӣ ташкилу гузаронида шуданд. Арзишмандии ин дарсҳо ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар баланд шудани сатҳи сифати таълими забони модариро дар зинаи таҳсилоти ибтидой тасдиқ намуданд.

Озмоиши педагогӣ сабит намуд, ки донишҷӯён, магистрҳои маҳсус ва омӯзгорон қушиш намоянд, ки барои истифодаи корҳои ислоҳӣ дар дарсҳо ширкат варзанд, инчунин дар таҳқиқоти озмоиши бо рағбати зиёд ширкат намоянд. Дар навбати худ онҳо мустақилона ҳарфҳое, ки хонандагон дар ҷараёни нутқи ҳаттӣ ва шифоҳӣ хато мекунанд маводҳои барномавиро омӯхта, ба дарсҳо ба тайёрии пухта ҳозир шуданд. Ҳар як супориши моро бо шавқу ҳавас, пурра, босифат ва дар вақташ ичро менамуданд.

Дар навбати худ онҳо аз мо талаб карданд, ки доир ба ҳар як мавзуи барномавӣ ва усулҳои таълими он истифодаи машқҳои логопедӣ мувофиқи барномаи таълимӣ оид ба истифодабарии воситаҳои ислоҳнамоӣ дар таълими забони модарӣ истифодаи дарсҳои гайриаънанавӣ, методҳои фаъолгардонии ХННД, ташкилу роҳбарӣ ба фаъолияти таълимии хонандагон, корҳои фардӣ ба ҳар як донишмӯз ва гайраҳо маслиҳатҳои методӣ дижем. Ҳуди донишҷӯёну омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ бошанд, доир ба ҳар як мавзуи аз барномаҳои таълимӣ хондаашон саволҳо дода, шарҳу тавзехоти корҳои логопедиро

аз нүктаи назари илмӣ-методӣ пурсон шуданд ва ҳангоми дарсҳои озмоиши қушиш намуданд аз онҳо истифода баранд.

Дар рафти таҷрибаҳои педагогӣ тағйирот дар усуљҳои кори ислоҳӣ, инҷунин дар равишҳои муҳокима, ҷамъбаст ва ташаккули мустақилият ва масъулият дар байни хонандагон, донишҷӯёни факултет ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ қайд карда шуд.

3.2. Натиҷагирӣ аз кори озмоиши таҷрибавӣ бо истифодаи технологияи ғайриаънанавии таълими забони модарӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ

Натиҷабардори дар дарсҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ, ки ҳоло дар мисоли таҷрибаи омӯзгорон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар синфҳои захиравӣ №54 ва №72 арзи вуҷуд доранд ва мактаби таҳсилоти умumi №11, таҳлилу баҳодиҳӣ ба онҳо марҳилаи маҳсуси кори тадқиқотии моро ташкил намуданд. Аз ҷумла ман ба омӯзгори мактаби №54-и шаҳри Душанбе Раҳимова С, ки солҳои тулонӣ дар боби мувофиқгардонии раванди таълиму тарбия дар дарси забони модарӣ усули баланд бардоштани самти амалиётнокии дарсро мадди назар гирифта, системаи худро кор карда баромадам, барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ҷораҳои маҳсус андешидааст, ки маҳси логопедиро дар лаҳзаҳои дамгирий бо воситаи зонт ва шапател истифода бурданро бо маврид меҳисобад.

Моҳияти технологияи ғайрианъанавиро муҳтасар чунин пешниҳод кардам, ки асоси онро ё худ маҷмуи муносибати комплексӣ намудан ба таълими забони тоҷикӣ дар асоси нақшай дурнамои таҳияшуда ҳисобидам, ки ин барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар дарси ғайрианъанавӣ айни муддао ҳисобида шуд.

Таҷрибаи муассисаҳои таҳсилотии муосир сабит менамоянд, ки одоби педагогӣ, ҳазлу мutoиботи (шӯхӣ) омӯзгор бо аҳли синф, муносибати эмотсионалӣ-эҳсосотӣ ба далелҳои омӯхташаванда ва ҳодисаҳо дар бедорсозии рағbat ба маводи таълимӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии раванди таълим нақши қалон мебозад. Бинобар ин истифодаи машқҳои логопедӣ аз тарафи муаллими дарсдиҳанда баробари омӯзиши фаъол барои ислоҳ намудани нутқ воситаи хуб шуда метавонад.

Дар ҷараёни дарсҳои забони модарӣ шаклҳои гуногуни такрори ҷиддиро дар шаклҳои тақягоҳӣ, тасодуфӣ барои ислоҳ намудани нуқсони

нүтк ҳатми шуморидам. Ман ба омӯзгор тавсия додам, ки дар лаҳзаҳои дарс бештари вақтро ба мустаҳкамкуй чудо намояд, зеро нуқсони нутк дар ҷараёни мустаҳкамкуй хубтар ба роҳ монда мешавад. Ӯ бо ин восита ҷанбаҳои мустаҳкамкуни дарсро ба система дароварда, маҳорати азхудкуни худназораткуниро ба хонандагон меомӯзонад. Ӯ барои мушиҳида ва арзёбӣ намудани доништу маҳорат ва малакаи хонандагон якчанд методҳоро дар таълими дарсҳои забони модарӣ худ истифода бурд ва ба омӯзгорони дигар тавсия пешниҳод намудам:

- а) ба воситай расм пурсиши ХННД дар ҷои нишаст;
- б) тавтиши ҳатоҳои корҳои ҳаттӣ аз ҷониби ҳуди ХННД;
- в) ҷалб намудани ХННД ба иҷрои супоришҳои фардӣ, зина ба зина;
- г) ҳамдигарпурсии хонандагон ва ислоҳи он;
- ғ) арзёбӣ дар мавзуъҳои гуногун, мувофиқи мавзӯъ;
- д) барои ташкили супоришҳои хонагӣ ташкил кардани гурӯҳҳо;

Дар барои баъзе аз шаклҳои номбаршудаи услубҳое, ки дар онҳо маҳсусияти кори омӯзгор равшан зоҳир мегардад, ибрози андеша менамоем. Масалан, ба Сафарова Р, тавсия дода шуд, ки услуби ҳамдигарпурсӣ ва ҳамдигарбаҳодиҳиро дар дарсҳои таълими забони модарӣ барои корҳои ислоҳӣ баъд аз омода кардани вазифаи хонагӣ истифода бурда мешавад. Мо ин усулро дар кори ҷуфтӣ ва гуруҳӣ барои қатори аввал роҳу воситаҳои навро аз ҳампаҳлуи ҳуд мепурсанд ва арзёбӣ менамоянд. Инчунин бо гурӯҳҳо саволҳо пешниҳод мекунем ва ҳуди гурӯҳҳо арзёбӣ менамоянд. Баъди ба итном расидани арзёбии ҳамдигар омӯзгор мавзуро хulosабардори менамояд. Инчунин ХННД ба рафиқашон ё ба гурӯҳи муشاҳҳас баҳои “аъло”, “хуб”, миёна” мегузоранд. Дар охири дарс омӯзгор ба хонандагоне, ки корҳои ислоҳиро дуруст истифода бурда натавонистанд пешниҳод менамояд, дар дарсҳои оянда бояд онро дуруст иҷро намояд. Инчунин омӯзгор хонандагоне, ки ҷавоби бе нуқсони нутк пешниҳод намудаанд,

вазифадор менамояд, ки ба ХННД ба корҳои гурӯҳӣ дохил карда, аз натиҷаи таълим онҳо низ хабардор шаванд.

Усули дигар худбаҳодиҳӣ дар таҳқиқотҳо истифода бурда шуд, дар ин метод хонандагон он вақт масъулияти худро ва дигаронро ҳис мекунанд, ки ба фаъолияти хеш барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ баҳои дуруст дода тавонанд. Асосан ҳангоми шунидани мағҳуми ба худ баҳо додан мо муаррифии кори хонандагонро мефаҳмем, лекин худбаҳодиҳӣ ҷанбаи дигар аст, ки хонанда дар муоширати нутқи агар ҳатоғӣ содир накунад ба худ баҳои арзишманро мегузорад.

Воситаҳои худбаҳодиҳӣ дар дарсҳои забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар ҳама зинаҳои дарс истифода бурда мешавад. Ин усул бояд ҳатман баъд аз муаррифӣ ва муҳокимаи мақсади таълим ва иҷрои фаъолиятҳои таълим баъди ба итном расидани дарс истифода бурда шуд. Ҳар як хонанда ба сифати кори худ баҳои нисбӣ доданро ёд гирифтанд. Тавассути саволҳо ХННД барои баёни мавзуъ ва муаррифии он ба худ баҳо гузоштанд. Мо дар таҳқиқот чунин саволҳоро пешниҳод намудем.

Саволҳо барои ба худ баҳо додан

- Оё Шумо ҳангоми омода кардани мавзуъ аз нуқсони нутқи худ шарм медоред?
- Мушкилии Шумо ҳангоми омода кардани мавзуъ қадом аст?
- Ҳангоми омода кардани мавзуъ кӣ ба Шумо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ қумак расонид?
- Дар омода кардани мавзуъ ба Шумо бештар қадом машӯҳои логопедӣ маъқул шуд?
- Қадом ахборотҳои навро барои машқҳои логопедӣ истифода кардед?
- Агар як маротибаи дигар ин машқи логопедиро омода қунед, чиро тағиӣр медиҳед?

Биёед, якчанд машқҳои логопедиро ба қолаби ин саволҳо чой медиҳем.

Мақсади таълим: Ҷумлаҳои сода аз тарафи ХННД тартиб дода шуд.

Саволҳо барои худ баҳо додан.

-Мушкилиҳои Шумо ҳангоми тартиб додани чумлаҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ аз чӣ иборат аст?

-Ҳангоми тартиб додани машқҳои логопедӣ барои кумак ба кӣ муроҷиат мекунед?

-Барои тартиб додани чумлаҳои соддаи машқҳои логопедӣ аз қадом маводҳо истифода мебаред?

-Оё Шумо ҳангоми маҳс кардани забон ё ком ба душвориҳо дучор шудед ва бо қадом восита онро бартараф намудед?

-Дар омода кардани машқҳои логопедӣ бо қадом роҳ чизи навро дохил кардед?

-Оё бори дигар ҳангоми тартиб додани чумлаҳои соддае барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода бурдед, чиро иваз мекардед?

Мақсади дарс бояд ба саволҳои пешниҳодкардаи ислоҳи нуқсони нутқ мувоғиқ гузошта шавад. Ҳангоми гузарондани фаъолияти худбаҳодиҳӣ омӯзгор ҳукуқ дорад, ки як ё ду саволро ба ХННД мувоғики нуқсони нутқ пешниҳод намояд. Омӯзгор дар якҷоягӣ бо хонандагон ҷавобро муҳокима мекунед, то ки онҳо роҳу усули расидан ба мақсади барои ислоҳ намудани нуқсони нутқро муайян қунанд.

Саволҳоро дар варақи алоҳида омода карда, дар тахтаи синф часпонда шавад. Вобаста ба мақсади дарс ХННД барои худбаҳодиҳӣ аз ин саволҳо истифода мебаранд:

Масалан:

Худбаҳодиҳӣ

- Дар вақти баҳодиҳӣ корҳои ислоҳӣ қадом мушкилӣ ба Шумо монеъ шуд?
- Дар вақти баҳодиҳӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба Шумо касе кумак расонд?

- Агар бори дигар ин вазифа ба дӯши Шумо гузошта шавад, баҳои худро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ иваз меқунад.

Бояд дар хотир дошт, ки ҳангоме ки ХННД оид ба мушкилоташ ҳарф мезанад, омузгор бояд кушиш намояд, ки аз нуқсони нутқ дигарон пай набаранд. Хонандагони нуқсони нутқдошта мегӯянд, ки «на танҳо ман ба чунин мушкилот рӯ ба рӯ шудам».

Худбаҳодихӣ малакаи таҳлил кардани сабабҳо ва ҳалли мушкилотҳоро дар ХННД равнақ медиҳад. Агар мо ҳар дарс воситаҳои худбаҳодиҳиро истифода барем, рӯз ба рӯз нуқсони нутқашон ислоҳ мешавад ва инчунин ҳисси масъулиятшиносии хонандагон меафзояд.

Бозии “Чароғак”- ХННД як пора қоғази ғафсе интихоб меқунад, ки як тарафаш ранги сурҳ ва тарафи дигараш ранги сабз дорад. Ҳангоми пурсиш хонандагон тарафи сурҳ ё сабзи варақаи “чароғак”-ро ба омӯзгор нишон дода, аз тайёрии худ ба саволи гузошташударо ҷавоб медиҳанд. Ин усули пурсиш ҷузъҳои худбаҳодихӣ низ дорад, зеро бо бардоштани ҷароғак хонанда худаш ба худаш баҳо медиҳад, ки ман дар ин мавзӯъ омода ҳастам [73;44].

Дар дарсҳои таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқӣ санчиши таҷрибавӣ гузаронида шуд, ки дар ин таҳқиқот бештар ташаккул додани малакаҳои фаъолияти таълимӣ сарфи назар гардида, дар зинаи таҳсилоти ибтидой ба ХННД бозиҳои логопедӣ бо воситаи технологияи ғайрианъанавӣ таҳди迪 назар гардида, на ҳамчун логопед, балки ҳамчун омӯзгор дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №11, №54, №72 шаҳри Душанбе натиҷабардорӣ карда шуд.

Дар рафти санчиши озмоишӣ дарсҳои таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода аз усулҳои ғайрианъанавӣ гузаронида шуданд. Дар тамоми марҳилаи охири кори тадқиқот дар низоми таҳсилоти ибтидой 36- дарс (ҳафтае 2 -маротиба) гузаронда шуд.

Дар таҳқиқоти озмоишӣ аз 25- нафар хонандагон иштирок варзиданд, ки 20-нафар онҳо ғайр аз нуқсони нутқидоштанашон боз имкониятҳои маҳдуд низ доштанд. Аз 20 нафар- 4-нафарашон дорои синдроми аутизм, 1-

нафарашон олусчам, 3-нафарашон кундзехн, 2-нафарашон дурбин, 2-нафарашон синдрои дауна, 1-нафарашон Махдуди саломатидошта, 2-нафарашон дастчап, 1-нафарашон сустбин, 1-нафар наздикбин, 1-нафарашон сустшунаво ва 2-нафарашон дорои фалачи дасту по баданд. Натичаҳо собит намуд, ки новобаста аз имконияти маҳдуддошта, нуқсони нутқдошта хонандагон аз уҳдаи барномаи таълимии муассисаҳои умумии таҳсилоти баромада метавонанд.

Тачриба барои санҷидани фарзияи тадқиқоти рисолаи мазкур равона карда шуда буд, ки тибқи он истифодаи технологияи гайрианъанавӣ дар таълими забони модарӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон дар дарсҳо мусоидат меқунад.

Барои иштирок дар ин озмоиш хонандагоне интихоб карда шуданд, ки дар ибтидои тачриба ҳама дорои нуқсони нутқ дар шароити баробар қарор доштанд.

Фарқи асосии таҳқиқоти назоратӣ ва озмоишӣ дар он буд, ки дар таҳқиқоти тачрибавӣ дарсҳо бо истифодаи доимии усулҳои гайрианъанавӣгузаронида мешуданд.

Дар таҳқиқоти назоратӣ усули анъанавии таълими технология ба ХННД барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода шуда, усулҳои гайрианъанавӣ истифода нашудаанд.

Барои баҳо додан ба таълими фанни забони модарӣ дар рафти таҳқиқот ба натиҷагири аз он ба тачриба ба хонандагон истифодаи усулҳои зерин пешниҳод карда шуд: Кластер, Диаграммаи Венн, перфокартҳо, ЭССЕ, Сингвейн, баҳс, мубоҳиса, МДД, бозиҳои логопедӣ (истифодаи машқҳо дар ҷадвал), сухбат, усули аҳаммиятнокӣ ва душвориҳо, усули ҳамдигарпурсӣ, назоратӣ, худбаҳодиҳӣ, боҳамбаҳодиҳӣ, машқҳои хондани суруд, кор бо расмҳо, тестҳо, пурсиши хаттӣ, мондани овоз ва иҷрои кори амалиӣ, расмҳои ашёгӣ, тест, диктанти худамро месанҷам ва ғайра истифода бурда шуд .

Аз ҳамаи усулҳои дар боло зикршуда барои баҳодиҳии дониш дар охири кори тачрибавӣ-озмоишӣ натиҷагириӣ карда шуданд.

Барои баҳодиҳии дониш мувофиқи талаботи барномаҳои таълими барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ғанни забони модарӣ такя карда шуданд.

Ҳангоми таҳлили татбиқи шаклҳои назорати дониш сифати дониши ХННД таҳсилоти ибтидой дар таҳқиқоти назоратӣ ва озмоиши дар охири кори таҷрибавӣ -озмоиши натиҷаҳо муқоиса ва хуносабарорӣ карда шуданд.

Ба гурӯҳи якуми усулҳои назорат, ки барои баҳодиҳии натиҷаҳои тадқиқот барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ таҷрибавӣ истифода мешуданд, машқҳои логопедӣ интихоб карда шуданд, ки онҳо дар заминаи маҷмӯи вазифаҳои пешнҳодшудаи стандарти таълими забони модари асос ёфта буданд. Санчишҳо дараҷаи азхудкунии маводи омӯхташударо аз ҷониби ХННД муайян бояд мекарданд.

Бартарии муҳимми дарсҳои таълими забони модарӣ дар он аст, ки он имкон медиҳад, ки нуқсони нутқ ислоҳ гардида, аксуламали «хонанд-омӯзгор» зудтар ба роҳ монда шавад ва он имкон медиҳад, ки донишу малакаи ХННД ҳам дар сатҳи ҳатмӣ ва ҳам дар сатҳи олий аз ғанни забони модарӣ санҷида шавад.

Амсилаи 1. Шиносой бо технологияи ғайрианъанавӣ



Фаъолияти амсилаи 1 то огози дарс гузаронида шуд. Бо даст салом кардан, муносибати хонандагонро ба яқдигар хубтар мекунад. Дар баробари дидан бо яқдигар бояд табассум кард, зеро як табассум хонандаро хушҳол менамояд. Варақаи шиносоӣ, хонандагон яқдигарро шинос мекунанд. Бозии “Силсиланомҳо” дар фаъолияти худ баррасии номи худ ва ҳамсинфон чунин ташкил карда мешавад. Хонанда ном ва хислати худро номбар мекунад, сипас хонандаи дигар ном ва хислати худро номбар карда, ном ва хислати ҳамсинфи аввалро низ такрор мекунад, хонандаи сеюм ном ва хислати худро, сипас ном ва хислати нафари якум ва дуюмро такрор мекунад, фаъолият бо дигарон низ такрор шудан мегирад. Бо ҳамин восита барои нуқсони нутқ ислоҳ карда шуд.


Дарахти интизориро хонандагон дар варақаи сафед (ватман) омода мекунанд, сипас дар дарс чӣ интизоранд дар варақаҳои ранга ҳамчун мева ширеш мекунанд. Вазифаи омӯзгор дарси ояндаро бояд аз саволҳою пешниҳодҳои дарахти интизорӣ оғоз намояд.

Чӣ тавре ки аз амсилаи 2- бармеояд, гузаронидани дарсҳои гайрианъанавӣ шакли асосии машқҳои логопедӣ дар ҷадвал пешниҳодшуда, ки онро мо дарсҳои таълими забони модарӣ, дар МТМУ раванди тибқи талаботҳои барномавӣ истифода бурдем, ташкил менамояд. Машқҳои логопедӣ ҷузъи таркибии намуди фаъолиятҳо буда, он дар дарсҳои таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой бо мувофиқият истифода бурда мешавад. Истифодаи чунин машқҳо маҳорату малакаи хонандагонро баланд бардошта ва қобилияту истеъдоду эҷодии хонандагонро дар дарс ва берун аз дарсҳо инкишиф дода нуқсони нутқ ислоҳ карда мешавад.

Амсилаи 2

Машқҳои технологияи гайрианъянавӣ

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ҲИССАҲОИ НУТҚ



ПЕРФОКАРТАҲО



Амсилаи мазкур ҳамчун ҷадвал мавриди баррасӣ қарор гирифт. Ин машқҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ мустаҳкам намудани сатҳи дониши шифоҳию эҷодии ХННД заминай хуб фароҳам меорад. Вобаста ба ин супориш хонандагон ба ду гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Ба гурӯҳи якум ду вазифа: дар бораи ҳиссаҳои нутқ феъл, пешоянд, сифат ва супориш дар бораи синтаксис: аз ҷумлаҳои пешниҳодшуда зери хабар ҳат кашанд.

Дар гурӯҳи дуввум “Перфокартаҳо” дар ҷадвал ҳамчун намуна пешниҳоди хонандагон гашт. Дар ҷадвал чунин саволҳо пешниҳод карда шуд, ки маҳз барои нуқсони нутқ нигаронида шудааст: Ҷавоби номи шахс ва номи дарёҳоро номбар карда шуд. Дараҷаҳои сифат ва шаклҳои феъл баррасӣ гардид. Хонандагон онҳоро мувоғики саволи маълумот дар бораи ҳиссаҳои нутқ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар хонаҷаи перфокартаҳо ҷой доданд.

Раванди иҷроиши машқҳои логопедии додашуда дар мавзӯи истифода аз усули қадам ба қадам, “Мондани овози Б” (зербоби 2.2.),


корхой фардӣ, чуфти, гурӯҳӣ (зербоби 1,2), ҳарфҳои буридаи алифбо (зербоби 2,2) машқҳои ислоҳи нуқсони нутқ бо воситаи мондани овоз (зербоби 1,1, 1,2, 1,3. 2,1.), ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо воситаи чистон, зарбулмасал ва тезгуяк (зербоби 1,2), маҳсҳои логопедӣ (зербоби 1,2), ичрои қироати шеър барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар зербоби (зербоби 2,2), ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо воситаи расмҳо (зербоби 2,1) пешниҳод карда шудааст, ки инҳоро мо дар таҳқиқот истифода бурдем.

Вазифа ва мақсади асосии таълим ба воситаи машқҳои логопедӣ дар дарсҳои забони модарӣ барои инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ, зеҳни ХННД, ва инкишоф додани фаъолияту истеъдодҳо дар ҳаёти таҷрибавии хонандагон бармеояд, мебошад.

Мо дар таҳқиқоти худ барои дарсҳои ғайрианъанавӣ воситаи расмҳои ашёй барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ташаккули дониш, маҳорат ва малака пешниҳод намудем.

Амсилаи 3

Истифодаи расмҳои ашёй бо технологияи ғайрианъанавӣ



Ин амсиларо ХННД бо воситаи корҳои эҷодӣ афсона, ҷумла, ҳикоя, матн аз рӯи расмҳои мазмуннок барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ омода намуданд. Истифодай расмҳои ашёй дар дарсҳои гайрианъанавӣ барои инкишоф додани тафаккури зеҳни хонандагон барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ истифода карда шуд. Корҳои гурухӣ ва ҷуфти ташкил карда шуд, ки дар боби 1.2. пешниҳод карда шудааст, гузаронида шуд. Суҳбат дар мавзуи «Рӯбоҳи зирак ва ғурги ғофил» (синфи 1) саволҳо пешниҳод гардида, натиҷабардорӣ карда шуд.

Амсилаи 4

Истифодай роҳу усулҳо барои инкишоф додани захираи луғавӣ



Амсилаи мазкур дар зербоби 2.1. ҳамчун воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ пешниҳоди ХННД карда шуд. ХННД аз таҳсилоти ибтидой омода кардани усулҳои гайрианъанавиро меомӯзанд ва дар дарсҳои таълими забони модарӣ бо соҳтани кластер, диаграммаи Венн, ЭССЕ, баҳс, хуҷуми фикрӣ, медонам, донистам, донистан меҳоҳам, сингвейн, бо усули бозиҳои логопедӣ мувоғиқ ба мавзуъ баррасӣ гардида, натиҷабардорӣ карда шуд.

Роҳу усул фаъолиятест, ки хонанда барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ имконияти эҷодкории худро амалӣ гардонда метавонад. Арзишмандии усул бошад боз дар он аст, ки мо дар таҳқиқот, бо воситаи

машқҳои логопедӣ, расмҳои ашёгӣ дар ҳамаи машғулиятҳо истифода бурдем.

Миқдори максималии холҳое, ки хонанда дар давоми тамоми озмоиш аз рӯи амсилаҳо ба даст оварда метавонист, 20- хол интихоб карда шуд. Барои ҳар як супориш аз 1 то 20- хол пешбинӣ мегарданд.

Тавсифи муқаррарии таносуби холҳои бадастовардаи хонанда ба системаи ғайрианъянавии баҳодихии дониш чунин муқаррар гардидааст:

Баҳои «5»-16- 20 хол

Баҳои «4» - 11-15 хол;

Баҳои «3» -6-10 хол;

Баҳои «2» - 1-5 хол

Сатҳи паст аз 1 то 8

Сатҳи миёна аз 9 то 15

Сатҳи баланд аз 16 то 20

Бо истифода аз амсилаҳои 1, 2, 3, 4 ҷадвалҳо омода намуда, диаграммаҳои 1,2,3,4,5 мо натиҷаҳои кори ташхис дар давраи муқарраркунанда таҷрибари нишон медиҳем.

Ҷадвали 1

| № | Ному наасаби қӯдакон | Холҳо барои иҷрои супоришҳо | | | | Холи умумӣ | Сатҳи |
|---|---|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Амиров Амир (МТУ-72- синфи 1) нуқсони нутқи дислексия ва маҳдудияти кундзехӣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Баланд |
| 2 | Бобозода Алишер (МТУ-54 синфи 3) нуқсони нутқи лактанзабонӣ ва маҳдудияти синдори аутизми сабук | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | Миёна |
| 3 | Бадалов Муҳаммад (МТУ 11-синфи 4) нуқсони нутқи дизграфия | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | Миёна |
| 4 | Шамсзода Ақбар (МТУ-72 синфи 1) нуқсони нутқи лактанзабонӣ ва | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | Миёна |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--------------|
| | маҳдудияти синдори аутизми сабук | | | | | |
| 5 | Қаландарова Бибӣ (МТУ 11-синфи 4) нуқсони нутқи дизартрия | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 Баланд |
| 6 | Муминова Салима (МТУ-54 синфи 3) нуқсони нутқи тахилалия ва маҳдудияти кундзехнӣ | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 Баланд |
| 7 | Султонов Мустафо (МТУ-54 синфи 3) нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти кундзехнӣ | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 Баланд |
| 8 | Фозилова Ширин (МТУ-54 синфи 3) нуқсони нутқи дизграфия ва маҳдудияти синдром Дауна | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 Баланд |
| 9 | Тагоев Идрис (МТУ-72 синфи 1) дизграфия ва маҳдудияти олусчашм | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 Баланд |
| 10 | Юсупова (МТУ 11-синфи 4) нуқсони нутқи дислексия | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 Баланд |
| 11 | Ҳалифазода Ойша (МТУ-72 синфи 1) нуқсони нутқи дизартрия ва маҳдудияти дурбинӣ | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 Миёна |
| 12 | Мухторов Усмон (МТУ-72 синфи 1) нуқсони нутқи дислексия ва имконияти маҳдуди саломатидошта | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 Баланд |
| 13 | Самадзода Искандар (МТУ 54-синфи 3) нуқсони нутқи бартаризм ва маҳдудияти синдором аутизм | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 Баланд |
| 14 | Раҳмонова Лола (МТУ-54 синфи 3) нуқсони нутқи дизграфия ва маҳдудияти фалачи дастуло | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 Миёна |
| 15 | Диловари Хуршед (МТУ 11-синфи 4) нуқсони нутқи дислексия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 Паст |
| 16 | Қодиров Парвиз (МТУ 72, синфи 2) нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти чапдастӣ | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 Миёна |
| 17 | Бадалова Майрам (МТУ 11-синфи 4) дизграфия | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 Баланд |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|--------|
| 18 | Латифзода Мунавара (МТУ 54-синфи 3) нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти фалачи як даст | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | Миёна |
| 19 | Урунов Умар (МТУ 72, синфи 2) нуқсони нутқи бартаризм ва маҳдудияти сустшуванавоии сабук | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | Миёна |
| 20 | Хочаев Умар (МТУ72, синфи 2) нуқсони нутқи ринолалия ва маҳдудияти наздикбинӣ | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | Баланд |
| 21 | Шарипова Суҳайло (МТУ72, синфи 2) нуқсони нутқи дизграфия ва маҳдудияти аутизм | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | Миёна |
| 22 | Урунов Муҳаммад (МТУ-54 синфи 3) нуқсони нутқи брадилалия ва маҳдудияти сустбиинӣ | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | Миёна |
| 23 | Парвинаи Мурод (МТУ 54-синфи 3) нуқсони нутқи бартаризм- ва маҳдудияти синдром Дауна | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | Баланд |
| 24 | Зухрои Мирзо (МТУ 54-синфи 3) нуқсони нутқи афония ва маҳдудияти чапдастӣ | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | Миёна |
| 25 | Сулаймонов Акбар (МТУ 72, синфи 2) нуқсони нутқи тахилалия ва маҳдудияти дурбинӣ | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | Баланд |

Эзоҳ: натиҷаи таҳқиқоти озмоиши аз назоратӣ чунин сурат гирифт:

Сатҳи баланд аз 9-нафар;


Сатҳи миёна аз 13 нафар;

Сатҳи паст аз 3 нафар;

Натиҷаҳои тадқиқот инҳоро нишон доданд: Шумораи иштирокчиёни гурӯҳ аз 9 то 14 нафар мутаносибан 36% ва 56%-ро ташкил дод; Шумораи иштирокчиёни гурӯҳ аз 13 то 10 нафар мутаносибан 52% ва 40 %-ро ташкил дод;

Шумораи иштирокчиёни гурӯҳ аз 3 то 1 нафар мутаносибан 12% ва 4% буд.

Диаграмма 1.



Сатҳи баланд аз 36% ба 14 нафар 56% ХННД расид;

Сатҳи миёна аз 52% ба 10 нафар 40% ХННД кам карда шуд;

Сатҳи паст аз 12% ба 1 нафар 4% ХННД кам карда шуд;

Натиҷаҳои холгузорӣ қариб назар аз пеш аз таҳқиқот ба сатҳи баланд гузаронида шуд. Мо сатҳи амиқи мобайниро интихоб намуда, амсилаи мутааллиқ ба як таҳсилоти мазкурро таҳия ва баррасӣ намудем.

Микдори ХННД ҳамагӣ 25 -нафар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11, №54, №72 шаҳри Душанбе, иштирок мекарданд. Аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №72, 10-нафар аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11, 5-нафар аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №54 10- нафар хонандагон, иштирок мекарданд назорат бурда шуд. Натиҷаи таҳқиқот чунин сурат гирифт:

Хулоса, натиҷаҳои ташхис нишон дод, ки баъди истифодаи машқҳои логопедӣ барои инкишоф додани тафаккури зехнӣ, истифодаи аёният дар инкишоф додани қобилият, маҳсҳои логопедӣ, бозиҳои эҷодӣ барои инкишоф додани захираи лугавӣ гузаронидани сатҳи дарсхои гайрианъянавӣ бештар дар сатҳи баланд нишон дода шуд, ки хонандагон бо зонтҳои пласмаси худро маҳс карданд.



Ҳамаи ХННД таҳсилоти ибтидоии таҷрибавӣ хеле шавқманд меҳнат карданд, интизоми дарс аъло буд, ХННД-и таҳсилоти ибтидой хеле рӯхбаландии эҷодӣ пайдо карданд.

Тавре аз амсилаю диаграммаҳои боло дида мешавад, истифодаи усулҳои гайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба сифати таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой таъсири мусбат мерасонад.

Ташкили санчиш ва гузаронидани корҳои таҷрибавӣ нишон дод, ки истифодаи усулҳои гайрианъанавӣ дар дарси забони модарӣ яке аз роҳҳои асосии самараноки татбиқи раванди таълиму тарбия барои ислоҳи нуқсонҳои нутқ унсури асосӣ дар, ташаккули маҳорат ҳамчун фаъолияти таълимӣ ва эҷодӣ, ки дар муассисаҳои таълийӣ таълим дода мешаванд, омӯзиши фаъолонаи дастгирӣ дар асоси истифодаи технологияи гайрианъанавии ислоҳи нуқсонҳои нутқ, мо тавонистем сатҳи донишро баланд бардоред, инчунин ба дастовардҳои бештар ноил шавед. Бошуурона ва ҳаматарафа дарк намудани маводҳои таълимӣ дар тамоми рафти истифодаи технологияи гайрианъанавӣ мушоҳида карда шуд.

| № | Меъёр | Буд | Шуд |
|---|--------------|-----|-----|
| 1 | Сатҳи баланд | 36% | 56% |
| 2 | Сатҳи миёна | 52% | 40% |
| 3 | Сатҳи паст | 12% | 4% |

Муайян намудем, ки корҳои ислоҳӣ дар таҳсилоти ибтидой таҷрибавӣ назар ба дараҷаи таълими хонандагони имконияти маҳдуд таҳсилоти ибтидоии таҳсилоти назорат 22- фоиз зиёд гардид.

Хамин тавр, дар бораи мақоми технологияи ғайрианъанавӣ дар раванди таълим сухан ронда, қайд кардан ба маврид аст, ки Технологияи ғайрианъанавӣ дар баробари ислоҳ намудани нуқсони нутқ, инкишофи рағбатро ба таълими забони модарӣ, таълим ва идроки мантиқии ҳаводиси табиӣ ва иҷтимоӣ, дар зимни онҳо ташаккули маърифатӣ ба даст меояд, то ки ин инкишофи нутқро нумуъ бахшад, хотираро мустаҳкам гардонад, яъне Технологияи ғайрианъанавӣ дараҷаи баланди фаъолияти донишшандӯзиро дар хонандагон таъмин менамояд. Дар байни назарияҳо оид ба моҳияти ХННД ҳамиро қайд кардан лозим аст, ки ин аз норасогии нутқи генезисҳои гуногун ё невроз, ё ки ҳолатҳои ба невроз монанд буда мебошад.

Дар ҷараёни технологияи ғайрианъанавӣ аз фанни забони модарӣ, ки бештар тарбияи ақлӣ фаъолият мебарад, ХННД новобаста аз нуқсон дошташон ба фаъолияти тафаккур омилҳоро такрор карда ба тасаввур, эҳсосот ва дигар ҳосиятҳои рӯҳ таъсир бахшида метавонад. Бо шарофати бозиҳои логопедӣ, фаъолият раванди таълимиро дар мактаб пурмазмун, шавқовар ва ҷолибу муассир гардонидан мумкин аст. Зоро муносибати ғайрианъанавӣ ба дарс, ХННД аз нуқсони нутқ шарм дошта, бештар аз муошират даст мекашанд.

Ҳаракат бо пешравӣ дар кори маориф ва маърифат ҳеч вақт чунин характеристи оммавӣ пайдо накарда буд то кунун. Имрӯз омӯзгорони таҳсилоти ибтидой дар макотиби олии педагогӣ фанни “Нуқсоншиносӣ” таълим дода мешавад ва вазифаҳои логопед ҳаматарафа омӯзонида мешавад. Аз ин лиҳоз, дар мо танҳо номи навоварони ягона, ки ҳатто дар замони рукуд ба шарофати мардонагии худ барои азnavsозии ҳаёти мактаб замина ба вуҷуд овардаанд, андешаю ғояҳои арзишманд, таҷрибаи бои қасбӣ андӯхтанд, бартараф кардани нуқсонҳои нутқ мавриди омӯзиш ва истифодабарӣ қарор гиранд.

Роҳ ва усулҳои дарсҳои ғайрианъанавӣ аз фанни забони модарӣ дар ХННД на танҳо ҳамчун омили баланд бардоштани самаранокии таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, балки дар якҷоягӣ

барои ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ аҳаммияти хоса касб намуда, дар рушди маънавиёти насли наврас муассир арзёй мегардад. Истифодабарии усулҳои ғайрианъанавӣ тавассути дарс барои шароитҳои педагогии фарогирии ХННД ва дарк намудани моҳияти маводҳои таълимӣ имконияти фароҳ фароҳам медиҳад. Барои амиқ ва вазеъшавии дониши азбарнамудаи педагогӣ, ба донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои ибтидойӣ, асосӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, литеҳӣ ва гимназияҳо кумак намуда, барои мустақилона истифодабарии роҳҳо, тарзҳо ва истифодабарии маводҳои дидактикий дар дарсҳои ғайрианъанавӣ аз фанни забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидойӣ аз байн бурдани нуқсонҳои нутқ ёрӣ мерасонад.

Муносибати ғайрианъанавӣ ба дарс ва фазои он интизории чизи ғайриодиро ворид месозад. Инчунин, ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар дарсҳои забони модарӣ воситаи тайёрӣ ва коркарди чунин машгулиятҳо бо камоли мамнуният ва масъулият иштирок мекунанд ва илова бар он дар чунин дарсҳо руҳияи ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармо гашта, муколамаи муаллим-хонанда ташкил мегардад. Дар баъзе ХННД, ки дар ҷоғи поён сӯроҳӣ ба вучуд омада нӯги забон ба он дармемонад ва дар натиҷа чунин одамон номувофиқатии байни дарозии забон ва холигии даҳонро мушоҳида карда буданд, аз қабили такрори омӯзгор ва ҳамсинфон дар мудати якчанд вақт ислоҳ мегардад.

Ислоҳоти дар соҳаи маориф татбиқшаванда мактабро низ ба ҳаракат овард. Бисёре аз омӯзгорон пешниҳод менамоянд, ки бо тавсияҳои логопед кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд ва дода истодаанд, ки раванди таълиму тарбия нуқсони нутқро ислоҳ намоянд, то аз тарафи ҳамаи хонандагон дарс гуногунрангу пурмазмун гардонида шавад ва ин хонандагон бе нуқсон ба ҷараёни нави зиндае ворид созанд. Ҳар як хонандаро ворид намудан на танҳо ба фаъолияти зеҳнӣ, инчунин бе нуқсон ҷавоб додан дар дарси забони модарӣ ба раванди дарёфтӣ ҳақиқат ӯро рағбатнок гардониданро омӯзгорон пайваста дар назди худ вазифа мегузоранд. Аз бисёр ҷиҳат ислоҳ шудани нуқсони нутқ на дар

дигар фанҳо, балки дар ҳалли чунин вазифаҳо технологияи гайрианъянавӣ ёрӣ мерасонанд. Омӯзгор - дар маркази диққати худ чунин шаклҳои дарсҳоро қарор медиҳанд, ки кадом усули истифодакардаи машқҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ, барои ташкили муқолама ва мубоҳиса мусоидаткунанда мебошад, робитаи мутақобилаи зинда ва озоди омӯзгорон ва хонандагон татбиқ мегардаду барои ҳар як хонанда имконияти изҳор намудани “ман”-и худ фароҳам меояд, ба вучуд меояд.

Дар коркард ва тайёр намудани чунин дарсҳо аслан ХННД бо хонандагони солим якҷоя бо омӯзгор бо мамнунияти том ширкат меварзанд. Вале қайд кардан мебояд, ки чунин дарсҳоро ҳангоми хulosабарорӣ ё ки такрори мавзуъҳои муайян гузаронидан ба мақсад мувофиқтар мебошад.

Хулосаи боби сеюм

Таҳлили адабиёт нишон дод ва маҳсули таҷрибаҳои чандинсола гувоҳӣ медиҳад, ки дар марҳилаи ибтидоии таълим дарси забони модарӣ ба таври имкон асоснок ва муассир истифода бурдани технологияи гайрианъанавӣ дар раванди таълим таваҷҷуҳ ба ин фанро афзун мегардонад. Таълими фанҳои нав дар таҳсилоти ибтидойӣ ба он шавқу хавас, иштироки фаъолона дар дарс, саъю қушиш барои азхуд намудани донишҳои нав, ҷустуҷӯи доимии эҷодӣ, кори ислоҳӣ ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ, ошкор намудани истеъдодҳои ниҳониро талаб мекунад.

Дар боби сеюми бештар нақши бозиҳои логопедӣ дар фаъолгардонии ХННД ва ислоҳ намудани нуқсони нутқ таҳсилоти ибтидойӣ дар раванди таълими забони модарӣ, омода кардани нақшай такягоҳӣ мувофиқи нуқсон, муқоисаи калимаҳо, шаклҳои дарс-бозӣ, ба воситаи рақамҳо ишора кардани ҳарф, аз руи ҳарф ёфтани калимаҳо, ба гурӯҳҳо ҷудо кардани ХННД, дарсҳои нақшофарӣ барои сайқал додани тафаккури хонандагон ва намудани нуқсони нутқ натиҷабардори карда шуд.

Таҳқиқот дар масъалаҳои “Аҳаммияти сифат дар нутқ” гузаронида шуд. Инчунин 4- амсила дар бораи машқҳои логопеди бо технологияи гайрианъанавӣ дар инкишоф додани қобилияти хонандагон: шиносӣ бо технологияи гайрианъанавӣ дар амсилаи 1-ум, машқҳои логопедӣ бо технологияи гайрианъанавӣ маълумот дар бораи ҳиссаҳои нутқ ва перфокартаҳо амсилаи 2-юм, истифодай расмҳои ашёй барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо технологияи гайрианъанавӣ барои инкишоф додани тафаккури зеҳни ХННД амсилаи 3-юм ва истифодай роҳу усулҳо барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар инкишоф додани захираи лугавӣ дар амсилаи 4-юм гузаронида шуда, натиҷабардорӣ гардид. Дар равиши дарс мо аз усули қадам ба қадам истифода намудем.

Усули мубоҳиса, инчунин ҳамлаи зеҳни, усулҳои хеле муассири ташаккули салоҳиятҳои муоширатии ХННД дар давоми дарсҳои забони модарӣ истифода бурда шуд. Дар таҳқиқ технологияи гайрианъанавии

таълим мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки дар муқоиса бо усулҳои дигар ба ташаккули салоҳиятҳо, аз қабили қобилияти муайян кардани мушкилот ва дарёфти роҳҳои ҳалли он, баҳо додан ба фаъолияти худ ва дигарон, ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ мусоидат кардааст. Усули тадқиқот муносибати эҷодкорона ба фаъолият буда, дар баробари мубоҳисаву бозиҳо ва ҳучуми зеҳнӣ ба ташаккули сифатҳои муоширатӣ ҳар як узви чомеа ва таҳаммулпазирӣ мусоидат меқунад.

Дар асоси гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар дарси забони модарӣ бо ҳам пайвастани усулу шаклҳои гуногуни таълим барои ислоҳи нуқсонҳои нутқ ва ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар ба мақсад мувоғиқ аст.

Дар натиҷаи таҳлили муқоисавии натиҷаҳои азхудкуни дониш дар гурӯҳҳое, ки дарсҳо бо истифода аз бозиҳои логопедӣ гузаронида мешуданд, маълум гардид, ки сатҳи дониши ин гурӯҳҳо баландтар будааст. Пас аз гузаронидани омӯзиши таҷрибавӣ дар соҳаи омӯҳташуда камшавии шумораи ХННД дорои сатҳи пасти дониши ислоҳи нуқсонҳои нутқ қайд карда шуд.

Дар ин боб натиҷагириӣ аз кори озмоиши таҷрибавӣ ба воситаи варақаҳои назоратӣ гузаронида, шуда арзёбӣ гардид.

Барои иштирок дар ин озмоиши ХННД интихоб карда шуданд, ки дар ибтидои таҷриба такрибан дар шароити баробар қарор доштанд.

Ҳангоми истифодаи технологияи гайрианъанавӣ фарқи асосии байни гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ барои имлоҳ намудани нуқсонҳои нутқ дар он буд, ки дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ дарсҳо бо истифодаи доимии технологияи гайрианъанавӣ гузаронида мешуданд.

Кор бо мутахассиси ҷавон аз ҳамон лаҳзаи таъин шудани ў ба сифати устод бо фармони директори мактаб оғоз меёбад. Устод бояд дорои сифатҳои зерин бошад:

- соҳибтаҷриба;
- навовар;

- ботаҳаммул. Устод (роҳнамо)-и мутахассиси ҷавон корро аз пурсишнома оғоз карда, дар асоси натиҷаҳои он фаъолияти худ ва шогирдро барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба нақша мегирад.

Дар ниҳояти кор хостем дар зер намунаи ёрии методиро ба омӯзгорон дар раванди таълим пешниҳод намоем. Самтҳои асосии ёрии методӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ ба омӯзгорон дар раванди таълим:

- омӯхтан ва таҳлили сарчашмаҳои методӣ доир ба таълими фан;
- кор бо стандартҳои давлатии таҳсилот, нақша ва барномаҳои таълимро ва машқҳои логопедӣ;
- ташриф овардан ба дарсҳои омузгорон ва таҳдил, муҳокима намудани дарс;
- нуқсонҳои нутқро мувофиқ кардан ба мавзӯи нақшай дарс;
- нишондиҳандаҳои мақсадҳои таълимро таҳия намудан;
- Интихоб намудани роҳҳои ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо воситаи технологияи ғайрианъянавӣ;
- Таҳияи фаъолиятҳои логопедӣ барои расидан ба мақсадҳои таълим;
- Ташкили фазои ҳамкорӣ барои бартараф кардани нуқсонҳои нутқ;
- Муносабати фардӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо ХННД;
- Воситаҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати ХННД.

Бартарии дарсҳои технологияи ғайрианъянавӣ дар он аст, ки он ба ХННД имкон хоҳад дод, ки ҳамчун иштирокчии фаъоли раванди таълим ҳам муаллим ва ҳам хонандагон амал кунад. Дар доираи ин усул ХННД метавонад озодона савол диҳад, дар мубоҳисаҳо ширкат варзад, андешаи худро баён кунад, нуқсонҳои нутқро ислоҳ кунад, дар якҷоягӣ бо ҳамсинфон (16, 17, 19, 20, 21) қоидаҳои таълимро таҳия намояд, ба кори худ баҳо диҳад, дастовардҳо ва дастовардҳои ҳамсинфон, инчунин қарор

қабул мекунанд. Баръакс, усулҳои анъанавии таълим барои ХННД чунин имкониятҳоро фароҳам намеоранд.

Фароянда мантиқӣ аз таҳқиқоти боби дуюми кор иборат аст аз он аст, ки истифодаи дуруст ва натиҷадеҳ аз роҳу равишҳои ҷадиди таълим дар дарсҳои забони модарии таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ омӯзгорони ин зинаи таҳсилотро талқин мекунад, ки аз шавқу усулҳои навин бо қаломи садоқат истиқбол кунанд ва ХННД -ро дар пазируфтани донишу фаҳмиши фарогир роҳкушо роҳнамо бошанд, то ба ин васила дӯстдори илму маърифатро ба ҷомеаи маънавӣ бунёди миллатамон тарбия намуда, дар сиришти онҳо нури маърифатро парвариш диханд. Танҳо бо ин роҳу восита нуқсони нутқ бо кумаку дастгирии якдигар дар як муддати қutoҳ ислоҳ шуда метавонад

Бо дарназардошти мулоҳиза ва хулосаҳои ин таҳқиқот натиҷаҳои онро метавон ба тариқи зайл пешбинӣ намуд.

ХУЛОСА

Дар тадқиқот ташкил ва гузоришоти фарогирии хонандагони имконияти маҳдуддоштаи зинаи таҳсилоти ибтидой дар раванди таълими фарогир аз технологияи гайрианъянавӣ мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор дода шудааст.

1.Муассисаҳои таҳсилотӣ вазифадор карда шаванд, ба таҳсил фарогирифтани ХННД новобаста аз сабук, миёна ва вазнин буданашон корҳои ислоҳӣ бурда шавад. Технологияи гайрианъянавии забони модарӣ на танҳо вазифаи таълим, инчунин вазифаи ислоҳкуниро дарбаргирад. Дар ҷараёни дарсхои гайрианъянавии забони модарӣ шароити солими равонӣ ба вучуд оварда шавад. Баробарҳуқӯқии хонандагон ба эътибор гирифта шавад.

2. Омӯзгорони таҳсилоти ибтидой барои омода кардани ХННД новобаста аз нуқсонашон ба озмунҳо, иштирок дар намоишгоҳҳо, иштирок дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷораҳои зарури андешидарои омода кардани хонандагон саҳмгузор бошанд.

3.Зарурияти бозсозии раванди таълим ва такмили он ҳамчун тақозои давр ҳамагонро равшан аст. Алҳол дар соҳаи таълим ва алалхусус таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой масъалаи ба таври гуногунчанба дида баромадан ва бозсозии ислоҳ намудани нуқсони нутқи мазмун ва сохтори таълими он, такмили шакл, методҳо ва усулҳои баргузорӣ, баланд бардоштани маданияти умумӣ ва тайёрии касбии омӯзгоронро бо суръати назаррас талаб менамояд.

Ичрои ин ҳадафҳою интизориҳо ба омодагии касбӣ, муносибати эҷодкоронаи омӯзгор алоқаманд аст. Заковати ӯ, ислоҳ намудани нуқсони нутқ бо шакли фаъолиятҳои логопедӣ, муҳаббат ба хонандагон, маҳорати педагогӣ, муносибати эҷодӣ ва фидокоронаи вай нисбат ба кор, сайъу қӯшиш ва ормонҳои шаҳрвандии ӯ дар таълим, тарбия ва ташаккул додани қобилияти ХННД нақши ҳалкунанда мегардад.

4. Фарқияти асосии дарсхои бо технологияи гайрианъянавӣ гузаронидашаванда дар он аст, ки ҳар як омӯзгор имконияти нерӯи

эчодии шахсии худ ва нотакрор будани ин дарсҳо мебошад. Ин усули дарсҳои ғайрианъанавӣ илова ба дарсҳое мебошад, ки бо усулҳои анъанавӣ гузаронида мешаванд.

Дар ҳалли асоснок ва ҳамаҷонибаи ин масъала дар назди илми педагогика ва алалхусус бахши нуқсоншиносӣ таълими фанҳои таҳассусӣ масъулияти баландро мегузорад. Ба вуҷуд омадани дарсҳои ғайрианъанавӣ, назария ва ташкилу баргузории онҳо дар раванди таълим, яке аз муҳимтарин навгониест, ки дар асоси талаботи мактаб ва давру замон барои ислоҳ намудани нуқсони нутқи зуҳур намудааст.

Бояд қайд кард, ки сарфи назар аз фарогирандагии худ дарсҳои анъанавӣ ба ҳар навъ ба баъзе имкониятҳои аз ҷиҳати педагогӣ маҳдуд низ доро мебошанд. Зоро ҳар як навъи дарсҳо норасоӣ барои ҳалли оқилона ва самараноки ташкили таълимӣ доранд ва мушкилоти ҷойдоштаро метавон бо роҳи ба раванди таълим ворид ва ҷорӣ намудани шаклҳои ғайрианъанавии машғулиятҳои таълимӣ ҷуброн соҳтан мумкин аст.

5. Дарсҳои ғайрианъанавӣ аз анъанавӣ пеш аз ҳама бо мундариҷаи нав ва мумтозии худ фарқ мекунанд ва ҳар як дарс бо нотакрорияш бозёфти эҷодии омӯзгор ба ҳисоб меравад. Чунин дарсҳо дар қатори дарсҳои ташкилёфтаи анъанавӣ истифода бурда мешавад.

Алҳол дар назария ва амалияи таълим бештар аз 36 -намуди технологияи ғайрианъанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки аксари онҳо дар таҷрибаи амалии омӯзгорони таҳсилоти ибтидойӣ, маҳсус, ёрирасон, асосӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои маҳсуси таҳсилотӣ, литсейҳо ва гимназияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври самаранок истифода шуд. Ба монанди: дарс-ислоҳнамоӣ, дарс-мусобиқаҳо, дарс-маҳзар, дарс-машварат, дарсҳои эҷодкорӣ, дарс- бозӣ, дарсӣ-доварӣ, дарс-конкурсҳо, дарс-семинар, дарс-экскурсия, дарси ҷустуҷӯи ҳақиқат, дарси санчиш, дарси саҳнавию нақшофарӣ ва ғайра истифода бурда натиҷаҳои лилҳоҳ назаррас гардид.

Технологияи ғайрианъянавӣ нисбат ба ҳамаи тадбирҳои пештара ба консепсияи нави муосири таҳсилоти миёнаи умумии ибтидой, ки дар таваҷҷуҳи асосӣ ба хонанда барои рушди маълумоти эҷодкорӣ, зухур ва ҷалби таваҷҷуҳ ба фаъолияти омӯзгорӣ, аз ҷумла инъикос ёфтааст, хеле беҳтар аст. Дар дарсҳои забони модарӣ, математика, табиатшиносӣ бо технологияи ғайрианъянавӣ аст, ки ба ислоҳи якрангӣ ва дилгирӣ барои ислоҳи нуқсонҳои нутқ нигаронида шудааст.

Технологияи ғайрианъянавӣ хеле беҳтар аз ҳама тадбирҳои қаблӣ ба консепсияи нави маълумоти миёнаи умуми мувофиқат кунонидашуда маҳсуб меёбанд ва дар онҳо диққати асосӣ ба хонанда, инкишофи имкониятҳои эҷодии вай, бедор ва ҷалб намудани рағбатҳои ў ба таълиму донишомӯзӣ, аз ҷумла дар самти забони модарӣ, математика, табиатшиносӣ равона карда шудаанд. Маҳз технологияи ғайрианъянавӣ барои бартараф соҳтани якрангӣ ва дилгиркунандагии худ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ равона карда шудаанд.

6. Дарс дар шакли бозӣ ҳамчун яке аз шаклҳои дарси ғайрианъянавӣ буда, дар он ҳолате, ки омӯзгор ба мақсади таълимии дар пешгузошта мерасад, ки ба вазифаҳои барномавӣ машқҳои логопедиро мувофиқат намояд. Лозим аст, ки дарс- бозиро ХННД ҳамчун ид, хушнудона ва чун фаъолияти маърифатии колективона интизорӣ кашанд. Дар чунин ҳолат рағбат ва ҳавасмандӣ ба чунин дарс баланд мешавад. Омӯхтану таҳлили дар адабиётҳои илмӣ таҷрибаи омӯзгорон нишон медиҳанд, ки имкониятҳои педагогии дарсҳои мазкур то ҳанӯз комилан фатҳ нагардидааст. Даст кашидан дар минбаъда аз такмил додани чунин шакли классикии ташкили таълим, ки таърихи бештар аз ҷандсадсола дорад то андозае беътиноӣ ба зарурияти ҷустуҷӯи шаклҳои таъсирбахши таълим мебуд.

Дар ин раванд зарурияти такмил додани на танҳо методҳо, балки ислоҳ намудани нуқсони нутқи хонандагон, мазмуни таълимӣ низ пеш меояд ва он яке аз омилҳои пешбарандай фаъолияти мактабҳои муосир

мегардад. Дар методҳои анъанавии таълим диққати асосӣ ба рушди фаъолият диққат ва хотира аҳаммият дода шудааст.

7. Усули ғайрианъанавӣ ба дasti новобаста az маҳдудият доштанаш хонандай солимфикр, соҳиби тафаккур, омӯзгори соҳибтадбиру эҷодкор дониш, маҳорату малакаро барои ба тартиб даровардани маводи омӯхташаванда, ҷудо карда гирифтани қисмати муҳимтарин, рушди қобилияти хулосаи аниқ баровардану az ҳамаи чизҳои ҷузъӣ даст кашидан ва инчунин барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар мавридҳо ёрӣ мерасонад.

Ҷустуҷӯҳои педагогӣ нишон доданд, ки дар гузаштаи наздик дар таҷрибаи чандин мактабҳо - нақши омӯзгорони навовар дар шакли ташкили дарси ғайрианъанавии дарс-ислоҳкунӣ, дарс-муқолама, дарс-бозӣ ва ғайраҳо ворид гашта, ки бо ҳусусиятҳои барҷастаашон пазируфта шуда буданд ва дар шароити кунунӣ низ онҳо арзишмандии худро гум накардаанд, ҷорӣ гардиданд. Дар чунин дарсҳо ҳар як иштироккунандагон метавонанд андешаҳои худро оид ба масъалаи омӯхташаванда (ҳатто дар он ҳолате, ки андешаи вай az андешаҳои дигарон куллан фарқ менамояд) баён намоянд. Дар рафти таҳқиқот маълум гардиданд, ки дар чунин дарсҳо зимни ҷустуҷӯи якҷоя муоширату муҳокимарониҳо ҳамаи ХННД дар фаъолияти таълими иштирок намуда, бо баробари азхуд намудани доништу маҳорат сифатҳои шахсиятии худро ташаккул медиҳанд.

8. Дар раванди кори таҳқиқотӣ муайян карданд, ки методи бозии логопеди-нақшофарӣ дар дарс ба мавқеъ ва моҳирона истифода бурда, омӯзгор метавонад дар як давраи кутоҳ нуқсони нутқи хонандагонро ислоҳ намояд, инчунин ба ХННД ба воситаи колектив таъсир расонад ва дар як вакт иҷрои якчанд вазифаҳои таълиму тарбиявиро таъмин намояд. Ба монанди бартарафсозии шармгинии az меъёр зиёд, ҳолату ваъзиятҳои низоъбарангез, муоширату муносибати байниҳамдигарии ҳаловатбахш, сифатҳои шахсиятии ҳамкорӣ, маъсулиятшиносӣ, худтарбиянамоӣ: маҳорату қобили суханварӣ, ҳушёри зиракӣ, эҷодкорӣ

ва ғайраҳо, ки бо онҳо инчунин истифодаи маводҳои таълимии дарсҳои забони модарӣ мусоидат менамояд.

9. Муқаррарот ва ҷамъбасту натиҷагирӣ аз кори таҳқиқотии гузаронидашуда бори дигар эътиими моро ба он устувор намуд, ки усули шакли ғайриаънанавӣ ҳавасмандии ХННД -ро бедор намуда, ислоҳ намудани нуқсони нутқро ба таълими илмҳо маҳсусан, забони модарӣ рушди маҳорату қобилияти эҷодӣ, суханвариро баланд бардошта, ба фаъолнокии тафаккур, хотира ва инкишофи нутқ мусоидат менамояд.

Истифодаи шакл ва методҳои таълими мусоидаткунанда ба таври комил пешравии қувваҳои донишандӯзии ХННД, ягонагии таълим ва тарбия мебошад. Мақсаду моҳият ва роҳҳои асосии таъсирбахши фаъолияти омӯзгор дар дарси забони модарии таҳсилоти ибтидой метавонад, ислоҳи нуқсонҳои нутқи хонандагон, зуҳуроти маданияту маҳсуси касбии педагогӣ дараҷаи баланди заковат, ба таври эҷодӣ азхуд намудан ва соҳиб гардидан ба дастовардҳои илмӣ-методӣ шуда метавонад.

10. Аз натиҷагирӣ корҳои озмоиши дар давраи кори тадқиқотӣ бармеояд, ки ХННД ба технологияи ғайриаънанавӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ таваҷҷуҳи зиёд доранд ва он шавқу завқ, майлу рағбат, хоҳишу имконияти дар ташкил намудани дарсҳои саводомӯзӣ, чунин дарсҳо фаъолона иштирок намудан пешниҳоди андешаю ақидаҳои эҷодкорӣ, зуҳуроти маҳорати суханварӣ (нутқи шифоҳии рушдёфта) ташаббускорӣ ва ғайра ифода ёфтанд. Инчунин Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилотӣ штати нуқсоншиносӣ ташкил карда шавад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаи кори таҳқиқотӣ:

1. Омӯзгор нақшаҳои дарсиро коркард карда, онро бо воситаи бозиҳои логопедӣ такмил дихад.

2. Омӯзгор нақшай таълимиро тавре тартиб дихад, ки ба вақти чудокардашуда ба корҳои ислоҳӣ мувофиқ бошад;

3. Омӯзгор нисбат ба касби омӯзгорӣ шавқу ҳавас дошта, эҷодкории худро такмил дихад;

Омӯзгор ба чунин нуқтаҳои муҳим ва омӯзандагӣ бояд эътибор дихад;

а) мутолиаи асарҳои илмӣ оид ба ихтисос ва истифодаи сарчашмаҳои иловагӣ барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ;

б) тавсияҳои равоншиносон, нуқсоншиносон, логопедон ва педагогон барои тезонидани фаъолияти таълимии ХННД;

в) мувофиқи синну сол гузаронидани бозиҳои логопедӣ ва нақшофарӣ;

г) пайдарпай гузаронидани бозиҳои логопедӣ мувофиқ ба мавзӯ;

д) муҳокимаронӣ ва баровардани хулосаҳои илмӣ бе нуқсони нутқ;

е) маводҳои таълимиро ба ҳаёти ХННД алоқаманд намояд;

ё) шавқу рағбати хонандагонро ба воситаҳои бозиҳои логопедӣ, машқунӣ, бедор намудан.

Тадқиқот сабит намуд, ки бозиҳои логопедӣ барои тезонидани фаъолияти таълимӣ барои бошуурона ва мустаҳкам азхудкуни овозу ҳарфҳо дар дарсҳои таълими забони модарӣ ва дар беҳбудии сифати таълим дар муоширати ҳамдигаррӣ саҳми босазо хоҳад гузошт.

Самтҳои асосии ёрии методӣ ба омӯзгорон дар раванди таълим:

- Омӯхтан ва таҳлили адабиётҳои методӣ доир ба таълими фанҳои логопедӣ;
- Кор бо стандартҳои давлатии таҳсилот, нақша ва барномаҳои таълим ва мувофиқа кардан ба корҳои ислоҳӣ;
- Иштирок ба дарсҳои ҳамдигар, таҳлил ва муҳокима;
- Банақшагирии дарс, мувофиқи нуқсони нутқи хонандагон;

- Тахияи мақсадҳои корҳои ислоҳӣ ва нишондиҳандаҳои он;
- Интихоби усул ва шеваҳои мувоғиқ барои расидан ба мақсади таълим;
 - Тахияи ҳадафҳои таълимӣ фаъолияти логопедӣ;
 - Ташкили фазои ҳамкорӣ дар ислоҳ намудани нуқсони нутқ;
 - Муносибати фардӣ бо ХННД;
 - Воситаҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати ХННД.

Баъд аз анҷоми таҳқиқот дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гурӯҳи таҳсилоти ибтидой чунин арзёбӣ гардид: Аз 25 нафар ХННД, дараҷаи баланд-56%, дараҷаи миёна- 40% ва дараҷаи паст-4%-ро ташкил дод. Бештари хонандагони нуқсони нутқдошта баробар ба хонандагони солим шуда тавонистанд, ки ҳамчун аълоҳон ҳисобида шуд.

Натиҷаҳои ташхис нишон дод, ки ба воситаи бозиҳои логопедӣ гузаронидани бо технологияи ғайрианъанавӣ барои инкишоф додани қобилияти зеҳни ХННД мусоидат менамояд.

Ҳамзамон, омӯзиши фаъоли таълим барои ислоҳи нуқсонҳои нутқи хонандагони тавсифшуда, ки дар муқоиса ба усулҳои дигар ба рушд инкишоф, ташаккул ва таҳқими чунин салоҳиятҳо мусоидат мекунад, ба монанди: қобилияти ёфтани мушкилот ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли онҳо. қобилияти баҳо додан ба фаъолияти худ ва дигар хонандагон. Дар баробари ин, усули пажӯҳиши дар амалисозии чунин фаъолиятҳо, аз қабили: мубоҳисаҳо, бозиҳо ва ҳамлаи зеҳнӣ, ислоҳи нуқсонҳои нутқ ва ташаккули таҳаммулпазирӣ ва қобилияти муоширати шаҳс худро эҷодкортарин нишон дод.

Ҳангоми дарсҳои забони модарӣ бо истифода аз усулҳои логопедӣ ва шаклҳои гуногуни таълим, таҳлили муқоисавии дониш ва азхудкуни ин донишҳо нишон дод, ки дар он гурӯҳҳое, ки дарсҳо бо технологияи ғайрианъанавӣ гузаронида мешуданд, нишондиҳанда баландтар аст. Баъди ҷамъбости натиҷаҳои муайян намудани коэффициенти дониш дар синфи таҷрибавӣ маълум гардид, ки сатҳи дониш дар омӯзиши ин баҳш

баландтар буда, камшавии ихтилии нутқ ба назар мерасад, баҳои ғайриканоатбахш, шумораи баҳои ғаноатбахш кам шуда, шумораи баҳои «хуб» зиёд шуд. Дар муоширати шифоҳӣ пешравиҳои назаррас ба даст оварда шуданд. Ҳамин тавр, баъди бо усулҳои ғайрианъанавӣ гузарондани кор дараҷаи дониши хонандагони таҳсилоти ибтидой хеле баланд шуд. Ба шарофати истифодаи технологияи ғайрианъанавии кор дар дарсҳо ва истифодаи усулҳои логопедӣ, ихтилии нутқ ислоҳ карда мешавад, дар кӯдакон ҳам неруи эҷодӣ инкишоф меёбанд, диққат, хотира ва мушоҳида меафзояд.

Зимни гузаронидани технологияи ғайрианъанавӣ аз фанни забони модарӣ бо ХННД мо қалимаи “дарс”-ро чунин тасниф намудем:

Д-дард

А-азоб

Р-ранҷ

С-самара

Ин маънои онро дорад, ки омӯзгори таҳсилоти ибтидой барои ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар ибтидо дарҷ, азоб, ранҷ мекашад ва танҳо пас аз ин самараи кораш натиҷа, дилҳоҳ медиҳад ва бад ин васила ӯ кори савоб мекунад.

Хулоса кори омӯзгор дар натиҷаи азияту машаққатҳои зиёд ба даст омода, барои шогирдон натиҷаи судбахш дода, барои дар оянда бе нуқсон муошират карданашон самараи дилҳоҳ дода метавонад.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Абдуллоев И., Икромова Ф. Забони модарӣ: Китоби дарсӣ барои таҳсилоти 2. [Матн] / И.Абдуллоев, Ф.Икромова - Душанбе: - Полиграфгрупп, -2005. -254с.
2. Абрамова И.В. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, поиски, решения. «Педагогическое образование и наука». [Текст] / И.В. Абрамова - М: -2012.- 260с.
3. Агеева И.А. Коррекционные техники в школе [Текст] / И.А. Агеева- СПб: Речь. -2004.-184 с.
4. Акаторов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: Психологические основы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. [Текст] / Л.И. Акаторов- М.: ВЛАДОС, -2003.-368с.
5. Акшиной А., Акшиной Т., Жарковой Т. -Психолого-педагогические особенности проведения дидактических игр. [Текст] / Под.ред. А. Акшиной., Т. Акшиной., Т. Жарковой –М:-1990.-293с.
6. Алиев А.Б., Зиёев М.Н., Олимова Ф.К., Эрматова У.С., Зоолшоева Б.Ф., Ниёзов Ф. Такмили маҳорати педагогии омӯзгорони синфҳои ибтидой. Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳои ибтидой. Лоиҳа. [Матн] / А.БАлиев., М.Н.Зиёев., Ф.К Олимова., У.С Эрматова., Б.Ф Зоолшоева., Ниёзов Ф –Душанбе:- 2010.- 72с.
7. Алиев А.Б., Зиёев М.Н., Олимова Ф.К. Ташкили ҷараёни таълим дар таҳсилоти ибтидой. Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони таҳсилоти ибтидой. [Матн] / А.Б.Алиев.,М.Н Зиёев., Ф.К Олимова –Душанбе:- 2009. -110с.
8. Алиев А.Б., Зиёев М.Н., Олимова Ф.К., Эрматова У.С., Зоолишоева Б.Ф., Ниёзов Ф.М. Ташкили ҷараёни таълим дар таҳсилоти ибтидой. Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони

таҳсилоти ибтидой. [Матн] / А.Б Алиев., М.Н Зиёев ., Ф.К Олимова., У.С Эрматова ., Б.Ф Зоолишоева., Ф.М Ниёзов – Душанбе: 2009. -64с.

9. Аминова И.Қ. Асосҳои дидактиқии фаъолгардонии шакл ва воситаҳои таълимии босифат дар фаъолияти маърифатии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. Афтореферат. [Матн] / И.Қ Аминова- Душанбе: -2020.- 50с.

10. Асмолов Г. Право быт личностью. Учительская газета. [Текст] / Г. Асмолов - 21. 04. 1988. –С.6.

11. Афанасев П.О. Родной язык в трудовой школе. [Текст] / П.О.Афанасев -М.:1924.-189с.

12. Аҳмадбекова А.Д. Асосҳои назариявии ташаккули қобилиятҳои маърифатии хонандагони таҳсилоти ибтидой дар дарси забони модарӣ дар мактабҳои миёнаи Тоҷикистон. Рисолаи номзадӣ. [Матн] / А.Д .Аҳмадбекова -2012.-179с.

13. Барномаи “Рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020 ва то соли 2030” -Душанбе:-2020.- 13с.

14. Барномаи таълимии таҳсилоти ибтидой. - Душанбе:- Оғсет, - 2012. - 111с.

15. Баротов Ҷ. Истифодаи маълумотҳои нав дар ҷараёни дарс. [Матн] / Ҷ. Баротов. Мактаби советӣ. -1986. №4.- 56с.

16. Беляев А.М. Социальная педагогика. [Текст] / А.М.Беляев М: - 2018. -319с.

17. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития. [Текст] / Л.Н. Блинова - Учебное пособие. - «Энас», -2003.-250с

18. Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика русского языка. [Текст] / Л.Ф.Боженкова, В.И.Лебедев. -М.: Просвещение, -1974. - 368 с.

19. Бордовская Н.В. Педагогика. [Текст] / Н.В.Бордовская.– М: 2000. -304с.

20. Боринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика русского языка. [Текст] / Е.А.Боринова, Л.Ф.Боженкова, В.И.Лебедев-М: -1994. -416с.
21. Боронов Б., Боев Б. Забони модарӣ. Китоби дарсӣ барои таҳсилоти ибтидой. [Матн] / Б.Боронов., Б.Боев.- Душанбе:- 2004.- 224с.
22. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: [Текст] / Г.Э.Бреслав.- Учебное пособие для специалистов и дилетантов. СПб: Речь, -2004.- 144 с.
23. Ваҳобов А. Зарбулмасалу чистонҳо дар машғулиятҳои саводомӯзӣ. [Мант] / А. Ваҳобов - Мактаби советӣ: -1983, №7,-61с.
24. Васякина Н.В. Отечество не готово принять инвалидов. [Текст] / Н.В.Васякина- М: Надежда. -1996. -№5.-4с.
25. Вачков И.И. Как учить больных детей? Школьный психолог. [Текст] / И.И.Вачков -М: 2000 -№27 – 3с.
26. Вересаев В.В. Полное собрание сочинений:. [Текст] / В.В. Вересаев- в 16 т-М:- 1980. 400с.
27. Ветошкина Т.А, Шнайдер Н.В. Активные и интерактивные методы обучения: [Текст] / Т.А.Ветошкина, Н.В.Шнайдер - метод. пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ: - 2011. -156с.
28. Винокуров А.Н. Основы педагогической диагностики профилактики нервно-психических нарушений у детей и подростков. Кострома: [Текст] / А.Н.Винокуров - М:- 1994. -195с.
29. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устраниении заикания у дошкольников. [Текст] / Г.А.Волкова – М: 1983. -240с
30. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. [Текст] / Г.А.Волкова – М: 1985.-191с.
31. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. [Текст] / Г.А.Волкова.

Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. М: СПб -2003 -144с.

32. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии "Нарушение детской речи и их устремление в учебно-воспитательные процессы". [Текст] / Л.С.Волкова.- М: -1969.- 70с.

33. Волковой Л.С. Логопедия Учебник для студ. Дефектол. Фак. Пед. Вузов. -5-е изд., перераб. И доп. [Текст] / Л.С.Волковой. - М: Владос. 2004.- 703с.

34. Волковой Л.С., Шаховской С.Н. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. Вузов. Логопедия: [Текст] / Л.С.Волковой. С.Н.Шаховской – М: 1998.- 680с.

35. Волковой Л.С. Логопедия. [Текст] / Л.С.Волковой - М: Просвещение- 1989. 528. 399с.

36. Волковой Л.С. Логопедия. [Текст] / Л.С.Волковой. -М.: Просвещение.- 1995. - 528с.

37. Воробьёв Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. [Текст] / Г.Г.Воробьёв. –М: 1991. -232 с.

38. Воронина А.П. Логопедическая работа по профилактике дисграфий в условии д/с для детей с нарушениями. [Текст] / А.П.Воронина- М: 1987. -560с.

39. Выготский Л.С. Педагогическая психология. [Текст] / Л.С.Выготский –М: 1991- С. 48.

40. Выготский Л.С. Основы дефектологии. собр. соч. в 6-ти т. [Текст] / Л.С.Выготский-М: Педагогика, 1983. - т. 5. - 369с.

41. Гальперин П.Я. Введение в психологию. [Текст] / П.Я.Гальперин - М: Изд-во Моск. ун-та, -1976. -150с.

42. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственных действий и понятий»: Доклад на

соискание учен. степени д-ра пед. наук (по психологии) по совокупности работ. [Текст] / П.Я.Гальперин - М: 1965. -168с.

43. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о по этапном формировании умственных действий. [Текст] / П.Я.Гальперин - М: 1966 .-168с.

44. Гедровацкая Г.П. Методические замечания к педагогическим исследованиям игры. Психология и педагогика игры дошкольников. Материал симпозиум. Под. ред. Запорожца. [Текст] / Г.П.Гедровацкая.- – М: -1996.- 351с

45. Гилевич И.М., Забара Е.А., Ипполитова М.Б. Дети с отклонениями в развитии. Методич. Пособие-сост. [Текст] / И.М.Гилевич, Е.А.Забара, М.Б.Ипполитова - М: Аквариум, -1997.- 128с.

46. Гильбух Ю.З. Проектор для творчество. [Текст] / Ю.З.Гильбух. Русс. яз. 4 мет. в ср. школах УССР. -1989, -№3. -282с.

47. Гиляровский В.А. О нарушениях речи и мерах борьбы с ними. Вопросы патологии речи. [Текст] / В.А.Гиляровский – Харьков: -1959. - 32с.

48. Гиттис И.В. Методика начального обучения истории. [Текст] / И.В.Гиттис. Учпедгиз:- 194с.

49. Григалчик Е.К. Губаревич Д.И. Обучаем иначе. [Текст] / Е.К.Григалчик, Д.И.Губаревич- Стратегия активного обучения. Минск: - 2003- 114с

50. Гринер В.А., Самойленко Н.С. Логопедическая ритмика. [Текст] / В.А.Гринер, Н.С.Самойленко - М: Учпедгиз. -1941.-80с.

51. Фафуров Б. Тоцикон. [Мант] / Б.Фафуров- Душанбе: Нашриёти мусир. -2020.- 976с.

52. Фаффорзода И.Ф. Кӯдак ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ: вазъи ҳуқуқӣ ва мушкилоти танзим. [Мант] / И.Ф.Фаффорзода- Душанбе: - Эрграф -2017 - 196с.

53. Доброгаев С. Дефектология. Гуманит. изд. Центр. [Текст] / С. Доброгаев- М: ВЛАДОС: -1998. -680с.
54. Дадабоева М., Хусусиятҳои ташкилию педагогии таълими кӯдакони нуқсони шунавоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн]: Рисолаи номзадӣ. М.Дадабоева. Душанбе:- 2016. -160с.
55. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. [Текст] / М.А.Данилов- М:- 1980. - 299с.
56. Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика. Под ред. [Текст] / М.А.Данилов, Б.П.Есипова- М: Изд. АПН СССР, -1957. -518с.
57. Данилова М., Скаткин М.Н. Дидактика средней школы [Текст] / М.Данилова, М.Н. Скаткин - М.: -1975. -303с.
58. Двуличанская Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетентностей. Электронное научно-техническое издание «Наука и образование». [Текст] / Н.Н.Двуличанская- М:- 2011. - № 4 [Электронный ресурс] -180с
59. Дистервег А.В. Избранные педагогические сочинения. [Текст] / А.В.Дистервег - М: Учпедгиз: -1956. -376с
60. Дружинина А.Н. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. Под обж. ред. [Текст] / В. Н.Дружинина – СПб. Питер: -2001. - 656 с.
61. Дудников А.В. Современный русский язык. А.В Дудников [Текст] / Дудников А.В. - М: -1990. - 424с
62. Ерецкая Н.И. Методические рекомендации на тему: Методика подготовки преподавателя к занятиям. [Текст] / Н.И. Ерецкая Ленинград: -2017- 384с.
63. Данилов. М.А, Есипов П.Б. Дидактика. [Текст] / М.А.Данилов., Б.П Есипов.- М: - Изд-во АПН- 1957. -518с.
64. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. [Текст] / Б.П Есипов- М:1961.- 34.с

65. Жинкин Н.Н. Мышление и речь. [Текст] / Н.Н. Жинкин. М: Изд. АПН РСФСР -1963- 272с.
66. Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения.. [Текст] / Л.В. Занков. - М:- 1967 -173 с.
67. Зеҳнӣ Т. “Саъати сухан ”. [Матн] / Т.Зеҳнӣ –Душанбе:- 2007- 400с
68. Зиёев М., Мирзоматов Н., Олимова Ф., Тошбоева З. Усули ҳамкорӣ дар таълими забони модарӣ ва адабиёти тоҷик. Роҳнамои методӣ барои омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ [Матн] / М.Зиёев., Н.Мирзоматов., Ф.Олимова., З.Тошбоева) - Душанбе:- 2010.150с.
69. Зиёев М.Н., Мирзоматов Н., Бадалова М. Роҳнамои омӯзгорони таҳсилоти ибтидой оид ба истифодаи барномаҳои нави таълими забони модарӣ ва математика. [Матн] / М.Н.Зиёев., Н.Мирзоматов ., М.Бадалова- Душанбе:- 2008- 53с.
70. Зиёев М.Н., Олимова Ф.К., Эрматова У.С ва дигарон. Таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидой. Дастури таълими барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳоӣ ибтидой. [Матн] / М.Н.Зиёев ., Ф.К.Олимова ., У.С.Эрматова- Душанбе:- 2009.- 136с.
71. Зикеев А.Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений на уроках развития речи. [Текст] / А. Г. Зикеев. пособие для педагога-дефектолога. А.Г. Зикеев.- М: ВЛАДОС,- 2013. -431 с.
72. Зимняя И.А. Основы теории речевой деятельности. [Текст] / И.А. Зимняя - М:-1974-164с.
73. Зокиров Р. Истифодаи бозиҳои дидактикаи. [Матн] / Р.Зокиров. -Мактаби советӣ: -1982, №8,-.56с.
74. Зоолшоева Б.Ф. Теоретико-процессуальный аспект нестандартных уроков направленных на формирование элементов

системного мышления младших школьников. [Матн] / Б.Ф. Зоолшоева. -Душанбе: 2012.- 156 с.

75. Зотов Ю.Б. Организация современного урока. [Текст] / Ю.Б.Зотов. - М.: -1984.- 144с.

76. Зубайдов У.З Таълими тафриқа ва мактаби мусир. [Матн] / У.З.Зубайдов. -Душанбе:-2013. -304с.

77. Зубайдов У.З. Асосҳои назариявӣ ва амалии таълими тафриқа дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон». [Матн] / У.З.Зубайдов- Душанбе: -2013. -304с.

78. Зязюна И.Я. Основы педагогического мастерства. [Текст] / Под ред. И.Я. Зязюна- М.: -1989 -142с.

79. Иванов С.Б. Типы и структура уроков. [Текст] / С.Б. Иванов- М:- 1992, -170 с.

80. Илеиков Е.В. Школа должна учить мыслить. [Текст] / Е.В. Илеиков- М: МПСИ,- 2009. -808с.

81. Казанцев И.Н. Урок в советской школе. [Текст] / И.Н. Казанцев- М: Учпедгиз:- 1956. - 290 с.

82. Калмыкова И.Г. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх и упражнениях. [Текст] / И.Г. Калмыкова- Ярославль: Академия развития- 2008.- 239с.

83. Кальневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. [Текст] / С.В., Кальневич, Т.П. Лакоценина- Учитель: 2005.- Части1,2,3. -288с

84. Калягин В. Если ребенок заикается. [Текст] / В.Калягин. - СПб. -М: Харьков, Минск,- 1998.-186с.

85. Капранова С.В. Путешествие с волшебной источникой: Программа развивающе - коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. [Текст] / С.В. Капранова -Ростов-на-Дону. -2007. С.79.

86. Карпова С.Н., Колбова И.Н. Особенности ориентировки на слово у детей. [Текст] / С.Н.Карпова, И.Н. Колбова -М:- 1978. -168с.
87. Касхянова Н.А. Интерактивные формы обучения учащихся на уроках технологии. Первая Всероссийская научно-методическая конференция «Интерактивные технологии в образовании». [Текст] / Н.А. Касхянова-Кострома: -2014.- 330с.
88. Кашенко В.П. *Педагогическая коррекция*. Исправление недостатков характера у детей и подростков. [Текст] / В.П. Кашенко. М: Издательство- Юрайт. -2019. -231с.
89. Кларин. М.В. Интерактивное обучение инструмент освоения нового опыта. [Текст] / М.В. Кларин. Педагогика -М: 2000. - № 7. -220с.
90. Койнова С.Ф. Технология педагогии таълими фаъол дар таҳсилоти ибтидой. [Текст] / С.Ф. Койнова- Душанбе: -2012.-142с.
91. Коменский Я.А.Избранные педагогическое сочинения [Текст] / Я.А. Коменский. Т.1.- М: -1982. -576с
92. Коменский Я.А. Великая дидактика. [Текст] / Я.А. Коменский- М:Типография А.М.Котомина -1975. -281с.
93. Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак. Душанбе:- -1990. -58с
94. Конвенсияи байналмиллалӣ оид ба маюбон. Душанбе:- 2018. - 32с
95. Кондаков Н.И. Логический словарь. [Текст] / Н.И. Кондаков- М: -1971. -500с.
96. Концепсияи милли тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. З март, Душанбе:-2006 № 94. -32с.
97. Концепсияи таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогир. -Душанбе:- 2011. -12с
98. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе:- 1994. -26 с.
99. Котибова Ш.П. Маҷмӯи мақолаҳои конференсияи илмиву амалӣ бахшида ба 80-солагии академик М.Лутфуллов, 100-солагии зуҳуроти равиши таҳлил ва таркиби овозӣ дар таълиму тарбияи савод ва

30-солагии нашри нави “Алифбо”. [Матн] / Котибова Ш.П. Душанбе:-2015.-351с

100. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования: пособие для психологов и педагогов [Текст] / Л.М Крыжановская-М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС: 2014. - 143 с.

101. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”: Душанбе:-5.10.2009. -3-4с.

102. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”-Душанбе: -1993.- 6,7с.

103. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”. (Моддаи 15). Душанбе:- 2013. – 43с.

104. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак”- 20 июн. Душанбе:-2024.

105. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хифзи иҷтимоии маъюон.- Душанбе:-2010. -16с.

106. Қувватов С. Олигофренопедагогикаи умумӣ. [Матн] / С.Қувватов -Душанбе:-2017.-155с.

107. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. . [Текст] / О.Е. Лебедев. Школьные технологии- М:2004.- №5.5-10, -145с

108. Лебединская., К.С.,Лебединский., В.В "Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте. [Текст] / Академический проект- М: -2013 . -303с.

109. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения [Текст] / И.Я Лернер- М:-1981-186 с.

110. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности.- [Текст] / В.М. Лизинский- М:- 2004. -170с.

111. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. [Текст] / М.И Лисина- М: -1986.- 144с.

112. Логинова Е.А. Патология речи. [Текст] / Е.А. Логинова. Истобини изучения, диагностика, преодоления. -Спб:-1992. -208с.
113. Луначарский А.В. О воспитании и образовании- Академия педагогических наук СССР. [Текст] / А.В. Луначарский. «Педагогика» -М:-1976. -611с.
114. Лутфуллоев М. Шарифов Ф. Абдуллоев И. Забони модарӣ: китоби дарсӣ барои таҳсилоти 4. [Матн] / М.Лутфуллоев., Ф.Шарифов., И.Абдуллоев- Душанбе:- Сарпараст, -2007.- 232с.
115. Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. [Матн] / М.Лутфуллоев -Душанбе:- Собириён, -2007.- 463с.
116. Лутфуллоев М. Дарс. [Матн] / М.Лутфуллоев- Душанбе:- 1995. -195с.
117. Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. [Матн]. М.Лутфуллоев- Душанбе:-“Маориф ва фарҳанг”- 2010 .- 432с.
118. Лутфуллоев М. Забони модарӣ: Китоби дарсӣ барои синфи 3. [Матн] / М.Лутфуллоев.- Душанбе: -Сарпараст ва Самара: -2004. -144с.
119. Лутфуллоев М. Маҷмӯаи имло дар таҳсилоти ибтидой. [Матн] / М.Лутфуллоев -Душанбе:- 2006.- 70 с.
120. Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидой. [Матн] / М.Лутфуллоев- Душанбе:- 1985- 410с.
121. Лутфуллоев М., Шарифов Ф., Абдуллоев И. Китоби дарсии Алифбо. [Матн]. / Мавлавӣ:-2012. -106с.
122. Лутфуллоев М., Шарифов Э., Рабиев С.М. Усули таълими забони модарӣ дар таҳсилоти ибтидой.[Матн]/ М.Лутфуллоев., Э.Шарифов ., С.М.Рабиев- Хуҷанд:- 2008. -198с
123. Лутфуллоев М., Абдуллоев И., Ҷалилова М. Методикаи таълими ибтидоии забони модари. китоби дарсӣ барои донишҷӯёни коллеҷ. [Матн] / М.Лутфуллоев., И.Абдуллоев., М.Ҷалилова- Душанбе: - 2017. -265с.

124. Максимова М.В. Методы интерактивной коммуникации в образовательном процессе. Альманах современной науки и образования. [Текст] / М. В. Максимова- М:- № 6 (37). - 2010. -190с.
125. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. [Текст] / А.К.Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов- М:- Просвещение:-1990.-192с.
126. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения. [Текст] / М. И. Махмутов- Казан: «Таткнигоиздат».-1972. -365с.
127. Махмутов М.И. «Современный урок. Вопросы теории: монография». 2-е изд., испр. и доп. М.И. Махмутов. [Текст] / М: «Педагогика». М: -1972. -184с.
128. Маҳмадиева М. Маҳси логопедӣ. [Матн] / М.Маҳмадиева Душанбе:- 2022. Қисми 1. 270.
129. Маҳмадиева М. Маҳси логопедӣ. Қисми 2. [Матн]./ М.Маҳмадиева. Душанбе: 2022. - 290с.
130. Маҳмадиева М. Усулҳои муоинаи ташхиси логопедӣ дар кӯдакони дорои нуқсони нутқ. [Матн] / М.Маҳмадиева- Душанбе:- 2021.- 122с.
131. Мацидова Б., Асосҳои логопедия [Матн]/ Б.Мацидова- Душанбе:- 2018. -136с.
132. Мацидова.Б. Асосҳои таҳсилоти фарогир. [Матн] / Душанбе: - 2013. -250с.
133. Мацидова.Б., Дадобоева М. Асосҳои логопедия. [Матн] / Б.Мацидова. Душанбе: -2018. -138с.
134. Мацидова.Б., РамазоноваР. Нақшай фардӣ. [Матн] / Б.Мацидова., Р.Рамазонова. - Душанбе:- 2016. -24с.
135. Мешалкина К.Н. Эффективностҳ обучения и развития аналитических способностей учащихся. [Текст] / К.Н.Мешалкина- М: Педагогика: 1994. -№3.-120с.

136. Мирзоахмедов Ф., Боев Б., Шукрова З. (Дастури таълимию методӣ барои омӯзгорон). Методи самаранокии таълим. [Матн] / Ф.Мирзоахмедов ., Б. Боев ., З.Шукрова.- Душанбе:- 2008. -240с.

137. Мирзоева С.Д. Нақш ва мақоми омӯзиши фаъол дар хонандагони имконияти маҳдуд мактабҳои ҳамагонӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // ДДОТ Конференсия. «Нақши ҳунарҳои миллӣ дар равади таълиму тарбия» Душанбе, Душанбе: - 2018. – С.136-139.

138. Мирзоева С.Д., Касирова Г.Н. Дарси муосир бояд чӣ гуна бошад? [Матн] / С.Д.Мирзоева, Г.Н. Касирова // ДДОТ Конференсия. Консепсияи милии таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар омода кардани мутахассисон барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар донишгоҳҳои Ҷумҳурӣ Душанбе: 2019. – С. 266-276.

139. Мирзоева С.Д., Рамазонова Р.С. Гузариши дарсҳои забони модарӣ бо истифодаи усулҳои ғайриаънанавии таълим. [Матн] / Мирзоева С.Д., Рамазонова Р.С. // ДДОТ Конференсия. Таҳсилоти томактабӣ :таҷриба, аънана ва навгониҳо Душанбе: - 2019 . –С.157-160 .

140. Мирзоева С.Д. Рамазонова Р.С. Усули фаъоли таълим барои инкишоф додани нутқи хонандагон. [Матн] /С.Д. Мирзоева, Р.С. Рамазонова // Душанбе:-2019 – С.160-163.

141. Мирзоева С.Д. Салъомова Д.Н. Истифодаи усулҳои дарсҳои забони модарӣ аънанавӣ бо истифодаи усулҳои ғайриаънанавии таълим. [Матн] / С.Д. Мирзоева, Д.Н.Салъомова. ДДОТ Конференсия. Масъалаҳои тамоили салоҳиятноки дар раванди таълими фанҳои таҳассусии синфҳои ибтидой Ҷумҳурӣ Душанбе:- 2019- 84-87с

142. Мирзоева С.Д. Бозиҳои таълими ва машқҳои дамгирӣ барои инкишоф додани захираи луғавии хонандагон дар дарсҳои забони модарӣ [Матн] / С.Д.Мирзоева // Мачаллаи илмӣ-сиёсии академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон № 2 (46) Душанбе:-2020.- 133-137 с .

143. Мирзоева С.Д. Талаботи истифодаи усули фаъоли таълим дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ, №2 (2), Душанбе: 2020. -75-78с
144. Мирзоева С.Д., Рамазонова Р.С. Истифодаи воситаи методҳои фаъол барои хонандагони имконияташон маҳдуд. [Матн] / С.Д. Мирзоева, Р.С. Рамазонова // ДДОТ Конференсия Масъалаҳои мумбари забоншиносӣ ва лингводидактика дар заминай муоширати байнифарҳангӣ Душанбе:- 2021 .- 123-125 с
145. Мирзоева С.Д. Омилҳои фаъолгардондани хонандагон дар дарсҳои забони модарӣ тавасути бозиҳои нақшофаринӣ. [Матн] / С.Д. Мирзоева // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, № 4 (40), Душанбе: - 2022 -саҳ 86-89
146. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Взаимодействие взрослых с детьми в игре. [Текст] / Н.Я. Михайленко. Н.А. Короткова. Дошкольное воспитание- М:-1993. - №4. -182с.
147. Моносзон. И., Моносзон. Э. Педагогика. [Текст] / И.Моносзон, Э. Моносзон- М:-1978.- 268с.
148. Муллоев А. Дарси муосир ва талабот ба он. [Матн] / А.Муллоев- Душанбе:- Масъалаҳои маориф -№5-6 -2009.
149. Мухторов З., Мухиддинов Ф. Асосҳои технологияи навини таълим. [Матн] / З.Мухторов., Ф. Мухиддинов- Душанбе:- 2007. -180с.
150. Мясоед Т.А. "Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей. [Текст] / Т.А. Мясоед- М:- 2004. -200с.
151. Ниёзов Ф., Зиёев М., Алиев А., Нусратов Б., Чонмирзоев Э., Қодиров Н., Иргашева М., Зиёев Қ. Низоми таълими салоҳиятнокӣ, модули таълимӣ барои татбиқи стандартҳои фаннии синфҳои ибтидойӣ. [Матн] / Ф.Ниёзов., М. Зиёев ., А.Алиев., Б.Нусратов., Э. Чонмирзоев., Н.Қодиров., М.Иргашев ., Қ.Зиёев- Душанбе:-2016 с.
152. Ниёзов Ф., Зиёев М., Алиев А., Нусратов Б., Чонмирзоев Э., Қодиров Н., Иргашева М., Зиёев М. Арзёбӣ дар низоми таълими

салоҳиятнокӣ, модули таълимӣ оид ба татбиқи стандартҳои фанни синфҳои ибтидой. [Матн] / Ф.Ниёзов., М.Зиёев., А.Алиев., Б.Нусрато., Э.Чонмирзоев., Н.Қодиров., М.Иргашева., М.Зиёев- Душанбе:-2016 -с.- 65с

153. Ниёзов Ф., Олимова Ф.К., Зиёев М. Маърифати таълим: чустучӯ ва бозёфт. Дастан барои худомӯзии омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ. [Матн] / Ф.Ниёзов., Ф.К.Олимова., М.Зиёев- Душанбе:- 2012.- 78с.

154. Олимова Ф.К. Зиёев. М.Н. Ниёзов Ф. Аз рӯйи меър арзёбӣ бояд кард! [Матн] / Ф.К. Олимова., М.Н.Зиёев., Ф. Ниёзов // Мактаб ва ҷомеа: -2010-№№1- саҳ 33-36.

155. Оппел. Г., Декроли Ж. Школа и воспитание. Г.Оппел, [Текст] / Ж.Декроли- М: Просвещение,- 1986.- 2-ое издание.- 417с.

156. Палей. И.Р. Очерки по методике русского языка. [Текст] / И.П.Палей- М: -1985. -312с.

157. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. под ред. – [Текст] / В.А. Ротенберг, В.М. Кларина. М:- Педагогика, 1981. - 2 т. - (Педагогическая библиотека)-М: [37 П 286]. -.416с.

158. Пидкасистым П.И., Хайдаровым Ж.С, Технология игры в обучении и развитии. [Текст] / П.И.Пидкасистым, Ж.С. Хайдаровым. -М: -1996. -268с.

159. Поваляева М.А. Педагогическая диагностика и коррекция речи (из опыта работы). [Текст] / М.А.Поваляева- Ростов-на-Дону: Феникс.- 1997. -296с.

160. Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах: Практическое руководство для заикающихся и логопедов. [Текст] / И.А. Поварова- СПб: Союз.- 2001.-287с.

161. Подымова Л.С., Сергеева В.П., Сороковых Г.В. Интерактивные методы обучения и воспитания в системе общего, среднего и высшего профессионального образования: Учебно-метод.

пособие. [Текст] / Л.С.Подымова, В.П. Сергеева, Г.В. Сороковых- М:- 2011.- 208с.

162. Поздняков Н.С. Родной язык в школе. [Текст] / Н. С. Поздняков- М:- 1927. - 480с

163. Привалова Г.Ф. Активные и интерактивные методы обучения как фактор совершенствования учебно-познавательного процесса. Журнал современные проблемы наука и образование. Педагогические науки. – № 3. [Текст] / Г.Ф. Привалова- М:-2014.-50с.

164. Рамазонова Р. Мирзоева С. Салоҳиятнокии хонандагони ҳамчун меъёри муосири самаранокии таълим. [Матн] / Р.С.Рамазонова, С.Д. Мирзоева- Душанбе:-2023.-51с.

165. Рамазонова Р. Асосҳои дефектология. [Матн] / Р.Рамазонова -Душанбе:-2018. -182с

166. Рамазонова Р. “Бозӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва ташаккули қобилияти хонандагони таҳсилоти ибтидой”. [Матн] / Р.Рамазонова. -Душанбе:- 2022. -159с.

167. Рамазонова Р., Мирзоева С., Салъямова Д. Усулҳои кор бо кӯдакони боздории рушди равонӣ. [Матн] / Р.Рамазонова., С. Мирзоева ., Д.Салъямова- Душанбе:-2020.- 129с

168. Раҳимов. Ш. Бозии «Ба мо ёрӣ расон». [Матн] / Ш.Раҳимов - Маърифат: 1991,- №6. -51с.

169. Розиқова Г. Сифати таълим бо бозиҳои гуногун // Маърифати омӯзгор [Матн] / Г.Розиқова. Душанбе:- 2016. - №2- 35-36с.

170. Роҳнамои омӯзгорони таҳсилоти ибтидой оид ба истифодаи барномаҳои нави таълим.-Душанбе:- 2008.- 48с.

171. Рудик О.С. Как помочь аутичному ребёнку: метод. пособие: книга для родителей. [Текст] / О.С.Рудик- М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС:- 2017. - 207 с.

172. Русецкая О.А. Технология «дебаты» - интерактивная форма обучения на уроках развития речи. Эксперимент и инновации в школе. [Текст] / О.А. Русецкая- Раздел: Мастер-класс. – 2010. - №5. -140с.

173. Рычкова Н.А. Карта динамического обследования ребёнка. Практическое пособие. [Текст] / Н.А. Рычкова- М: НКЦ. 2011. -47с.

174. Салямова Д. Заминаҳои пайдошавии лакнатзабонӣ дар кӯдакон ва технологияи бартарафсозии он”. Рисолаи номзадӣ. [Матн]. Д.Салямова- Душанбе:- 2024. -177с.

175. Сапешко Л.В. Интерактивные формы обучения учащихся на уроках ИЗО. Первая Всероссийская научно-методическая конференция «Интерактивные технологии в образовании». [Текст] / Кострома: -2014. -310с.

176. Сафин Д.В., Мусина Р.Г. Интерактивные методы преподавания и учения. Учебно- методические пособие. [Текст] / Д. В.Сафин ., Р.Г.Мусина - Душанбе: -2006- 317с.

177. Сафин Д., Мусина Р.Г., Мухторӣ Қ ва дигарон. Усулҳои таълим ва омӯзиши ҳамфаъол . Дастури таълимӣ . [Матн] / Д.В. Сафин., Р.Г.Мусина., Қ.Мухторӣ - Душанбе:- 2007.- 376 с

178. Сафин Д.В. Раҷабов М. Роҳбаладӣ ва дастирии методии омӯзгорон. [Матн] / Д.В.Сафин., М. Раҷабов- Душанбе:- 2010.-50с

179. Сиренов В.С., Социализация и инкультурация детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях разных типов и видов. Автореф. Диссертатсия. Барнаул: 2015.- 41с

180. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении. [Текст] / М. Н. Скаткин- М: 1965. -304с.

181. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. [Текст] / М. Н. Скаткин- М: 1971. -205с.

182. Скаткин М.И. Дидактика средней школы. [Текст] / М.Н. Скаткин- М:1982.-227с.

183. Скаткин М.Н. Лернер И.Я. Дидактика средней школы.
[Текст] / М.Н. Скаткин- М: -1982.- 187с.
184. Смирнова И.А. Наш особенный ребенок. Книга для родителей. [Текст] / И.А. Смирнова- Издательство Каро: 2006 -176 с.
185. Сокол А.Б. Маҳорати педагогӣ. Маводи курси таълими бο фармоиши ЮНИСЕФ Тоҷикистон- Душанбе:-2014-117с.
186. Сорокина А.Г. Методика использования интерактивных информационных технологий в педагогической деятельности. «Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении» Сб. трудов V Всерос. науч.-практ. конф. [Текст] / А.Г.Сорокина- Белгород: -2013. -71с.
187. Спирина Н.П. Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению [Текст] / учебное пособие для подготовительного - первого классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений с методическими рекомендациями Н.П. Спирина, Л.Ю. Александрова. – [Текст] / Н.П. Спирина- М: ВЛАДОС,- 2014 (5 экз) -350с
188. Стандарти давлатии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз 25.09.2018 № 483. 5с.
189. Стандарти таҳсилоти ибтидойӣ. Стандарти таълими забони модарӣ- Душанбе:- 2009. -54с
190. Стандарти таҳсилоти ибтидоии фанни забони модарӣ ва математика барои синфҳои 1-4 ва раҳнамои омӯзгор. -Душанбе:-2012. 110с.
191. Стил Д. Мередис. К., Темпл.Ч. Проект: Чтение и письмо для развития критического мышления. [Текст] / Д. Стил, К.Мередис., Ч. Темпл- Пособие. 1-8.Бишкек: 1998-1999
192. Стратегияи миллии рушди маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2020 ва то соли 2030-Душанбе:-2016.-101с.
193. Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. [Текст] / Н. Суворова-М: 2005. -167с.

194. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. Т.3. [Текст] / В.А. Сухомлинский-М: 1981.- 640с.
195. Сухомлинский В.А. О воспитании. [Текст] / В.А. Сухомлинский- М: 1985.270с.
196. Текучев А.В *Методика русского языка в средней школе..* [Текст] / А.В. Текучев- М: -1995.- 350с
197. Теплов М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. [Текст] / М.Теплов- М: 2004 -640с.
198. Трофимова В.И. Педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в начальных общеобразовательных школах в процессе их взаимоотношений со сверстниками. [Текст] / В.И. Трофимова- Чувашская: 2008. -186 с.
199. Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании. учебное пособие для студентов магистратуры психолого-педагогических направлений подготовки, издательский центр «Удмуртский университет». [Текст] / С.Л.Троянская- М: 2016.- 176 с
200. Усулҳои таълим ва омӯзиши фаъол. Модули 1. Дастурӣ таълимӣ- Душанбе: 2008. -22с.
201. Усулҳои таълим ва омӯзиши фаъол. Модули 2. Дастурӣ таълимӣ- Душанбе:- 2010.-100с
202. Ушинский К.Д. Собранные сочинение. [Текст] / К.Д. Ушинский-М: 1960.- 776с.
203. Фаберман Б.Л., Мусина Р.Г. Интерактивные методы обучения, разработанные в Узбекистане. [Текст] / Б.Л. Фаберман, Р.Г. Мусина- Ташкент: 2003.- 48с.
204. Файзализода Ҷ.Х. Мундариҷаи тарбияи ватандӯстии хонандагон бо истифода аз усулҳои худомӯзӣ. [Матн] / Ҷ.Х. Файзализода. - Душанбе: Сино., 2016. С.-284-288.

205. Фарбеман Б.Л., Мусина.Р.Г., ДжумаеваФ.А. Современные методы преподавания в вузах. [Текст] / Б.Л. Фарбеман, Р.Г.Мусина, Ф.А.Джумаев- М: 2001.-192с.
206. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г. Интерактивные методы обучения, разработанные в Узбекистане: [Текст] / Б.Л.Фарберман, Р.Г. Мусина-Ташкент:-2003.-48с
207. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г., Сафин Д.В., Турсунова З.М. инструменты развития критического мышления. [Текст] / Фарберман Б.Л., Р.Г. Мусина, Д.В.Сафин, З.М. Турсунова- Ташкент:- 2002-96с.
208. Федоренко Л.П. Принципы и методика обучение русскому языку. [Текст] / Л.П. Федоренко- М: 1984. -160с.
209. Хуторского А.В. Комптенции в образовании: опыт проектирования. Сборник научных трудов. [Текст] / Под редакции ред. А.В.Хуторского- М:-«ИНЭК»: 2007- 327с.
210. Ҳакимова Ҷ. Ҳусусиятҳои дидактикаи ташкили фаъолияти таълимӣ дар шароити таҳсилоти фарогир. Рисолаи номзадӣ. [Матн] / Ҷ.Ҳакимова- Душанбе:- 2019.- 184с.
211. Ҳақназаров Т.М., Ислоҳнамоии нуқсонҳои нутқии кӯдакони синни томактабӣ тавассути технология ва барномаҳои компьютерӣ.. [Матн]: Автореферати рисолаи номзадӣ Т.М. Ҳақназаров- Душанбе:- 2023.- 54с.
212. Чирва Е.И. Особенности воспитания детей с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе. [Матн]: Автореферати рисолаи номзадӣ. Барнавул: -2005. -24с
213. Ҷалилова М.Н. Инкишофи қобилиятаҳои эҷодии хонандагони таҳсилоти ибтидой дар ҷараёни татбиқи тафриқаи дохили таҳсилотии забони модарӣ. Рисолаи номзадӣ. [Матн] / М.Н.Ҷалилова- Душанбе: - 2019. -180с.
214. Ҷӯраев Б. Бозиҳои грамматикӣ дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / Б.Ҷӯраев- Мактаби советӣ: 1988, №7. -64.с.

215. Чон Д. Ёе педагогическое кредо. [Текст] / Д.Чон- М:1897. - 171с
216. Шарипов М.Г. Теоретическая обоснованность применения интерактивной технологии в обучении истории таджикского народа в обреобразовательной школе. [Матн] / Шарипов М.Г-Душанбе:- 2014.- 163 с.
217. Шарипова Д.Я. Теоретические основы преобразования нравственно - патриотического воспитания младших школьников на основе развития критического мышления. Автореферат. [Матн]// Душанбе:- 2012. -55с.
218. Шарифзода Ф. Педагогикаи ҳамгиро. [Матн]/ Ф.Шарифзода- Душанбе: Ирфон. 2012. -402с.
219. Шарифов М. Бартарии усули интерактиви таълим ва мақоми он дар ташаккули зехни хонандагон // Маорифи Тоҷикистон. [Матн] / М.Шарифов. - Душанбе:- 2018. №8 59-62с.
220. Шербанов. Т.Н. Учебно-педагогическая игры и их роль в торговие будущих учителей. [Текст] / Т.Н. Шербанов- М: 1986.- №8.- 80с.
221. Шинкарь Л.И. Интерактивные информационные технологии как средство решения образовательных задач в процессе преподавания в современной школе. [Текст] / Л.И. Шинкарь- Белгород: -2013. - 410с.
222. Шишкина М.С., Филимонова З.А. Организация активных, интерактивных и традиционных форм проведения занятий. [Текст] / М.С. Шишкина, З.А Филимонова- Волгоград: - 2012. -71с.
223. Шодиев Б. Омода намудани омӯзгорони ҷавон шевай дигар меҳоҳад. Маорифи Тоҷикистон №9. [Матн] / Б.Шодиев- Душанбе: 2022. - 56с.
224. Шуайбова О. Мазмуни як дарси сахнави аз фанни забони модарӣ. [Матн] / О.Шуайбова- Маърифат: 1991, №6,- 260с.

225. Шугайло Н.П. Интерактивно-информационные технологии на современном. «Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении» Сб. трудов V Всерос. науч.-практ. конф. [Текст] / Н.П. Шугайло- Белгород: 2013. -414с.
226. Эшонджонов А., Шукуров М., Раҳмонов М. Таълими забони модарӣ дар мактаби ибтидой. Нашриёти “Ирфон”. [Матн] / А. Эшонджонов., М.Шукуров., М.Раҳмонов - Душанбе:- 1964 - 261с.
227. Элконин Д.Б. Психология игры. [Текст] / Д.Б. Элконин.- М: -1978. -304с.
228. Элконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. [Текст] / Д.Б. Элконин- М: 1974. -64.
229. Эмомалий Раҳмон. Таджикистан на пороге XXI века. [Матн] / Эмомалий Раҳмон- Душанбе: -2001. -62с.
230. Эмомалий Раҳмон. “Забони миллат ҳастии миллат”. [Матн] / Эмомалий Раҳмон.- Душанбе: 2020 - 431с.
231. Эргашова М., Афгнова И., Назаров О. Самтҳои асосии ислоҳоти мактабҳои маълумоти миёнаи умумӣ ва касбӣ. [Матн]/ М.Эргашова., И. Афгнова., О.Назаров- Душанбе: -2017. -238с
232. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. Душанбе: -2010.-6с.
233. Юлдошева Е. Учебная программа по русскому языку (для студентов непрофилирующих специальностей вузов). [Матн]/ Е.Юлдошева- Душанбе: -2016.- 72с.
234. Юсупова М. Методҳои интерактивӣ асоси ташаккулдиҳии салоҳиятнокӣ дар дарс // Масъалаҳои таълим. [Матн] / М.Юсупова. Душанбе: -2018. №1. 47-48с.

**МУНДАРИЧАИ АСОСӢ ВА НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ
ДИСЕРТАЦИОНӢ ДАР ИНТИШОРОТИ МАЗКУР БА ТАБЪ
РАСИДААНД:**

*1. Мақолаҳои илмие, ки дар наширияҳои тақризии бонуфузи тавсия додани
КОА –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаан:*

[1-М] Мирзоева С.Д., Бозиҳои таълимӣ ва машқҳои дамгирӣ барои инкишоф додани захираи луғавии хонандагон дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маҷаллаи илмӣ-сиёсии Академияи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. №2 (46). 2021. - С.133-137. ISSN 2664-0651.

[2-М] Мирзоева С.Д., Омилҳои фаъолгардондани хонандагон дар дарсҳои забони модарӣ тавасути бозиҳои нақшофаринӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф. №4 (40). 2022. - С.86-89. ISSN 2617-5320.

[3-М] Рамазонова Р., Мирзоева С.Д. Хусусиятҳои усулҳои фаъоли таълим бо истифода аз технологияи модераторӣ дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон №1 (46). 2023. – С.50-56. ISSN 2222-9809.

[4-М] Мирзоева С.Д Рамазонова Р. Дарсҳои ғайрианъанавии хонандагони таҳсилоти маҳсус ҳамчун меъёри муосири самараноки таълим. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ. №2 (35). 2024. – С.91-98. ISSN 2616-5260.

[5-М] Рамазонова Р., Мирзоева С.Д. Салоҳиятнокии хонандагони имконияташон маҳдуд бо истифода аз усулҳои нави таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. №7. 2024.– С.246-250. ISSN 2074-1847.

[6-М] Мирзоева С.Д. Ислоҳ намудани нуқсони нутқ дар вайрон шудани суръати нутқ ва тембри овоз дар хонандагони имконияти маҳдуддошта. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маҷаллаи байналмилаллии илмии «Фурӯғи илм». №2(06). 2025. – С.453-461. ISBN 978-99985-40-73-6.

[7-М] Мирзоева С.Д. Омӯзиши фаъол яке аз шартҳои ноил шудан ба ҳадафҳои муосири таълим дар салоҳиятнокии хонандагони нуқсони нутқдошта [Матн] / С.Д.Мирзоева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. 2025. №1/2 (134). – С.320-326. ISSN 2663-5534.

II. Дастури таълимӣ методӣ

[8-М] Мирзоева С.Д., Рамазонова Р. Салоҳиятнокии хонандагони таҳсилоти ибтидой ҳамчун меъёри муосири самаранокии таълим. [Матн] / С.Д.Мирзоева/ Душанбе. 2023. 51с.

III. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар маҷаллаву нашрияҳо ба чоп расидаанд:

[9-М] Мирзоева С.Д., Нақш ва мақоми омӯзиши фаъол дар хонандагони мактабҳои ҳамагонӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ бахшида ба «Нақши хунарҳои миллӣ дар равади таълиму тарбия». 2018. - С.136-139.

[10-М] Мирзоева С.Д., Нақш ва мақоми методҳои фаъоли таълим. [Матн] / С.Д.Мирзоева// Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. №1.2018.- С.47-50.

[11-М] Мирзоева С.Д., Истифодаи усулҳои дарсҳои забони модарӣ аънанавӣ бо истифодаи усулҳои ғайриаънанавии таълим. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмӣ-методӣ бахшида ба “Масъалаҳои тамоили салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои таҳассусии синфҳои ибтидой. 2019. – С.84-87.

[12-М] Мирзоева С.Д., Гузариши дарсҳои забони модарӣ бо истифодаи усулҳои ғайриаънанавии таълим. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Таҳсилоти томактабӣ: тачриба, аънана ва навгониҳо”. 2019. – С.157-160.

[13-М] Мирзоева С.Д., Усули фаъоли таълим барои инкишоф додани нутқи хонандагон. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Масаъалаҳои хушунат ва роҳҳои пешгирии он”. 2019. - С.160-163.

[14-М] Мирзоева С.Д., Дарси муосир бояд чӣ гуна бошад? [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Консепсияи милии таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар омода кардани мутахассисон барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар донишгоҳҳои ҷумҳурӣ». 2019. – С.266-276.

[15-М] Мирзоева С.Д., Талаботи истифодаи усули фаъоли таълим дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. №2 (2). 2020. - С.75-78.

[16-М] Мирзоева С.Д., Бозӣ ва мавқеи он дар инкишоф додани захираи луғавии хонандагони синфҳои ибтидой. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Сборник статей. Актуальные проблемы современной науки. 2020. - С.145-147.

[17-М] Мирзоева С.Д., Истифодаи воситаи методҳои фаъол барои кӯдакони имконияташон маҳдуд. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Масъалаҳои мумбари забоншиносӣ ва лингово-дидактика дар заминаи муоширати байнифарҳангӣ”. 2021. - С.123-125.

[18-М] Мирзоева С.Д., Мағхум ва моҳияти усулҳои самараноки таълим дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ ва таълимию методӣ дар мавзуи “Таҳсилоти фарогир” (инклузивӣ). Маърифат ва ташаккули қобилияти зеҳни кӯдакон. 2022. - С.65-68.

[19-М] Мирзоева С.Д., Зарурати истифодаи равишу усулҳои муосири таълим. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. №3 (13). 2022. - С.74-78.

[20-М] Мирзоева С.Д., Дарсҳои ғайриаънанави ва баъзе ҳусусиятҳои он. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ дар мавзуи “Таъмини баробархуқӯқии кӯдакони имконияташон маҳдуд дар таълим, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он дар ҷомеа”. 2023. - С.296-300.

[21-М] Мирзоева С.Д., Истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарси забони модарӣ дар синфҳои ибтидой. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ дар мавзуи “Таъмини баробархуқӯқии

кӯдакони имконияташон маҳдуд дар таълим, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он дар чомеа”. 2023. – С.300-302.

[22-М] Мирзоева С.Д., Ташкили раванди таълим дар доираи фаъолияти салоҳиятнокии хонандагони таҳсилоти ибтидоӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсия илми-амалий ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва ташаккули салоҳиятмандии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забонҳои хориҷӣ”. 2023. - С.191-193.

[23-М] Мирзоева С.Д., Психологияи тарбияи оилавии кӯдакони имконияташон маҳдуд. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ: «Рушди забони ишора ва таҳсилоти фарогир, машкилот ва роҳҳои ҳалли он дар чаҳони муосир» 2024. - С.148-158.

[24-М] Мирзоева С.Д., Мушкилотҳои иҷтимоӣ ва равонии оилаҳое, ки кӯдакони маъюбро тарбия мекунанд. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ: «Рушди забони ишора ва таҳсилоти фарогир, машкилот ва роҳҳои ҳалли он дар чаҳони муосир». 2024. - С.172-178.

[25-М] Мирзоева С.Д., Инкишоф додани нутқи хонандагон имконияташон маҳдуд дар дарсҳои забони модари бо воситаи бозӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ: «Рушди забони ишора ва таҳсилоти фарогир, машкилот ва роҳҳои ҳалли он дар чаҳони муосир». 2024. – С.315-322.

[26-М] Мирзоева С.Д., Ҳусусиятҳои усулҳои фаъоли таълим дар муассисаҳои маҳсуси таҳсилотӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ: «Рушди забони ишора ва таҳсилоти фарогир, машкилот ва роҳҳои ҳалли он дар чаҳони муосир». 2024. - С.322-327.

[27-М] Мирзоева С.Д., Ғуломҳайдарова С. Корҳои ислоҳӣ ва пешгирии дисграфияи оптиқӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ доро боздории рушди равонӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмий-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Омода намудани кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ” 2024. – С.195-199.

[28-М] Мирзоева С.Д., Раҳматуллоева Ш. Бозиҳои ислоҳӣ ва инкишофдиҳанд ҳамчун яке аз шаклҳои муҳими даҳолати логопедӣ ҳангоми кор бо кӯдакони синни томактабӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева //

Маводи конференсияи илмий-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Омода намудани қӯдакони дорои имконияти маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. 2024.– С.199-204.

[29-М] Мирзоева С.Д., Шаклҳои ғайриаънанавии дарс ҳамчун роҳи ташаккули шавқу рағбат ба таълим дар мактаббачагони хурдсол. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи илмий-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Омода намудани қӯдакони дорои имконияти маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. 2024. 372-376.

[30-М] Мирзоева С.Д., Мушкилоти таълимии қӯдакони гирифтори нуқсонҳои инкишофи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева \\ Маводи конференсияи Ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи “Хусусиятҳои ташкили раванди босамари таълиму тарбия зимни истифодаи технологияҳои муосири педагогӣ дар муассисаҳои таълимӣ ”. 2024. – С.118-121.

[31-М] Мирзоева С.Д. Методи фаъоли таълим омили асосии рушд ва ислоҳи хонандагони имконияташон маҳдуд. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Мачаллаи илму муориф №11 (183), ФР. 2024. - С.9-14.

[32-М] Мирзоева С.Д., Ҳамкории қӯдакони имконияташон маҳдуди саломатидошта дар дарсҳои забони модарӣ. [Матн] / С.Д.Мирзоева // Маводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ баҳшида ба “Рӯзи Дониш” 2025. – С.27-30.

